

ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

6

Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 6-уми
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

*Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон
ба нашр тавсия намудааст*



ТОШКАНД
2022

УЎК 811.222.8(075.3)
КБК 81.2(5Тож)я72
Т 47

ТАВАККАЛ ЧОРИЕВ, ФАЙРАТ РАҲИМҚУЛОВ

Муқарризон:

Мижгона Ходжаева

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 19-уми ноҳияи Пасдарғами вилояти Самарқанд;

Норбоева Ҳилола

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 37-уми ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд;

Ҳотамова Мушарраф

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 37-уми ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд.

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:



– Кор бо гурӯҳ



– Танвири афкор



– Ҷархи ақл



– Фаъолияти эҷодӣ



– Мағҳумҳои лингвистӣ



– Кори лоиҳавӣ



– Такмили саводи имлой



– Тест



– Савол ва супориш

Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки
китоби Республика чоп шудааст.

Макети оригиналӣ ва концепсияи дизайнӣ аз ҷониби хонаи эҷодии
табъу нашри «O'zbekiston» коркард шудааст.



ISBN 978-9943-8174-2-5

© Маркази таълими Республика, 2022

МУНДАРИЧА

БОБИ I. ЗАБОН ВА ЧОМЕА

Мавзӯи 1.	Забони тоҷикӣ ва рушди он	6
Мавзӯи 2.	Одobi муошират дар бозор	10

БОБИ II. ОЛАМИ ТАБИАТИ РАНГИН

Мавзӯи 3.	Об – сарчашмаи ҳаёт	15
Мавзӯи 4.	Иқлим ва қаторкӯҳҳои кишвари Ўзбекистон	17
Мавзӯи 5.	Ҳифзи мӯҳити зист	19
Мавзӯи 6.	Партовҳо ва коркарди онҳо	20
Мавзӯи 7.	Гармшавии глобалий	21

БОБИ III. АҚЛИ СОЛИМ – ДАР ЧИСМИ СОЛИМ

Мавзӯи 8.	Стратегияи рушд	23
Мавзӯи 9.	Ўзбекистони нав аз остонаи мактаб сар мешавад!	25
Мавзӯи 10.	Маҳалла – пойдевори бунёди давлат	27
Мавзӯи 11.	Қоидаҳои роҳравӣ ва одobi муошират дар кӯча	30
Мавзӯи 12.	Давоми мавзӯъ	33
Мавзӯи 13.	Одobi худидоракунӣ ва муошират дар нақлиёт	35
Мавзӯи 14.	Бебаҳра аз тоҷи заррин	37
Мавзӯи 15.	Одobi худидоракунӣ ва муошират дар ҷамъомадҳо	39
Мавзӯи 16.	Забондонӣ – ҷаҳондонӣ	41
Мавзӯи 17.	Тӯтиро гирифтанд ва дар қафас карданد	43
Мавзӯи 18.	Суханчин нашавед!	45
Мавзӯи 19.	Давоми мавзӯъ	47
Мавзӯи 20.	Нури ҷашмро нигаҳ дорем	49
Мавзӯи 21.	Такрорӣ	51

БОБИ IV. КАСБИ МАН – ФАХРИ МАН

Мавзӯи 22.	Интихоби касбу ҳунар	53
Мавзӯи 23.	Ҳангоми табобати беморӣ	54
Мавзӯи 24.	Сабабҳои пайдоиши беморӣ	55
Мавзӯи 25.	Пешгирии беморӣ	57
Мавзӯи 26.	Табобати беморӣ ва рафъи он	59
Мавзӯи 27.	Ваксинаҳо	60
Мавзӯи 28.	Вирусҳо	61
Мавзӯи 29.	Мӯмиё	62
Мавзӯи 30.	Мавиз	63
Мавзӯи 31.	Такрорӣ	64

БОБИ V. ИҚТИСОДДОНИ ҶАВОН

Мавзӯи 32.	Иқтисоддони накӯорзу	67
Мавзӯи 33.	Он чизе, ки иқтисоддонҳо анҷом медиҳанд	69
Мавзӯи 34.	Тақдимоти лоиҳаи касби иқтисоддон	70

Мавзӯи 35. Сарҳисоби фаъолияти шахси иқтисоддон.....	72
Мавзӯи 36. Арчаи президентӣ – тӯхфаи беҳтарин.....	74
Мавзӯи 37. Рӯзноманигори ҷавон	76
Мавзӯи 38. Рӯзноманигори соҳибтаҷриба	78
Мавзӯи 39. Жанрҳои рӯзноманигорӣ	79
Мавзӯи 40. Ҷавондуҳтари тарроҳ (нақшакаш)-и компютердон	82
Мавзӯи 41. Суҳандони хушгуфтор	83
Мавзӯи 42. Гармхона ва даромади маҳсулоти он.....	85
Мавзӯи 43. Ҳароҷотро бо даромад мувоғиқ кардан	86
Мавзӯи 44. Касбу ҳунар – омили мустаҳкамии оила	88
Мавзӯи 45. Такрорӣ.....	90

БОБИ VI. ИЛМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

Мавзӯи 46. Илм ба кор судманд бувад	92
Мавзӯи 47. Давоми мавзӯъ	93
Мавзӯъҳои 48–49. Китоборӣ	97
Мавзӯъҳои 50–51. Компьютер (роёна)	99
Мавзӯи 52. Хотираи компьютер	102
Мавзӯи 53. Хотираи фаврии компьютер	104
Мавзӯи 54. Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ	105
Мавзӯи 55. Торномаҳои гуногуни интернетӣ	107
Мавзӯи 56. Робот	109
Мавзӯи 57. Асбобҳои техникии рӯзгор	111
Мавзӯи 58. Тафдонҳои «доно»	112
Мавзӯъҳои 59–60. Яҳдонҳои «доно»	114
Мавзӯи 61. Мошинаҳои ҷомашӯйии «доно»	116
Мавзӯи 62. Тартиби таҳлили сарфии исм	118
Мавзӯи 63. Такрорӣ	120

БОБИ VII. ТАЪРИХИ ПУРАСРОР

Мавзӯъҳои 64–65. Хиёбони адабон	124
Мавзӯъҳои 66–67. Арки Бухоро	128
Мавзӯъҳои 68–69. Регистони Самарқанд	130
Мавзӯъҳои 70–71. Наврӯз – ҷашни миллӣ ва мероси таъриҳӣ	132
Мавзӯъҳои 72–73. Дар ҷаҳон болу пари хеш кушудан омӯз!.....	136
Мавзӯи 74. Тартиби таҳлили сифат	139
Мавзӯи 75. Такрорӣ	140

БОБИ VIII. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ

Мавзӯи 76. Меъморӣ	142
Мавзӯи 77. Кандакорӣ – навъи санъати ороишиву пардозкорӣ	145
Мавзӯи 78. Лабчанг яке аз созҳои мусиқӣ	146
Мавзӯи 79. Карнай яке аз созҳои мусиқӣ	149
Мавзӯи 80. Кирмакпарварӣ (пиллапарварӣ)	151
Мавзӯи 81. Даф – яке аз созҳои мусиқии зарбӣ	152
Мавзӯи 82. Аспакбозӣ – рақси қадимаи мардонаи тоҷикӣ	154
Мавзӯи 83. Дорбозӣ – навъи намоиши санъати сирк	157

Мавзӯи 84. Зочабозӣ – як намуди намоиши театрӣ	158
Мавзӯи 85. Афсонагӯйӣ – як навъ санъати театри ҳалқӣ	159
Мавзӯи 86. Санъати хаттотӣ	160
Мавзӯи 87. Гулгардонӣ	161
Мавзӯи 88. Гӯштин	163
Мавзӯи 89. Давраи яхбандӣ ва зисти ҳайвонот.....	164
Мавзӯи 90. Гардиши об дар табиат	168

БОБИ IX. КОМИЛҲУҚУҚИИ ИНСОН

Мавзӯи 91. Орзуи ҳуқуқшинос шуданро дорам.....	176
Мавзӯи 92. Мағҳум ва сарчашмаҳои ҳуқуқи инсон	178
Мавзӯи 93. Адаб ҳусни инсон аст	180
Мавзӯи 94. Гулоб ва амали гулобарӣ.....	182
Мавзӯи 95. Як каф гандум.....	185
Мавзӯи 96. Аз асрори киштукор боҳабар	187
Мавзӯи 97. Аз пайи кор!	189
Мавзӯи 98. Мо ба вай раҳмат гуфтем	191
Мавзӯи 99. Тартиби таҳлили сарфии феъл.....	192
Мавзӯи 100. Такрорӣ.....	194

БОБИ X. ТАКРОРИ СОЛОНА

Мавзӯи 101. Шахси адолатпеша бош!	198
Мавзӯи 102. Санъати коғазсозӣ	203
Матнҳо барои инкишофи нутқ ва вусъат додани дониши лингвистӣ	206

БОБИ I. ЗАБОН ВА ЧОМЕА

МАВЗҮИ 1.


ЗАБОНИ ТОЧИКӢ ВА РУШДИ ОН

Забон ҳадяи бебаҳоест, ки барои одамизод ато шудааст. Он имконият медиҳад, ки инсон қонунҳои табиат ва рушди чомеаро дарк намояд, соҳаҳои гуногуни илму техника ва санъатро пеш бубараад, ба фарҳангҳои халқҳои дигар ҳамгири гашта, панду андарз ва ҳикматҳои миллии дар худ фарогирифтаро ба намоянданагони миллатҳои дигар интиқол дихад.

Забон чони миллат аст ва бе забон миллат арзи вучуд карда наметавонад ва худи башарият низ бидуни забон вучуд надорад.



Забони тоҷикӣ ба гурӯҳи забонҳои эронӣ дохил мешавад. Гурӯҳи забонҳои аслан хеше, ки шоҳаи ҳиндӯэронии ба оилаи забонҳои ҳиндӯевропой тааллуқ доранд, забонҳои эронӣ мебошад.



Забони точикӣ, синфи 6

Забони адабии ҳозираи точик яке аз забонҳои пурсарвати дунё буда, таърихи тӯлонӣ ва ғанӣ дорад. Баробари пешравии соҳаҳои гуногуни ҳаёт, илм, техника, адабиёт, санъат, маданият, иқтисодиёт ва сиёsat забон низ такмил ёфта, рушду нумӯъ меёбад, таркиби луғавӣ бой мегардад, аз захираҳояш вобаста ба талаботи соҳаҳои гуногун истифода мекунад, меъёрҳои муқаррарӣ устувортар мегардад, сатҳи забондониву маданияти нутқи соҳибзабонон баланд мешавад.



Матнро хонед, фикру мулоҳизаатонро доир ба таъриҳ ва рушду нумӯи забони точикӣ иброз намоед.



Таъбирҳои зеринро мазмунан маънидод кунед.

1. Забон – ҷони миллат.
2. Забон – қобилияти инсонии муюшират ва тафаккур.

Дар забони зиндаи ҳалқ чунин ҳазинаҳо ва меъёрҳои муқаррарӣ ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои пурқимат мебошанд.

Садриддин Айнӣ



Ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

1. Забони точикӣ ба қадом оилаи забонҳо мансуб аст?
2. Забони точикӣ ба қадом гурӯҳи забонҳо доҳил мешавад?
3. Калимаи «точик» чӣ гуна маъноро ифода менамояд?



Аз «Фарҳанги забони точикӣ» калимаи «точик»-ро бозҷӯйӣ намуда, бо шарҳаш ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.



Бо корбасти ибораҳои зерин ҷумлаҳо тартиб диҳед.

Таърихи тӯлонӣ, забонҳои пурсарвати дунё, таркиби луғавӣ, меъёрҳои муқаррарӣ, маданияти нутқ, рушду нумӯъ.



Бо қўмаки омӯзгор калимаҳои зеринро шарҳ диҳед.

Ҳадя, интиқол, башарият, бидуни, тӯлонӣ, ғанӣ, такмил, сатҳ.

**ТЕСТ**

1. Кадоме аз ибораҳо дар ифодаи матлаб маънои бо ҳам аҳду паймон кардан, қавл додан, шарт бастан бар зидди касеро ифода менамояд?

- а) забон як кардан
- б) аз забон афтодан
- в) ба забон омадан
- г) забонкӯтоҳ
- ғ) забондароз

2. Ҳангоми мубодилаи афкор ибораи «забон баровардан» ба қадом маънӣ корбаст мешавад?

- а) аз гап бозистодан, хомӯш шудан
- б) ба гапзани сар кардан, чуръати гапзани пайдо намудан
- в) чизеро изҳор карда натавониста хомӯш мондан
- ғ) возеху равшан изҳор накардан
- ғ) розро пинҳон нигоҳ доштан

3. Қадом қалима аст он? Қаровулаки миёни шоҳини тарозу, ки агар рост шавад, баробарии ҳар ду палларо нишон медиҳад.

- а) забонак
- б) забондор
- в) забона
- ғ) қулф
- ғ) дастак

**МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

Забон узви дохили даҳон, ки барои ба гулӯ фурӯ додани ғизо, донистани таъм ва инчунин дар инсон барои нутқ хизмат мекунад.

Маҷмӯи воситаҳои овозӣ ва луғавию дастурӣ, ки натиҷаи кори тафаккуро инъикос намуда, алоқа ва мубодилаи афкори одамонро таъмин мекунад.

Сухангӯйии (такаллуми) хоси ҳар миллат ва тоифа, лисон, лаҳҷа, гуфтор, нутқ, баён.



Бо тарзи навишт ва соҳту таркиби қалимаҳо шинос шавед. Пас аз он ҷиҳатҳои монандӣ ва фарқияташонро гӯед.

Забономӯзӣ, забонкӯтоҳӣ, забонгирӣ, забондарозӣ, забондонӣ, забонхойӣ, забонкӯтоҳ, забоншинос, забоншиносӣ, забонадор.

**«Бехато ва дуруст навишта метавонам!»**

Телевизор, телевизионӣ, барномаҳои маърифатӣ, фароғатӣ, ҳабарӣ, фильмҳои ҳунарӣ, фильмҳои тасвирий.

Забони точикӣ, синфи 6



Ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.

1. Кадом шабакаҳои оинаҳои нилгуни Ӯзбекистонро медонед?
2. Тамошои барномаҳои телевизионӣ чӣ аҳамият дорад?
3. Барномаҳои телевизионӣ чанд хел мешаванд? Кадомҳо?
4. Кадоме аз қоидаҳои тамошои телевизорро номбар карда метавонед?
5. Дуру дароз тамошо кардани телевизор оё зарап дорад?
6. Аввалин телевизор аз чӣ сохта шудааст?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Дар мавзӯи «Интернет ва имкониятҳои он»
лоиҳа омода кунед.



МАВЗЎИ 2.

ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР БОЗОР

Дар бозор, мағозаҳо, нуқтаву марказҳои хариду фурӯш одамони бисёр ҷамъ мешаванд. Аз ин рӯ, дар чунин ҷойҳо низ риояи одоби муошират ниҳоят муҳим мебошад. Дар ахлоқи миллиамон баробари бисёр қоидаҳо вобаста ба мавридҳои гуногун шартҳои одоби ба бозор рафтан, оинҳои хариду фурӯш низ тавсиф шудаанд, ки аз ҷумла инҳо мебошанд:

- китф ба касе набояд зад;
- аз паси одамон набояд нигарист;
- оби даҳон набояд андоҳт;
- аз дур қасеро набояд бо овози баланд ҷеғ зад;
- дар дари дӯконе, ки коре надоред, набояд истод;
- нархи чизеро, ки намехаред, набояд пурсид;
- дар миёни савдои ду қасе набояд мудоҳила кард, ба истиснои далолати ҳайр.



Бо ғурӯҳбандӣ номи меваю сабзавот, ғизоҳои ширмолу нонӣ ва гӯштро нависед.

Мева ва сабзавот		Гӯшт	Ғизоҳои ширмол	Ғизоҳои нонӣ
Себ	Бодиринг			

Забони точикӣ, синфи 6

Дар бозор ҳангоми харидуфурӯш қоидаҳои одоби муюширатро низ бояд донист. Харидору фурӯшандаги чӣ гуна бояд рафтор кунанд. Дар ин бобат низ дар ахлоқи миллӣ ва суннатӣ оинҳои хеле муғифид таъйин шудаанд. Чунончи, фурӯшандаги қоидаҳои зеринро бояд риоя кунад:

- бо харидор бояд бо лутфу нармӣ сухан гӯяд;
- он чизро, ки мефурӯшад, аз ҳад зиёд таъриф накунад;
- чизҳои бесифатро нафурӯшад, агар бифурӯшад, айби онро бигӯяд;
- дар тарозу ва андоза кардани матоъ норасой содир накунад;
- агар чизи харидаашро боз гардонанд ва дар он талафе набошад, бозгирад;
- агар шахси мӯътабаре чизро ба нася талабад, онро фурӯшад;
- молро аз нархи муқаррарии худаш қимат нафурӯшад.



Доир ба одоби харидор низ якчанд шартҳо таъйин шудаанд, ки аз ҷумла инҳо мебошанд:

- аввалан, пули қалбакӣ надиҳад;
- нархи молро паст назанад;
- сухани саҳт нагӯяд;
- чизи харидаашро боз нагардонад;
- харидаашро ба борхалтаи тоза андозад;
- чизи гирифтаашро намоён не, балки пӯшида барад.



Матнро хонед ва дар хусуси одоби муюшират дар бозор ҳарф занед.



Бо тобиши маъно ва шарҳи калимаҳои зерин шинос шавед.

Бозор маҳалли махсуси харидуфурӯш, ки аз раставу дўконҳои зиёде иборат аст: бозори галла, бозори китоб, бозори болокушода, бозори болопӯшида...

Рӯзи муайяни харидуфурӯш, ки одатан ҳар ҳафта як ё ду бор барпо мегардад: рӯзи бозор, бозори шабона.

Бозоргоҳ маҳалле ё майдоне, ки дар он ҷо бозор барпо мегардад, бозорҷо.

Бозорчӣ он ки корҳои харидуфурӯшро ба ӯхда дорад.



Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувофиқ гузашта, тобиши маъноиашонро ёдрас намоед.

1.бозори хурд.
2.талабгору харидораш зиёд, серхаридор.
3.он ки кораш ёфтани бозори хуб барои фурӯши маҳсулот аст.
4.касмаҳар, касод, ба фурӯш нараванда, ғайрибозоргир, моли бозорногузар.

Калимаҳо барои истифода: бозоргир, бозорёб, бозорногузар, бозорча.



Бодиқат гӯш кунед ва шакли пурраи зарбулмасал ва мақолҳоро пайдо кунед. Сониян мазмунан шарҳ диҳед.

МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ПУРРА НАМОЕД

1.	Сухан (гап)-и хона намеояд
2.	Харид кунанд зам кун, харид нақунанд
3.	Аз мардумозор –.....

Калимаҳо барои истифода: ба бозор рост, кам кун, ҳама безор.

Намуна: Дар мавриди мутобиқат накардан ё нодуруст баромадани маслиҳат ва мулоҳизаҳои пешакӣ ба сабаби тағиیر ёфтани вазъият мақоли «Сухан (гап)-и хона намеояд ба бозор рост» гуфта мешавад.



Матлаби назардоштро бо фикрҳои хуносавӣ баён намоед.

Забони точикӣ, синфи 6

Забон яроқи асосии нависанда, муҳимтарин омили тасвири бадей, нахустин унсури адабиёт аст. Аз ин чост, ки забонро нағз надониста, онро ба ҳукму фармони худ надароварда, асари хуб, асари комил ва шоиста офаридан муҳол аст.

Раззоқ Ғаффоров



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Мачмӯи воситаҳои хатии ин ё он забон дар якчоягӣ бо ҳарфҳо, қоидаҳои истеъмол ва пайвастшавии онҳо **хат** ном дорад.

Хат воситай сабти нутқ буда, ин ё он ҷузъи нутқро бо ёрии алломатҳои тасвирӣ ифода мекунад. Ба воситай хат замону макони вуқӯи нутқ сабт мегардад.

Пайдоиш ва мавҷудияти хат чун воситай мубодила дар ҳаёти чомеа саҳми муҳим дорад. Хат имкон дод, ки одамон вақту масофаро сарфа кунанд, таҷрибаи башариро нигоҳ доранд, аз таҷрибаи ҳамдигар баҳра бигиранд.

Хатҳои пиктографӣ, идеографӣ, фонографӣ нахустхатҳо ба шумор мөраванд. Забони тоҷикӣ чунин хатҳоро аз сар гузаронидааст: мөхӣ, авестоӣ, суғдӣ, паҳлавӣ. Аз асри IX сар карда то солҳои 1930 хати мо арабиасос буд. Аз соли 1930 то 1940 хати лотинӣ, аз соли 1940 то имрӯз хати забони тоҷикӣ криллиасос мебошад, ки дорои 35 ҳарф аст.



Ҳарфҳои алифбои забони тоҷикиро аз рӯйи тартиби алифбо нависед.



ТЕСТ

1. Ҷадвал, абзори чӯбини бо он хати рост кашидашаванда чӣ ном дорад?

- а) паргор б) сиркул в) хаткашак
- г) қалам ғ) хома

2. Порчай маҳсуси резиние, ки барои кӯр кардани хати на-вишташуда истифодашаванда чӣ ном дорад?

- а) бӯр б) хатқўркунак в) хаткашак
г) варақ ғ) медод

3. Кадоме аз калимаҳо маънои бисёр ва ба такрор ба касе ё ба ҷое нома навишта фиристоданро ифода мекунад?

- а) хатбарак б) хатборон в) хатбиёр
г) хатбардор ғ) хатбарӣ

4. Кадоме аз онҳо нахустхатҳои забони тоҷикӣ ба шумор ме-равад?

- а) фонографӣ б) лотинӣ в) кириллӣ г) арабӣ ғ) форсӣ

5. Хати имрӯзаи забони тоҷикӣ қадом аст?

- а) авестоӣ б) паҳлавӣ в) лотинӣ г) кириллӣ ғ) мөхӣ

6. Алифбои кириллиасоси забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф таркиб ёфтааст?

- а) 29 б) 35 в) 30 г) 39 ғ) 36

7. Хат, алифбои забони ўзбекии омӯхтаатон қадом аст?

- а) кириллӣ б) лотинӣ в) англисӣ г) испанӣ ғ) туркӣ



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба расм нигоҳ карда, номи маҳсулотҳоро нависед. Пас аз он бо интиҳоби сарлавҳа ва корбасти онҳо матни диалогӣ тартиб дихед.

Забони точикӣ, синфи 6**БОБИ II. ОЛАМИ ТАБИАТИ РАНГИН****МАВЗУИ 3.****ОБ – САРЧАШМАИ ҲАЁТ**

Об – манбаи ҳастии кулли мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеияти он ҷаҳону зиндагониро таровату зебой ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният, хосса зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагиву пурбаракати ҳама ба об вобастагӣ дорад. Обро инсон барои нӯшидан, пухтани ҳӯрок, шустушӣ, соҳтани манзил, тозагии қӯчаҳо ва обёрии заминҳо истифода мебарад.

Инсон бе об зиндагӣ карда наметавонад. Ҳатто қисмати зиёди вазни бадани инсоният аз об иборат аст.

Инсон дар тамоми лаҳзаҳои ҳаёташ аз об истифода мебарад. Об одамро аз ифлосию нопокӣ, аз бемориву дардҳо эмин мегардонад. Об сабзавоту наботот ва ҳайвонотро, ки инсон ҳамеша бо онҳо сарукор дорад, манбаи асосист. Бе об зиндагӣ пойдор буда наметавонад.

Об аст, ки кулли мавҷудоти олам дар афзоишу рушду нумӯъ ва пояндагии ўқарор дорад. Об аст, ки дар дами марг қатрае аз он ошомида инсон нафас рост мекунад. Бе об ҳаёт маъно надорад. Зиндагиро аз ҳастии об асос аст. Мутаассифона, баъзе аз инсонҳои беандеша ва номурод дидаю дониста обҳоро ифлос мегардонанд. Дар дарёҳо партовҳо мепартоянд. Обро бе сарфаю сариштакорӣ истифода мебаранд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Ба се гуруҳ тақсим шуда, сарҳатҳои матнро байни ҳам тақсим намуда, саволҳо тартиб дихед. Лаҳзай саволу ҷавоб низ ташкил намоед.



Ибораҳои пешниҳодшударо мувофиқи тобиши маъно пеш аз қавсайн гузоред. Кадом ибора буданашонро ёдрас намуда, тобиши маъноиашонро хотирнишин кунед.



1. (хомӯш истодан, гап назадан, сукут кардан).
2. (фикри амиқ кардан, саҳт фикр кардан).
3. (чизеро нағз донистан, чизеро пурра аз худ кардан).
4. (гиристан, ба гирия омадан).
5. (хеле боэҳтиёт рафтор кардан, эҳтиёткор будан).

Ибораҳо барои истифода: об карда хӯрдан, ба даҳон об гирифтан, майна об кардан (дар бораи чизе), оби чашм кардан (рехтан), обро пуф карда хӯрдан.



Зарбулмасал ва мақолҳои зеринро шарҳ дихед.

1. Оби дари хона қадр надорад.
2. Об, ки аз сар гузашт, чӣ як ваҷаб, чӣ сад ваҷаб.
3. Аз давлати шолӣ кирмак ҳам об меҳӯрад.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Имло маҷмӯи қоидаҳоест, ки ягонагии тарзи сабти нутқро муайян мекунад.

Вазифаи ҷамъиятии имло дар он зоҳир мегардад, ки навишти ягонаи қалимаҳо (бидуни хусусиятҳои фардиву лаҳҷавии талаффуз), истифодаи нутқи ҳаттиро осон мегардонад.

Қоидаҳои имло тариқи ифодаи ҳарфии фонема ва қалимаҳо, инчунин истеъмоли ҳарфи қалон, аз сатр ба сатр қӯчонидани қалимаҳо, якҷоя, чудо ва ё бо нимтире, тире навишта ни онҳоро дарбар мегирад.

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Обгардон, обдаста, обкашак, обпошак, обгурез.



МАВЗУИ 4.

ИҶЛИМ ВА ҚАТОРКӮХҲОИ КИШВАРИ ӮЗБЕКИСТОН

ИҶлими Ӯзбекистон мӯътадил ва тағиирёбанда аст. Ҳарорати рӯз ва шаб, тобистон ва зимистон дар минтақа якбора фарқ мекунад. Фарқи солонаи ҳарорати ҳаво ба таври назаррас баландтар аст. Ҳарорати миёна дар моҳи январ ба 6°C паст ва дар моҳи июл ба $+0^{\circ}\text{C}$ мерасад. Боришоти солона дар пастиҳо – 32-0 мм. ва дар биёбон ба – 120 мм. мерасад.

Дарёҳои калонтарини кишвар Амударё ва Сирдарё мебошанд. Дарозии Амударё – 1437 км ва Сирдарё – 2137 км аст. Бисёре аз дарёҳои дохилии Ӯзбекистон дар тӯли ҷараёни ҳуд ба даштҳо ва биёбонҳои васеъ равон мешаванд, танҳо Амударё ва Сирдарё ба баҳри Арал мерезанд.



Матнро хонед ва дар хусуси обу ҳавои кишвари Ӯзбекистон боз он чизе, ки медонед, баён кунед.






Аз чанд ҳарфу овоз иборат будани калимаҳои зеринро ёдрас намоед.

Мўътадил, тағийирёбанда, якбора, миёна, биёбон, обёрӣ, сунъӣ, дарё, бисёре, ҷараён, Амударё, Сирдарё.



Бо корбасти садонокҳо исмҳои хоси ифодакунандай номи одамон нависед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Агар калима бо **садоники о** (ё йотбарсари ё) анчом ёбад, ҳангоми калимасозӣ **пасванди-й** навишта мешавад: доноӣ, дороӣ, ошиноӣ, тавоноӣ, дилрабоӣ, овоӣ, ёбоӣ, зебоӣ, бобоӣ, устойӣ, дарёӣ, зиёӣ ва ғайра.

Минтақаи шарқӣ аз заминҳои кӯҳии миёна ва баланд иборат аст: қаламрави ҷумҳурӣ бо Тиёншони Ғарбӣ ва Помир – Олой (қаторкӯҳҳои Зарафшон, Туркистон, Ҳисор, Коҳитантоғ ва Бойсунтоғ) ҳаммарз аст. Аз ҷануб ба ғарб онҳо нишебӣ мекунанд ва ба пастиҳо ҳамроҳ мешаванд. Дар байнин ин кӯҳҳо воҳаҳои бузурги Қашқадарё, Сурхондарё, Зарафшон ва Самарқанд ҷойгиранд. Қалонтарини онҳо, водии Фарғона буда, дарозии он 370 километр ва паҳнини он 190 километр аст. Онро аз се тараф кӯҳҳои баланд иҳота кардаанд ва танҳо тарафи ғарбӣ ҳамвор аст. Резишгоҳи Амударё дар марз бо Афғонистон тӯл мекашад.



Матнро хонед ва пас аз он калимаҳои ифодакунандай номи қаторкӯҳҳо, дарё, шаҳр, вилоят, кишварҳоро дар алоҳидагӣ нависед.

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Шумораҳои таркиби матнҳоро муайян намуда, бо табдили ҳарф ба дафтар рӯбардор кунед.



МАВЗУИ 5.

ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

Имрӯз замоне фаро расидааст, ки муносибати инсон бо табиат фақат маъни истеъмолӣ дорад. Ҳифзи муҳити зисти одамон кори тамоми инсоният аст. Ҳифзи табиат ва истифодай оқилонаи он масъалаи дастаҷамъӣ мебошад.

Табиат – ин ҳусни замин. Он ба моғизо, оксиген ва аз ҷангал – ҳезуму дигар ҷизҳои барои ҳаёти инсон муҳимро мебидҳад. Табиат набояд нобуд карда шавад, балки он ҳифз карда шавад.

Қаламрави ҳифзшаванд метавонад аҳамияти амалӣ дошта бошад ва ҳамчун эталони табиат дар миқёси тамоми Замин, ки онро мамнӯъгоҳи биосферӣ мегӯянд, хизмат кунад. Онҳо дар асоси созиши байнамилалӣ тасдиқ карда мешаванд. Ҳоло дар ҷаҳон 300 мамнӯъгоҳи биосферӣ вучуд дорад.



Матнро хонед ва оид ба ҳифзи муҳити зист андешаҳои хешро баён намоед.



Бо тобиши маъно ва шарҳи калимаҳо шинос шавед. Пас аз он бо корбасти онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.

Табиат мавҷудоти зинда ва ғайризиндаи олам; сиришт, ниҳод, тинат, хулқ, хислат, одат, ҳӯ.

Табиатдӯст он ки табиат (манзараи табиии муҳит)-ро дӯст медорад.

Табиатдӯстӣ дӯст доштани табиат.

Табиатшинос донишманди илмҳои табиӣ, донандаи табиат.

Табиатшиносӣ илмҳо оид ба омӯхтани табиат.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ҳарфи ў дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

- барои ифодаи **овози ў**-и устувори дароз: *кӯҳ, рӯз, гӯш, рӯд, дӯст, пӯст* ва ғайра;
- дар ҳичкои дуюми калимаҳои навъи *фурӯғ, дурӯғ, гурӯҳ, шукӯҳ, афрӯз* ва ғайра;
- дар калимаҳое, ки таъриҳан дар решаашон **ҳамсадои ў** доранд: *рӯй, сӯй, ҷӯй, шӯй, бӯй, мӯй* ва ғайра.



Калимаҳои зеринро машқи талаффуз кунед.

Маъно, истеъмол, масъала, дастаҷамъ, оксиген, эталон, миқёс, мамнӯъгоҳ, биосферӣ, байналмилалӣ, ҳифз, партов, компостел, матоъ, полимер, микроорганизм, коммуналий.



Бо корбасти калимаҳои зерин чумлаҳо тартиб диҳед.

Чанг, гард, шамол, бод, гармсел, тоза, обод, сарсабз, хушманзар, зебо.

МАВЗЎИ 6.

ПАРТОВҲО ВА КОРКАРДИ ОНҲО



Барои партовҳои органикӣ, коркарди биологӣ мувофиқ аст. Коғаз, картон, партовҳои хӯрок метавонанд компостел карда шуда, барои партов ҷудо карда шаванд. Дар оянда онҳо метавонанд дар соҳаи кишоварзӣ истифода шаванд. Баъзан ҳатто матоъҳои табии бо ин усул коркард карда мешаванд.

Коркарди пластикий бо усулҳои меҳаникӣ (шӯршавӣ) ва химиявӣ анҷом дода мешавад. Чун қоида, дар оянда, полимерҳои нав ба даст оварда шудаанд, ки метавонанд тақроран истифода шаванд.

Қисми зиёди партовҳо бастабандӣ: пластикий, пластикҳо, қуттиҳо ва ғайра мебошанд. Металл комилан хушк мешавад ва аз нав истифода мешавад. Масъалаи асосӣ танҳо тақсим кардан ба дастгоҳҳои барқӣ ва партовгоҳ мебошад.

Партовҳои корхонаҳо ва хочагиҳои коммуналий бо роҳҳои физикий ва химиявию биологӣ тоза карда мешаванд. Бо роҳи биологӣ тоза кардани об тавассути микроорганизмҳо сурат мегирад. Бисёр корхонаҳо ба истеҳсолоти сарбаста мегузаронанд, ки дар натиҷа об тоза шуда, аз нав ба истеҳсолот бармегардад.



Матнро хонед ва матлаби зикргардидаро ёдрас намоед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ҳамсадои й дар ибора ва калимасозии вожаҳои решагӣ нигоҳ дошта мешавад: ба рӯйи миз, ба сӯйи хона, ба ҷойи муносиб, **найистон**, **чораҷӯйӣ**, **чомашӯйӣ**, **раҳпойӣ**, **бӯйидан**, **рӯйидан**, **найи хушсадо**, **майи лаългун**, **пайи поӣ**, **донишҷӯйӣ** **фаъол**, **ҷойи сиёҳ**, **пайомад**, **пайопай** ва ғайра.

Забони точикӣ, синфи 6



Ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.

1. Дар кучо партофтани партовҳо қатъиян манъ аст?
2. Партовҳои сари роҳ ва кӯча ба саломатии кӣ осеб мерасонанд?
3. Гирду атроф ва табиатро бояд чӣ гуна нигаҳ дошт?
4. Партовҳои корхонаҳо ва ҳочагиҳои коммуналӣ бо қадом усул тоза карда мешаванд?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Оид ба мавзӯи «Дар ҳифзи табиат саҳм мегузорам» матн тартиб дихед.

МАВЗӮИ 7.

ГАРМШАВИИ ГЛОБАЛИ

Замин давра ба давра аз давраҳои гармшавии табиӣ ва давраҳои хунуккунӣ мегузарад, ки ҳазорсолаҳоро дар бар мегирад. Дар айни замон, он дар мобайни яке аз давраҳои табиии гармидиҳии худ қарор додар. Мутаассифона, фаъолияти инсон дар гузаштаи наздик ва ҳозира танҳо раванди гармшударо суръат бахшид. Гармии ҷаҳонӣ ба ҳама чизи сайёра таъсир мерасонад ва метавонад ба баъзе системаҳои нозуки мутавозин, ба монанди обу ҳаво ва муҳити атроф, таъсири фалокатовар расонад.

Гармшавии глобали баландшавии ҳарорати миёнаи замин дар натиҷаи омилҳои муайяни табиӣ ва техногенӣ мебошад. Пошидани газҳои гулхона сабаби асосии гармшавии глобали мебошад. Фаъолиятҳои муайяни инсонӣ, ба монанди буридани ҷангалҳо ва сӯзонидани сӯзишвории фоиданок, ба баланд шудани ҳарорати ҷаҳонӣ оварда мерасонанд.



Матнро хонед ва дар ҳусуси ҳарорати фаслҳои сол маълумот дихед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД



Ҳамсадоҳои ташдиддор дар қалимаҳои иқтибосии арабӣ, тибқи қоида, дар қалимаҳои навъи *наҷҷор, раззоқ, ҳаммол, ташаккур, таҳаввул, таназзул, мураккаб, муazzам, му-*

наққош, мусаввир, мударрис, мумаййиз, мутавассит, мутакаббир, мутаҳаййир, мутақаддам, мутааххар, иттиҳод, иттилоъ, иттисол, муттаҳид, муттағиқ, мубарро, мучалло, мусаммо, мутасаддӣ, мутасаллӣ, мутаваллӣ, табарро, тавалло, тасалло ва ғайра навишта мешаванд.



Даҳто калимаҳои ҳамсадои ташдиддор нависед ва пас аз он машқи талафғуз кунед.



ТЕСТ

1. Овози дар калима маъноро тағийирдиҳанда чӣ ном дорад?

- а) имло б) хат в) фонема г) ҳарф ғ) аломат

2. Як соҳаи илми забоншиносии соҳти овозии забонро омӯзандা чӣ ном дорад?

- а) овоз б) садо в) зарб г) имло ғ) фонетика

3. Дар илми забоншиносии тоҷик қадоме аз истилоҳи зерин ҳамчун муродифи истилоҳи фонетика корбаст мешавад?

- а) савтиёт, овозшиносӣ б) сарф в) наҳв
г) фонология ғ) фонетикий

4. Ҳатчаи уфуқӣ рабт ва алоқаи зичи ду калимаро байни ҳамдигар нишондиҳанда чӣ ном дорад?

- а) тире б) нимтире в) дефис
г) хитоб ғ) нохунак



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интиҳоби сарлавҳа матн тартиб дихед.

Забони точикӣ, синфи 6**БОБИ III. АҚЛИ СОЛИМ – ДАР ҶИСМИ СОЛИМ****МАВЗУИ 8.****СТРАТЕГИЯИ РУШД**

Пас аз муҳокимаи пурмӯҳтавои чомеа 28-уми январи соли 2022 бо фармони «**Дар бораи Стратегияи рушди Ўзбекистони Нав барои солҳои 2022–2026**» Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев (минбаъд – Стратегияи рушд) ва Барномаи давлатии «**Соли гиромидошти қадри инсон ва маҳаллаи фаъол**» (минбаъд – Барномаи давлатӣ) қабул карда шуд.

Стратегияи рушд ҳафт самти афзалиятноки зеринро фаро мегирад.

1. Бунёди давлати инсонпарвар ва роҳи баланд бардоштани шаъну шарафи инсон ва рушди минбаъдаи чомеаи озоди шаҳрвандӣ.
2. Ба шарти асосӣ ва зарурии рушди мамлакат табдил додани тамоюлҳои адолат ва волияти қонун.
3. Рушди босуръати иқтисоди миллӣ ва таъмин намудани суръати баланди тараққиёт.
4. Татбиқи сиёсати одилонаи иҷтимоӣ, рушди сармояи инсонӣ.
5. Таъмини рушди маънавӣ ва ба зинаи нав бардоштани ин соҳа.
6. Муносибат ва мушкилоти ҷаҳонӣ бо назардошти манфиатҳои миллӣ.
7. Мустаҳкам намудани бехатарӣ ва иқтидори мудофиавии мамлакат, пеш бурдани сиёсати хориҷии ошкоро, амалӣ ва фаъол.

Стратегияи рушд 100-то мақсадҳои пурмӯҳтавои фаъолияти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, миллӣ ва умумбашариро дар бар гирифтааст. Кулли мақсадҳо барои баланд бардоштани сатҳи иқтисодиёт, рушди босуръати соҳибкорӣ, таъмини бечуну ҷарои ҳуқуқу манфиатҳои инсон, ташаккули чомеаи шаҳрвандии фаъол хидмат менамояд.

Дар асоси Стратегияи рушд ҳар сол пеш аз фарорасии соли нави милодӣ Дастури давлатӣ қабул карда мешавад. Соли 2022 «**Соли гиромидошти қадри инсон ва маҳаллаи фаъол**» эълон гардид. Дар асоси Дастури давлатӣ корҳои шоиставу нек амалӣ мегардад.

Ҳамчун таъмингари иҷрои Дастури давлатӣ дар соли 2022 барои донишомӯзони синфҳои якум-ҷорум дар Ҷумҳурии Қароқал-

поқистон ва вилояти Хоразм аз ҳисоби Бучай давлатй хўроки бепул ташкил карда шуд. Амалиёти мазкур минбаъд, пай дар пай дар дигар гўшаҳои кишвар ҷорӣ ҳоҳад гардид. Хушбахтӣ он аст, ки намояндагони гуногунмиллати боиттифоқи кишвар дар асоси тамоюли «**Барои шаъну шарафи инсон**» қадр карда, барояшон шароитҳои фароҳам муҳайё гардидааст.

Дар панҷ соли оянда маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 1,6 баробар афзоиш ёфта, даромади ҳар сари аҳолӣ то соли 2030 ба 4 ҳазор доллар мерасад.



Матнро хонед, фикратонро бо хулосаҳои мантиқӣ баён намоед.



Ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

1. Стратегияи рушд кай қабул карда шудааст?
2. Стратегияи рушд чанд самти афзалиятнокро фаро гирифтааст?
3. Дар Стратегияи рушд чандто мақсад акс ёфтааст?
4. Дар арафаи пеш аз фарорасии соли нави милодӣ чӣ гуна ҳуҷҷат қабул карда мешавад?
5. Соли 2022 чӣ гуна сол эълон гардидааст?



Шинос шавед ва ба хотир нигоҳ доред.

Стратегия – калимаи вомӣ буда, он бо мурури замон аз забони юнонӣ ба забони тоҷикӣ дохил шудааст. Дар нутқи ҳаттӣ он номи яке аз ҳуҷҷат (санад)-ҳои муҳимро ифода мекунад. Илова бар ин он бар маънои санъати ҷанг, ҳунари роҳбарӣ, санъати роҳбарӣ бомаврид корбаст мешавад.

Рушд – вожаи вомии арабист. Дар услубҳои нутқ ба маънои нумӯъ, сабзиш, тараққӣ, инкишоф корбаст мешавад.

Тараққиёт – вожаи вомии арабист. Дар услубҳои нутқ ба маънои расидан ба пояи баланди чиз, болоравӣ, пешрафт истифода мегардад.



Бо истифодаи калима ва ибораҳои зерин ҷумлаҳо тартиб диҳед.

Тараққиёт, тараққипарвар, тараққихоҳ, тараққихоҳона, тараққӣ кардан, тараққӣ намудан, пеш рафтан, пешравихоҳӣ.

Забони точикӣ, синфи 6



Бо хулосабарории мантиқӣ гуфтаҳои зеринро маънидод на-моед.

Узбекистон дар ҳама даврону замон сарзами-ни муқаддас буда, сарфи назар аз миллат, забон, дин ва эътиқод Ватани ягона барои ҳамаи марду-ми мо мебошад.

(Аз рӯзномаи «Овози точик»)



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ҷумлаҳоро бо хати зебо ба дафтар рӯбар-дор кунед ва пас аз он ибораҳои ишорашуударо аз ҷиҳати тобиши луғавӣ-грамматикий шарҳ диҳед.

1. Маданияти либоспӯшӣ, муомилаву муносибатҳои мардум моро шод кард.
2. Кӯчаҳои васеъ, хонаҳои бисёрошёнаи замонавӣ, хиёбонҳои хушмансар дили касро равshan мегардонд.
3. Ҷавонони зиёде пайи аз бар намудани илмҳои замони худ камари ҳиммат бастаанд.

МАВЗӮИ 9.

ЎЗБЕКИСТОНИ НАВ АЗ ОСТОНАИ МАКТАБ САР МЕШАВАД!



Гуфтори пурҳикматро бо хулосабарории мантиқӣ баён на-моед.

Илм, таълим, тарбия – ин ҳалқаи асосии та-раққиёт, пешравӣ, нерӯи мағлубнозазир мебошад, ки иқтидори мамлакатамонро афзун менамояд.

Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон
Шавкат Мирзиёев



Ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

1. Мактаб чӣ гуна маскан аст?
2. Суроғаи мактаби Шумо кадом аст?
3. Дар зинаи таълими ибтидой фанни «Забони точи-кӣ»-ро бо кадом ном омӯхтаед?

4. Дар кишварамон – Ўзбекистон ба ғайр аз мактабҳои таълими миёнаи умумӣ боз чӣ гуна мактабҳо мавҷуданд?
5. Оё орзуи дар мактаби Президент таҳсил гирифтанро оё доред?
6. Аз забонҳои хориҷӣ қадомеро медонед?
7. Бо компьютер (роёна) то чӣ дараҷа кор карда метавонед?



Бо хулосабарории мантиқӣ гуфтаҳои зеринро маънидод на-моед.

Ҳар як падару модар меҳоҳад, ки фарзандаш фарзанди сазовори ватани худ ба воя расад ва дар зиндагӣ ҷойгоҳе дошта бошад.



Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Фикратонро аввал шифоҳӣ ва пас аз он хаттӣ баён кунед.

... Ҷаҳонбинии маънавӣ ва эътиқоди ҳалқ, муносибатҳои инсонӣ низ аввал дар оила **муғча мекунад**. Чуноне ки «**Волидайн чӣ гуна, фарзанд намуна**» мегӯянд, дар олам одатҳо, хусусиятҳои мусбӣ ё манғӣ дар бачагӣ ташаккул меёбад. Вай дар қадом муҳите ба воя расад, дар чӣ ҳел оила тарбия ёбад, дар руҳияташ, муносибаташ ба атрофиён ҷиҳатҳои ба ин оила хос акси худро меёбад...

... **Дар тарбия ҳикмат бисёр аст.** Тарбия танҳо аз ҳӯрондану пӯшонидан ё баъди ба воя расонидан ба мактабҳои олии

Забони точикӣ, синфи 6

бонуфуз хононидан иборат нест. Тарбия ҷараёнест, ки аз даври қӯдакии фарзанд оғоз ёфта, як умр давом мекунад. **Тарбия, аввало, меъмори руҳият аст.**

(Аз «Зевари дунёст набера»-и Маликаи Бахтиёр)



Матнро хонед, таъбирҳои бо ранги сиёҳ ишорашударо ба дафтар рӯбардор кунед. Пас аз он ҳар яки онҳоро дар алоҳидагӣ шарҳ дихед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Дар мавзӯи «Дониш ҷароғи ақл аст» матн тартиб дихед.

МАВЗӰИ 10.

МАҲАЛЛА – ПОЙДЕВОРИ БУНЁДИ ДАВЛАТ

Ободии ҳар як маҳалла, албатта, ба нафъи сокинони он во-баста аст. Тозаву озода ва саранҷом нигоҳ доштани хонаву ҷой, қӯчаву маҳалла яке аз арзишҳои қадимиҳои ҳалқамон ба шумор меравад. Дар рафти ҳашар маҳалла, масканҳои истиқоматӣ, гузар, хиёбон, зиёратгоҳҳо, майдончай бачаҳо ба тартиб дароварда мешаванд. Кабудизоркунию ободонӣ боз ҳам васеъ мегардад. Дар чаҳорҷӯбай ҳашари хайрияви қисми эҳтиёҷманди аҳолӣ фаъолона дастгирӣ карда мешавад.

Дар доиранӣ лоиҳаи умумимиллии «**Макони сабз**» дар маҳаллаву ҷойҳои истиқоматӣ, атрофи кӯчаҳо шинонданӣ гулҳои рангоранг, дарахтони манзаравӣ ва меванок, сафед кардани танаи





онҳо идома меёбад. Намудҳои дигари корҳои ҷамъиятӣ, ки ба ҳашари умумиҳалқӣ даҳл надоранд, аз ҷумла бидуни ҷалби ҳатмий ба корҳои соҳтмону таъмир ва қишоварзӣ, ободонӣ, қабудизоркуний ва ба тартиб даровардани ҷойи кор ба роҳ монда мешавад.

Имрӯзҳо дар ҳаёти деҳот ва маҳаллаҳо дигаргуниҳои азим ба амал омаданд. Бо сарварии роҳбарӣ давлатамон дар Ӯзбекистони соҳибиستиклол бар асоси Барномаи давлатии **«Маҳаллаи обод»** маҳаллаҳо обод мешаванд. Махсусан, корҳои ободонӣ дар минтақаҳои дурдаст ва маҳаллаҳо ба тарзи бояду шояд ба роҳ монда шуд.



Матнро хонед ва дар бораи корҳои ободонии маҳалла, ҳашар иштироку саҳмгузории хешро ёдрас намоед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Маҳаллаатон чӣ ном дорад?
2. Дар Маҳаллаатон чанд нафар мардум зиндагӣ мекунанд?
3. Шахсони нерӯманди маҳаллатонро оё медонед? Онҳо қиҳоянд? Касбу амалашон қадом аст?
4. Аз соли 2020 инчониб дар қадом сана **«Рӯзи кормандони маҳалла»** мутантан истиқбол гирифта мешавад?
5. Пас аз як рӯзи ҷашни Наврӯзи фарҳундапай чӣ гуна ҷашни фаъолияти қасбӣ пешвоз гирифта мешавад?
6. Дар ободонии маҳалла ва гирду атроф бо иҷрои чӣ гуна корҳои шоиста саҳм гузоштаниед?
7. Агар Шумо раиси маҳалла интихоб гардед, он гаҳ фаъолиятро бо чӣ гуна амали накӯ оғоз менамоед?

Забони точикӣ, синфи 6



Гуфторҳои пурхикматро бо хулосабарории мантиқӣ баён намоед.

Вазифаи ободонии мамлакат, соҳтмони иморатҳои замонавӣ дар тамоми минтақаҳо, аз он ҷумла мавзъеҳои «Ўзбекистони Нав» вазифаи бартаринок боқӣ мемонад.

Вазифаи аз ҳама муҳими мо – таъминоти сулҳ ва субот.

Маҳаллаи шукуфон – ин мамлакати шукуфон. Аз ин рӯ, минбаъд кори босамар дар ҳар як маҳалла маҳаки асосӣ ҳоҳад гардида.

*Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев*



Бо тобиши маъно ва шарҳи калимаҳо шинос шавед. Пас аз он бо корбасти онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.

Маҳалла қитъае аз шаҳр, ки аз чанд кӯча иборат аст.

Дех (деха) ҷойи зисти обу ҳавояш форам, табиаташ хушманзар. Заминҳои корамаш серҳосил. Муродифи калимаҳои қишлоқ, қаря, русто аст.

Дехнишин он ки дар деха зиндагонӣ мекунад, дехотӣ, қишлоқӣ, рустоӣ.

Рустоӣ, дехотӣ, қишлоқӣ, он ки дар дех зиндагӣ мекунад.

Дехистон қишлоқҷоӣ, дехаҳо.

Қишлоқҷоӣ манзилгоҳе берун аз шаҳр.



Шинос шавед ва ба хотир нигоҳ доред.

Ҳарфи аввали номи тарабхона, меҳмонхона, марказҳои хизматрасонӣ ва ғайра бо ҳарфи калон ва дар дохили ноҳунак навишта мешаванд: тарабхонаи «Садбарг», меҳмонхонаи «Фохира», кошонаи ҳусни «Зебо», мағозаи «Мехр», дорухонаи «Сино», маркази хизматрасонии «Дилкушо», маркази забономӯзии «Нури маърифат» ва ғайра.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз рӯи расм мисли намуна ҷумлаҳо тартиб дихед.

Намуна:

1. Бунёди баланд бардоштани некӯҳолии мардум, беҳтар намудани инфрасохтори дехот ва маҳаллаҳо барномаҳои «Обод маҳалла», «Обод қишлоқ» нақши бузург доранд.
2. Аҳолии маҳалла, пири чавон аз як гиребон сар бароварда, ба корҳои ҳашар саҳми муносиб мегузоранд.
3. Ба оила файзу барака, даромади иловагӣ бахшидани замини наздиҳавлиро дехқонони ҷашмикордон хуб медонанд.
4. Дар замини рӯйҳавлии ҳар як хонадони деха, хурдакак бoshад ҳам, гармхона мавҷуд аст.

МАВЗӮИ 11.

ҚОИДАҲОИ РОҲРАВӢ ВА ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР КӻЧА



Дар кӯчаву роҳҳо, аввалан, қоидаҳои пиёдагардирио риоя кардан ҳатмист. Аз назди ҷароғаки роҳнамо ё пайроҳаи маҳсус эҳтиёт шуда, роҳи қалонро бояд гузашт. Бисёр фочиаҳо маҳз аз сабаби вайрон кардани қоидаҳои пиёдагардӣ дар кӯчаву роҳҳо рух медиҳанд.

Доир ба рафткор дар кӯча ва одоби роҳ рафтсан қоидаҳои хеле муфиде маъмуланд, ки донистан ва риоя кардани онҳо барои ҳар як донишомӯз ва шаҳрванд ҳатмӣ мебошад.

Аз ҷумла:

- | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Дар кӯчаву хиёбон, маҳаллаҳои шаҳру дехот бо овози паст гуфтугӯ ва сӯҳбат бояд кард, то ки оромии шаҳрвандон халалдор нагардад. |
| 2. | Баланд ҳандидан, мағал кардан норавост. |
| 3. | Агар касе суроғаero пурсад, бо лутф ҷавоб бояд дод. |
| 4. | Суҳанҳои қабеҳ ва таҳқиромезро набояд истифода кард. |
| 5. | Ҳангоми гашту гузор бо ҳамсинфон ва ёру дӯстон пеши роҳи пиёдагардонро набояд банд кард. |
| 6. | Дар кӯча давидан (ба истиснои машқу давидани варзишӣ), бо шитоби беандоза бузург роҳ паймудан, китф ба пиёдагардон задан, онҳоро озор додан аз рӯи одоб нест. |

Забони точикӣ, синфи 6

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Зани кӯдақдор, пиразан ва марди калонсол ё маъюбе ихтиёри нишастан кунанд, ҷавони дар курсӣ нишаста ба онҳо бояд ҷой дигад. |
| 8. | Ба мӯйсафедон, иштирокчиёни ҷангу собиқадорон, пиразанон, маъюбон, занҳои кӯдақдор бояд мадад кард. |
| 9. | Бо пирон ва мӯйсафедон ҳамроҳ бошёд, аз ақиби онҳо бояд рафт. |
| 10. | Агар касе салом кунад, ҷавоб гуфта бояд гузашт ва барои пурсиш, гуфтугӯ ва дилҷӯйӣ дар миёни роҳ таваққуф набояд кард. |
| 11. | Агар ба ёрони дучоромада сухан кардан лозим шавад, аз миёни роҳ ба як тараф, дар канораи он истода, гуфтугӯ бояд кард. |
| 12. | Агар ҳамроҳи ёрон бошёд ва дар роҳ ба касе дучор оед, ҳарчанд гуфтугӯ бо ўзарур бошад ҳам, таваққуф накунед ва ёронро мунтазир насозед. |
| 13. | Аз миёни роҳ санг ё чизеро, ки ба роҳравии одамон халал мерасонад, дур бояд кард. |
| 14. | Дар миёни ду нафар, ки бо ҳам сӯҳбат мекунанд, набояд даромад, ҳусусан, ба миёни духтарон. |



Матнро хонед ва маълумотҳои ба қоидаҳои роҳравӣ ва одоби муошират дар кӯчаро дар алоҳидагӣ хотирнишин намоед. Қоидаҳои дигари роҳгардии медонистагиатонро гӯед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Соҳаи забоншиносии фарогири тартиб додани назария ва амалияи луғатҳо, **лексикография** (луғатнигорӣ, фарҳангнигорӣ, вожагоннигорӣ) ном дорад.

Китобе, ки дар он маҷмӯи қалимаҳои як забон ҷамъ овардаву шарҳ додашуда, инчунин ба забони дигар тарҷумашуда **луғат**, **фарҳанг** (луғатнома, фарҳангнома, вожанома) ном дорад.

Фарҳангнигорӣ дар таърихи забони точикӣ собиқаи дерина ва намунаҳои барҷаста дорад. Фарҳангу луғатномаҳои фаровон, ки луғатшиносон ва фарҳангнигорони машҳур дар давраҳои гуногун таҳия ва таълиф кардаанд, ганцинаи бебаҳои вожагони забони точикӣ маҳсуб гардида, то имрӯз қолаб ва шаклу гунаҳои муҳталифи қалимасозӣ ва истилоҳофаринии забон аз рӯйи онҳо омӯхта мешавад.

Замони авҷу густариши фарҳангнигорӣ ба давраи навини таърихи забон, ки бо номи форсии нав ё форсии дарӣ

машхур аст, рост меояд. Тавре ки маълум аст, аз асри XI сар карда ба забони тоҷикиву форсиву дарӣ фарҳангҳои сершуморе, аз қабили «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ, «Фарҳангги Ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайнӣ Инҷу, «Баҳори Аҷам»-и Рой Лоло Текчанди Баҳор, «Фарҳангнома»-и Ҳусайнӣ Вафоӣ, «Фарҳангги Рашидӣ»-и Абдурашиди Таттавӣ, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммадхусайнӣ Ҳалафи Табрезӣ, «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммади Ғиёсуддин, «Чароғи ҳидоят»-и Алихони Орзу ва даҳҳо луғатномаҳои дигар таҳия ва тадвин шудааст.



Калимаҳои ифодакунандай номи луғатҳо ва муаллифони онро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Луғат, фарҳанг, фарҳангнома, вожанома, луғатдон, луғатнавис, луғатсоз, луғатшиносӣ, фарҳангнигор, луғатнигорӣ, вожагоннигорӣ, фарҳангнависӣ.



Шинос шавед ва ба хотир нигоҳ доред.

Фарҳанг китобе, ки дар он вожаҳо ва таркибҳои забоне ҷамъоварӣ, тафсир ва ба ягон забон ё чанд забон тарҷума мешавад.

Фарҳангнома китобе, ки дорои истилоҳоти маҳсуси соҳае мебошад, яъне луғатнома, вожанома.

Фарҳангсоз он ки дар бунёд ва соҳтани тамаддуну фарҳанг нақшे дорад.

Фарҳангнигор он ки ба таҳия ҷамъоварӣ ва сабти калимаву вожаҳо ва истилоҳоти забон машғул аст, яъне фарҳангсоз, луғатнигор, фарҳангнавис.

Луғатнавис тартибдиҳандай китоби луғат, фарҳанг.

Вожанома китоби вожаҳо ва истилоҳоти як риштаи муайян бо муодили онҳо ба ягон забони дигар ба тартиби алифбӯй.

Вожагоннигор фарҳангнавис, луғатнигор, фарҳангнигор, луғатнавис, лексикограф.

Вожагоннигорӣ фарҳангнависӣ, фарҳангнигорӣ, луғатнигорӣ, луғатнависӣ, лексикография.

Вожашинос мутахассис дар вожашиносӣ, лексиколог.

Вожашиносӣ баҳше дар забоншиносӣ, ки ба омӯхтани таркиби калима ва роҳҳои калимасозӣ машғул аст, лексикология.

Забони точикӣ, синфи 6

КАЛИМАҲОИ ЗЕРИН ОЁ АЗ ҶИҲАТИ ТОБИШИ МАЪНО ФАРҚ ДОРАНД?



Ба саволи болой бо гуфтани каломи «ҳа» ва ё «не» ҷавоб дихед.

Калимаҳо	Ҷавобҳо
Лексикография, луғатнигорӣ, фарҳангнигорӣ, вожагоннигорӣ.	
Луғат, фарҳанг, вожанома.	
Лексикология (луғатшиносӣ), лексикография (луғатнигорӣ).	
Калима, вожа, луғат.	
Вожагоннигор, вожагоннигорӣ, вожагоншинос вожагоншиносӣ.	
Вожа, вижка, вижагӣ, мижа, мижгон.	



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз «Фарҳанги забони точикӣ» калимаҳои зеринро бо шарҳ ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.

Асрор, маҳзан, ганчина, маҳсуб, собиқа, таҳия, таълиф, тадвиин.

МАВЗӮИ 12.

ДАВОМИ МАВЗӰ

Инсон аз ҳама чиҳат бояд зебо бошад. Ўро ҳам сурат ва ҳам сират, ҳам гуфттору ҳам рафткор, роҳ рафтсан, ҳар як ҳаракату сукунаташ бояд тибқи талаботи ахлоқ ва зебоӣ бошад.

Одатан писарон ё мардон устуворона ва нисбатан қадами калон мегузоранд. Духтарон ва занҳо бошанд, қадамҳоро майдатар мемонанд ва хиромон роҳ мегарданд. Дар ахлоқи миллиамон чунин қоидаҳои роҳгардӣ хотирнишин шудаанд:

1. Қоматро рост карда қадам бояд монд.
2. То зарурат набошад, ба роҳ набояд баромад.
3. Пойлуч набояд роҳ рафт.
4. Пойафзолро дар кӯча бо ҷӯроб пӯшида, ҳамеша тоза бояд нигоҳ дошт.
5. На мутакаббирона, балки хоксорона бояд роҳ рафт.
6. Ҳангоми роҳ рафтсан, то зарурат набошад, набояд сухан кард.
7. Қадамҳоро аз ҳад зиёд калон набояд гузошт.
8. Ба ҷойҳои ифлос набояд қадам монд.
9. Ба пеш, рост нигариста, бояд роҳ гашт.
10. Ба болои бом ва тирезаи хонаҳо набояд назар кард.
11. Ба даруни хонае, ки дара什 кушода аст, набояд нигоҳ кард.

12.	Оби даҳон набояд андохт.
13.	Роҳро ба касе набояд танг кард.
14.	Ҳангоми воҳӯрӣ дар кӯча ба фарзандони мардум сухан кардан ва онҳоро бӯсидан ё даст расонидан матлуб нест.
15.	Ба чое, ки кор надоред, набояд рафт.
16.	Суруд, ё сухани дигареро бо овоз набояд хонд.
17.	Бо эҳтиёт бояд қадам гузошт, то ҷонвари ҳурде ҳам зери по ҳалок нагардад.
18.	Дар дари хонае, ки кор надоред, набояд истод.
19.	Дар пушти хона ва ҳавлиҳо футболбозӣ кардан ё машғул шудан ба навъҳои дигари варзишу бозиҳо, ки ба истиқоматкунандагони онҳо ҳалал мерасонад, аз рӯйи одоб нест.
20.	Агар сагча ё ҷонваре аз роҳи калон майли гузаштан кунад, назорат ва мададгорӣ бояд кард, то ки зери мошин намонад.
21.	Агар касе суроғаero пурсад, ба лутфу нармӣ бояд ҷавоб дод.
22.	Агар бачагон, пирон, занони кӯдақдор, мусофирион аз роҳи калон гузаштани шаванд, ба онҳо бояд ёрӣ расонд.



Матнро хонед ва андешаҳои хешро оид ба қоидаҳои роҳравӣ ва одоби муошират дар кӯча баён намоед.



Таъбири «Оби даҳон набояд андохт»-ро мазмунан бо гуфтаҳои хеш баён намоед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Луғатҳо аз рӯйи соҳту вазифаашон ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим мешаванд:

1. Луғатҳои филологӣ.
2. Луғатҳои энсиклопедӣ.

Луғатҳои филологӣ аз рӯйи вазифа ва тарзи тафсири калима, маънидод намудани он ба якчанд намуд ҷудо мешаванд. Монанди луғатҳои истилоҳӣ, имлой, решашиносӣ, шевагӣ, муродифот, тазод, омонимӣ, паронимӣ, фразеологӣ, калимасозӣ, тафсирӣ, тарҷумавии дузабона, бисёрзабона луғатҳои чаппа ва ғайра.

Луғатҳои энсиклопедӣ калимаю ибораҳоро шарҳ намедиҳанд, балки мағҳуми предмету ҳодисаҳо, алломатҳои олами реалиро тафсир мекунанд, ки дар луғатҳои филологӣ дарҷ намегарданд.

Луғатҳои энсиклопедӣ мувофиқи ҳачму мавод умумӣ ва соҳавӣ мешаванд. Энсиклопедияи умумӣ дар бораи соҳаҳои гуногуни ҳаёт маълумот медиҳанд. Энсиклопедияи соҳавӣ истилоҳоти соҳаи муайянро дар бар мегирад.

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо истифода аз «Фарҳанги забони точикӣ» калимаҳои зеринро шарҳ дижед.

Сурат, сират, сукунат, мутакаббир, мадад, суроға.

МАВЗӮИ 13.

ОДОБИ ХУДИДОРАКУНӢ ВА МУОШИРАТ ДАР НАҚЛИЁТ

Мо аз рӯи зарурат аз нақлиёт – автобус, микроавтобус, таксӣ, самолёт, поезд истифода мебарем. Бо ронандагон, мусофирион, одамҳои гуногун вомехӯрем, бо онҳо муносибату муомила менамоем.

Ҳангоми саворшавӣ ба нақлиёт навбатро риоя карда, баъзан ба шахсони ҳомиладор, кӯдакдор, иштирокчиёни ҷангу собиқадорон, пиразанон, муйсафедон, маъюбон мададгорӣ бояд кард, то ки аввал онҳо даромада нишинанд. Дар дохили нақлиёт ҷавонон бояд ба қалонсолон, мўйсафедон, занҳо, маъюбон ҷой диханд. Агар зане бо кӯдакаш ё касе дар дасташ бор ба мошин савор шуданий бошад, ба онҳо дасти ёрӣ бояд дароз кард.

Дар дохили мошин мағал кардан, баланд сухан намудан, хандидан ё шиносу хешовандро дида баланд гуфтугӯ кардан, норавост. Агар зарурате ба миён ояд, бо овози паст пурсупос ва гуфтугузор кардан мумкин аст. Гуфтугӯ бо телефон низ номатлуб аст. Дар хотир бояд дошт, ки дар нақлиёт мусофирион ба ҳам наздик ва зич қарор мегиранд. Дар чунин вазъият услугу одоб, ақлу фаросат ва маданияти шахс ба зудӣ аён мешавад.





Матнро хонед, калимаҳои ифодакунандаи воситаҳои нақлиётро муайян намуда, ба зераш хат кашед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Қадимтарин луғати тафсирӣ, ки то замони мо маҳфуз мондааст, «Луғати фурӯс»-и Асадии Тӯсӣ (асри XI) мебошад. «Луғати фурӯс» тафсири қалимаҳои нодиреро, ки дар осори шоирони Осиёи Марказӣ ва қисми шарқии Хурросони асри X ва ибтидои асри XI вомехӯранд, фаро мегирад. Ин қалимаҳо бо намунаҳо аз ашъори Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Унсурӣ, Фарруҳӣ ва дигарон оварда шудаанд. Дар фарҳангҳои байдина аз осори Хоқонӣ, Низомӣ, Саъдӣ ва дигарон низ намуна оварда шудааст.



Исмҳои хоси ифодакунандаи номи аҳли адабро номбар кунед. Дар хусуси имлояшон он чизе, ки медонед баён намоед.



Ба таври муқоиса ҷиҳатҳои фарқунандаи воситаҳои нақлиётро ёдрас намоед.

Микроавтобус аз автобус, трамвай аз троллейбус, чархбол (вертолёт) аз ҳавопаймо (самолёт), поезд (қатора)-и тезгард аз поезд (қатора)-и сустгард, поезди боркаш аз поезди одамкашон.



Мавридҳои сухан кардани шахси нақлиётсаворро ёдрас намоед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбасти қалимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Роҳ, дур, наздик, зуд, оҳиста, нав, кӯҳна, тезгард, оҳистагард, қиммат, арzon, роҳгард, парвозкунанда, дучарха, чорчарха, шоҳдор, болдор, бебол.

Забони точикӣ, синфи 6

МАВЗУИ 14.

БЕБАҲРА АЗ ТОЧИ ЗАРРИН

Чавонписар дар миёни ду курсӣ пойҳоро васеъ монда, менишастан. Дар гӯшаш гӯшмонаки аудиоплейер. Мард аз вай хоҳиш кард, ки дар курсӣ дуруст нишинаад, як курсиро ишғол кунад. Вале вай сухани мардро нашунид. Мард бори дигар ба ӯ гап зада ишора кард, ки гӯшкунакро аз гӯшаш бигирад.



Мӯйсафед ба ӯ насиҳат кард. – Писарам, Шумо дар нақлиёт ҳастед. Ҳар як фард дар ҷойҳои ҷамъиятӣ вазифадор аст, ки нисбат ба атрофиён бепарво набошад. Аз рӯии оину расми миллиамон амал кунад. Ба қалонсолон, пиразанон бояд ҷой дигар, нисбат ба ҳурду қалон муомилаи хуб кунад. Рӯзе шумо ҳам пир мешавед, ниёзманди дастгирии дигарон мегардед. Вале ҷавон насиҳатро гӯш накарда, бо ситеза ба дигар курсӣ нишастан.

Ҷавонписар, ки сару либос ва сурати зебо дошт, баъди чунин рафтори ношоиста, ба ҷашми ҳамаи мусофиран бенуру зишт ва манфур мерасид. Аз қиёфаи мӯйсафед бошад, аён буд, ки вай афсӯс меҳӯрд, ки ин ҷавон тарбия надидааст, аз ҳама ҷизи қиммат – аз ахлоқи писандида, одоб, ки точи заррин аст, бебаҳра мондааст.



Матнро хонед ва ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

Ба фикри шумо қӣ ба беодобнишинӣ роҳ додааст?



Оид ба тарбияи ҷавонписар фикру мулоҳизаatonро баён кунед.

Ҷавонписар бо овезаи ҷӣ ба гӯш ба автобус савор шудааст?



Кӣ ба ҷавонписари беодобнишин суханҳои пандомӯз гуфтааст?



Рафтори ношоистаи ҷавонписар қадом аст?





МАН МЕГҮЯМ, ШУМО ГҮШ КУНЕД

Дар асри XV ва маҳсусан дар асри XVI баъд аз барқарории давлати темуриёни Ҳинд ва интишори забони тоҷикӣ-форсӣ дар ин сарзамин маркази илми фарҳангнигории тоҷику форс низ ба ин кишвари паҳновар интиқол ёфт.

Дар асрҳои XV–XVII дар Ҳиндустон фарҳангҳои машҳуре мисли «Шарафномаи Мунярӣ»-и Иброҳим Қавоми Форуқӣ (асри XV), «Тӯҳфат-ус-саодат»-и Зиёуддини Муҳаммад (асри XVI), «Муаййид-ул-фузало»-и Муҳаммад ибни Лоди Деҳлавӣ (1519), «Мадор-ул-афозил»-и Файз ибни Асадулуламо (1593), «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайнӣ Инҷу (1608), «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммадхусайн ибни Ҳалафи Табрезӣ (1652), «Фарҳанги Рашидӣ»-и Абдурашиди Таттавӣ (1654) ва дигарон таълиф ёфтаанд. Дар садаҳои XVIII–XIX дар минтаҳаҳои форсизабон фарҳангу луғатномаҳои зиёде таҳия шудаанд, ки намоёнтарину муҳимтарини онҳо «Баҳори Аҷам»-и Рой Текчанди Баҳор (1739), «Сироҷ-ул-луғот» ва «Чароғи ҳидоят»-и Сироҷиддин Алихони Орзу (миёнаҳои асри XVIII), «Ҳафт қулзум»-и Ғозиуддин Ҳайдар (1818), «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Гиёсиддин (1827), «Фарҳанги Онандроҷ»-и Муҳаммади Подшоҳ (1888) мебошанд.



Номи луғатҳо, мураттибону муаллифон ва замони нашру таълифро дар ҷадвал ҷойгир кунед.

Намуна:

Забони точикӣ, синфи 6



Бо қоидаҳои имлой шинос шавед ва ба хотир нигоҳ доред.

Дар осори илмию адабӣ **артикли -ал** (ва гунаҳои он) дар аввал бо ҳарфи калон ва дар байн бо ҳарфи хурд навишта шуда, дар аввал баъд аз **-ал** ва дар байн аз ду тараф бо нимтире ҷудо карда мешавад: «Ат-тафхим»-и Абурайҳони Берунӣ, «Ал-қонун фи тиб»-и Ибни Сино, «Мантиқ-ут-тайр»-и Фаридаҳдини Аттор, «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш ва ғайра.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матнро хонед ва саволҳо тартиб дихед.

МАВЗӮИ 15.

ОДОБИ ХУДИДОРАКУНӢ ВА МУОШИРАТ ДАР ҶАМҖОМАДҲО

Ҳар як одам дар ҷамъомадҳо, тӯю маъракаҳо, маҷlisҳо иштирок мекунанд. Одоби рафтор ва нишастухез дар чунин ҷойҳо чӣ гуна бояд бошад? Дар ин бобат низ дар оинҳои миллиамон ва ахлоқи ҷавонмардӣ қоидаҳои маҳсус муайян шудаанд. Монанди:

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Аввалан, ба ҷое, ки ишора мекунанд, дар ҳамон ҷо бояд нишаст. |
| 2. | Дуюм, ба болову поён, ба қафо, ба чапу рост набояд нигарист. |
| 3. | Сеюм, агар шахси зебо ё нуқси ҷисмонӣ дошта дар маҷlis нишаста бошад, ба вай бисёр набояд нигарист. |
| 4. | На мутакабброна, балки хоксорона бояд нишаст. |
| 5. | Аз ҷойи худ бисёр нишасту барҳост кардан норавост. |
| 6. | Барои аз ҳама боло нишастан набояд кӯшиш кард. |
| 7. | Ҷойро ба ҳамнишин набояд танг кард. |
| 8. | Агар ғанаб ё сулфа ояд, оҳиста бо иҷозати садри маҷlis бояд берун рафт. |
| 9. | Агар саволе бошад, беҳтараш ба тариқи ҳаттӣ ба раёсати маҷlis ирсол бояд кард. |
| 10. | Телефони ҳамроҳро ҳатман хомӯш бояд кард. |
| 11. | Ба садр ё раёсати маҷlis луқма партофтан ё сухани маърӯ-зачиро буридан нашояд. |
| 12. | Бо ҳамшафати худ набояд сухан гуфт, оромиро ҳатман риоя кард. |
| 13. | Ҳамёза набояд кашид, вале дар ҳоли тасодуфан ҳамёза омадан, даҳонро бо даст бояд панаҳ кард. |
| 14. | Дар ҳолати атса задан, даҳонро бо рӯймолча бояд пӯшид. |
| 15. | Сарварон, меҳмонон чун вориди маҷlisгоҳ шаванд, аз ҷой бояд барҳост. |
| 16. | Баъди ҳатми маҷlis раёсат ва меҳмононро аз ҷой барҳоста, бояд гусел кард. |



Матнро хонед ва ба гурӯҳҳо тақсим шуда, дар хусуси одоби худидоракунӣ ва муошират дар ҷамъомадҳо фикратонро бо тақя ба маълумотҳои хонда баён намоед.



Ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.

1. Дар кӯчаву хиёбонҳо чӣ гуна рафтор бояд кард?
2. Қадом қоидаҳои одобро дар нақлиёт медонед?
3. Шартҳои муошират дар бозор қадомҳоянд?
4. Фарқи роҳгардии писар ва мард, духтар ва зан дар чист?
5. Қадом қоидаҳои одобро дар маҷlisҳо бояд риоя кард?
6. Ба инсон аз рӯйи қадом меъёрҳо баҳо медиҳанд?



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

«Фарҳанги забони тоҷикӣ» соли 1969 дар ду ҷилд зери таҳрири Муҳаммадҷон Шукуров, Алексей Капранов, Раҳим Ҳошим, Носирҷон Маъсумӣ рӯйи чопро дидашт. Он нахустин фарҳанг буд, ки дар асри XX нашр шуда, вожагони забони тоҷикиро (албатта, дар ҳудуди имконоти ду ҷилд) аз асри X то ибтидои асри XX дар бар гирифтааст. Дар ҷилди якум ва дуюми фарҳанг шарҳу тафсири 45 000 калимаву таъбиротҳои хоси адабиёти классикиву муосир ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, «Фарҳанги забони тоҷикӣ» сарчашмаи луғатшиносии замони муосир ба шумор меравад.

Табиист, ки забон ҳамчун падидаи ҷамъияти ҳамеша дар ҳоли инкишофу такомул ва тағириу таҷаввул буда, пайваста мағҳумҳои нав ва маълумоти тозаи фаровон тавассути расонаҳои мухталифи аҳборӣ ба он ворид мегардад.

Тағиирот ва ғановати лексикиро ба эътибор гирифта, ҳамчун натиҷаи дастранҷи луғатнигорӣ олимони забоншиносони тоҷик Сайфиддин Назарзода, Аҳмадҷон Сангинов, Раҳим Ҳошим, Ҳафиз Рауғзода соли 2008 «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ»-ро чоп кардаанд. Фарҳанг мазкур мисли «Фарҳанги забони тоҷикӣ» аз ду ҷилд иборат мебошад.

«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳои забони тоҷикиро фаро гирифта, аз лиҳози соҳтор, калимаву таркиб ва истилоҳоти ҳам давраи классикии инкишофи забон ва ҳам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фарҳанг мифтоҳи арабӣ замима шудааст.

Забони точикӣ, синфи 6



Аз «Фарҳанги забони точикӣ» калимаҳои зеринро бозҷӯйи намуда, бо шарҳу тафсир ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор намоед.

Таъбирот, тағийирот, такомул, таҳаввул, тавассут, ғановат, лиҳоз.



Тобиши маъно ва ҷиҳатҳои фарқияташонро номбар кунед.

ФАРҚИ КАЛИМАҲО ДАР ЧИСТ?

Истилоҳ – ислоҳот, мижа – вижа, дур – дурр, аъло – ало.

МАВЗӮИ 16.

ЗАБОНДОНИЙ – ҶАҲОНДОНИЙ

Забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст. Доностани ин ё он забон ба қас имконият медиҳад, ки аз бурду боҳт, имконияту вазъият ва камбудию талаботҳои рӯзмарраи ҳаёт оғаҳ гардад. Доностани забони ғайр доностани воқеяти ҳаёти миллати дигар ва кулли дигаргуниҳои олам аст.

Имрӯзҳо хушбахтона дар давлати мо дар донишгоҳҳои олий, мактабҳои миёнаву муассисаҳои илмии кишвар забонҳои гуногуни ҷаҳонӣ омӯхта мешавад. Сафоратхонаҳои зиёди давлатҳои дунё арзи ҳастӣ доранд, ки ҳамкориҳои байналхалқии ватанамонро бо дигар давлатҳо ҷонибдорӣ мекунанд. Ин низ, албатта, ба забономӯзиву забондонӣ ва робитаҳои зиёди давлатҳо оғаҳӣ медиҳад.



ЗАБОН-
ДОНИЙ –
ҶАҲОН-
ДОНИЙ

Забондонӣ дар ягон давру замон падидаи номатлуб наҳоҳад буд. Он ҳамеша зарур, поянда ва боиси ифтихори баланд буда, шахси забондон чун шамъи равшангар ва маҷлисоро ҳамаи анҷуманҳоро равшанию нур ва хушибу сурур мебахшад.

Дар мавриди доностани забони ғайр қас метавонад бе ягон душворӣ бо ин ё он забон гуфтугӯ намояд. Аз дарду доғ ва бурду боҳти ин миллат ҷизе омӯзад.

Рӯзномаву маҷалла ва аҳбори он миллатро ба хубӣ аз худ кунад. Ё худ ҳангоми мусофирият ё сафар ба монеаву душвориҳо рӯ ба рӯ нагардад. Озодона дар муомила бошад ва худро осудаву бофароғат эҳсос намояд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Ба фикри шумо инсонҳо байни ҳамдигар дар хусуси чӣ сӯҳбат доранд? Хеш кадом забонҳои хориҷиро медонед? Доностани забонҳои дигар ба инсон чӣ гуна нафъ меорад? Орзуи омӯзиши кадом забонҳои хориҷиро доред?



Порчаҳои шеъриро мазмунан шарҳ диҳед.

«Агар сесад забон донӣ, фузун нест»,
Ҳама рӯзе ба кор ояд, забун нест.
Надонӣ гар забони давлати худ,
Пушаймонӣ надорад оқибат суд.

Саидахмади Аҷзӣ



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ба муносибати аз алифбои арабиасоси тоҷикӣ соли 1929 ба алифбои лотинӣ гузаштан аввалин имлои забони адабии тоҷик ба шакли китобча нашр гардид. Соли 1939 масъалаи аз алифбои лотинӣ ба алифбои русиасос гузаштан ба майдон омад. Китобчае бо унвони «Орфографияи забони тоҷикӣ. Муҳимтарин қоидаҳо», ки тасдиқ шуда буд, августи соли 1940 аз нашр баромад. Дар охири соли 1953 таҳрири нави «Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик» қабул шуд.

Лоиҳаи нави имло соли 1967 ба муҳокимаи умум гузашта шуд ва он соли 1972 аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон тасдиқ карда шуд. Имлои мазкур то ба майдон омадани «Имлои забони тоҷикӣ», хусусан то соли 1993 амал намуд. «Имлои забони тоҷикӣ» аз солҳои соҳибиستикполӣ тақмилу тағиیر дода шуд. Дар солҳои 1993, 1998, 2011 имлои забони тоҷикӣ бо дидгоҳи нав ва талаботи қоидаҳои имлой рӯйи чопро дид. Ҳоло «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-и 4 октябри соли 2011 қабул гардида дар амал мебошад.

Китоби навтаълифи «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» алифбо, тартиб ва номи ҳарфҳо ва инчунин имлои садонокҳо, ҳамсадоҳо, имлои исм, сифат, ҷонишин, феъл, сифати феълий, феъли ҳол, зарф, пешоянд, пасоянд, пайвандак, ҳиссача, ниҳо, аломатҳои китобати забони тоҷикӣ (нуқта, савол, хитоб, вергул, нуқтавергул, баён, тире, қавс () ва қавси мураббаъ [], сенуқта, нохунак, сарҳат, нимтире), рамзҳои ишоратӣ бо зикри қоидаҳои имлой пешниҳод гаштааст.

Забони точикӣ, синфи 6



Зарбулмасал ва мақолҳоро мазмунан шарҳ дижед

1. Забони мурғонро мурғон медонанд.
2. Беҳ аз хомӯшӣ ҳеч пироя нест.
3. Забони сурҳ сари сабз медиҳад бар бод.



Гуфтори пурҳикматро бо хулосаҳои мантиқӣ мазмунан баён намоед.

Савияи фарҳангу маданияти мардум ҳар андоза баланд бошад, забони он ҳам ба ҳамон дараҷа пурғановат ва мукаммал аст. Ба ин маънӣ забони ҳар ҳалқ, аз ҷумла, забони мардуми мо ҳам намоёнгари сатҳи инкишофи ҳаёти моддӣ ва маънавии ўст.

Ҳасан Мацидов



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз китоби «Қоидаҳои имлои забони точикӣ» доир ба имлои садонокҳо маълумот омода намоед.

МАВЗӮИ 17.

ТӮТИРО ГИРИФТАНД ВА ДАР ҚАФАС КАРДАНД



Тӯтиро гирифтанд ва дар қафас карданд. Дар он вақт, ки шоҳзода тӯтиро дар қафас дар банд дид, гуфт: «Тӯтӣ зи забони хеш дар банд афтод», ки алҳол зарбулмасал шуда.

Шоҳзода ба сухан даромада гуфт: Ин тўтй агар дар макони худ забон нигоҳ медошт, ҳароина дар банд намеафтод, ки гуфтаанд:

«Агар тўтй забон мебаст дар ком,
На худро дар қафас медиҳ, на дар дом»

(Аз «Чомеъ-ут-тамсил»)



Матнро хонед ва мазмунашро дар ҳолати яклухт ва пас аз он бо ҷудокунии сарҳатҳо баён намоед.

Зарбулмасали «Тўтй зи забони хеш дар банд афтод»-ро бо шарҳ ба дафтар рӯбардор кунед.

Шарҳ: Аз бисёр ва газоф гуфтан ҳомӯш будан беҳтар аст, дар ҳарзагӯйӣ ноҳушии бисёре ҳаст.

БА ФИКРИ ШУМО?

Булбул чӣ гуна парранда аст?

Ба гайр аз булбул боз қадом паррандаҳо хониши дилфирибӯ форам доранд?

Парвариши булбул дар қафас амали шоиста аст ё бад?

Одамони қадом соҳаи қасбро ба булбули хушхон шабоҳат медиҳанд?



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Луғати истилоҳот, ба ибораи дигар луғати калимаҳои соҳавӣ истилоҳҳои ин ё он соҳаро фаро мегирад. Масалан, луғатҳои истилоҳотии техникӣ, соҳаҳои гуногуни илм (забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, математика, ҷуғрофия, кимиё, ҳуқуқшиносӣ, иқтисоди сиёсӣ ва ғайра) ба ҳамин навъи луғат доҳил мешаванд.

Луғати истилоҳот ба луғати калимаҳои хориҷӣ монанданд, зоро ки луғати калимаҳои хориҷӣ низ бештар истилоҳҳо ва калимаҳои маҳсуси вомиро фаро мегирад. Вале луғати калимаҳои хориҷӣ истилоҳҳо ва калимаҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ, сиёсӣ, техникӣ ва монанди инҳоро дар бар мегирад, бинобар ин аз луғати истилоҳот, ки истилоҳҳои соҳаи алоҳидай мушаххасро шарҳ медиҳад, фарқ мекунад.



Порчаҳои шеърӣ ва гуфтори пурҳикматро мазмунан маънидод намоед. Сипас шарҳи таъбири «Агар сар боядат, сирро нигаҳ дор!»-ро ба дафтар рӯбардор кунед.

Забони точикӣ, синфи 6

Нигаҳбони сарат гаштааст асрор,
 «Агар сар боядат, сирро нигаҳ дор!»
 Забон дарбаста беҳтар, сир нуҳуфта,
 Намонад сар чу шуд асрор гуфта.

Носири Ҳусрав

Шарҳ: Агар хоҳӣ, ки ба ту ҳеч осебе нарасад, сирри худ ва дӯстонатро ҳаргиз ифшо макун!

Забон мисли чон дар тани инсон аст. Инсон чун лаҳзае нафас накашад, чон мемирад, аз ҳаёт маҳрум мешавад. Забон ҳам чун замоне аз истифода монд, аз байн хоҳад рафт.

Шокиров Туграл



Зарбулмасал ва мақолҳоро дар алоҳидагӣ маънидод кунед. Сипас шарҳи таъбири **«Адаб беҳтарин ганҷ аст»**-ро ба дафтар рӯбардор кунед.

1. Агар сухан зар аст, сукут гавҳар аст.
2. Адаб беҳтарин ганҷ аст.

Шарҳ: Беҳтарин хислати неки ҳар кас хулқу одоби хуби ўст.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бистто истилоҳ (терминҳо)-и илми забоншиносиро нависед.

МАВЗӸИ 18.

СУХАНЧИН НАШАВЕД!

Суханчин кист, оё медонед?

Суханчин одамест, ки айби касеро ба дигаре гуфта, дар байни онҳо низоъ, яъне хафагӣ, хусумат, ҷангӯ ҷанҷол меҳезонад.

Бузургон дар ҳаққи суханчинон, яъне хабаркашон гуфтаанд: «Суханчин шарики шайтон асту душмани инсон!»

Суханчинӣ амали ноишоиста буданашро оё медонед?

Суханчинҳо қўтоҳандеш ва берӯ мешаванд, аз касе сухане шунаванд, ҳамоно ба дигарон бурда мерасонанд. Ба худашон дахл надошта бошад ҳам, ба сӯҳбати одамон гӯш медоранд, ки чиҳо гуфта истодаанд. Ҳатто кунҷковӣ карда, аз шумо гап мегиранду ба каси дигар рафта мегӯянд. Бо ин хислати ба-дашон боиси дилхунукиҳо ва ноҳушиҳо мешаванд.

Воқеаи Хоркаши суханчинро оё шунидаед?



Рўзе ҳамсояҳо Алию Вали саргарми сўҳбат буданд. Хоркаш дурттар аз онҳо тўббозӣ мекард. «А, онҳо чихо мегуфта бошанд?» – гўён тўбро баҳона карда ба онҳо наздик шуд. Онҳо дар бораи Ҳасан ном шахсе сухан меронданд. Хоркаш ҳамаи гапҳояшонро магнитафон барин чида гирифт. Се рӯз нагузашта, дар маҳалла мағали калон сар шуд. Аз афташ, номи ҳамсояи дигар ҳам Ҳасан будааст. Писари Ҳасан–Ҳалим ҳамроҳи Хоркаш меҳондааст: Хоркаш худи ҳамон рӯз ба Ҳалим гуфтааст:

– Медонӣ, Ҳалим, ана вай ҳамсояҳоятон – Алию Вали, дар бораи падарат гапҳои ганда гуфтанд. «Беандеша» гуфтанд, «бевичдон» гуфтанд. Аз кор ҳай мекунем, дар маҳалла радди маърака мекунем, – гуфтанд.

– Ба ту кӣ гуфт? – пурсидааст Ҳалим.

– Ман бо гўши худам шунидам, – ҷавоб додааст Хоркаш.

Ҳалим ҳам нарезондаю начаконда ин хабарро ба падар расондааст. Падарашиб дар ғазаб шуда ба хонаи ҳамсояҳо шитобидааст. Мочаро то ба занозаний расидааст. Ҳамсояҳои дигар, раиси маҳалла, ҳатто нозири тартибот омада, онҳоро ба муросо оварда натавонистаанд. Аз камоли ғазаб Ҳасан яке аз онҳоро як мушт задааст. Оқибат чӣ шудааст? Ҳасанро ҳамчун авбуш суд карда, понздаҳ рӯз аз озодӣ маҳрум намудаанд.

Ин аз як тараф. Аз тарафи дигар Ҳалим бо писарони Алию Вали ҳам занозаний кардааст. Ўро ҳам дар ҷамъомади мактаб муҳокима кардаанд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.

Забони точикӣ, синфи 6

БА ФИКРИ ШУМО?

Суханчинӣ, хабаркашӣ одати бад аст ё ин ки хуб?

Оё шумо ҳам одати суханчинӣ, хабаркаширо доред?

Шумо ба бачаҳои хабаркаши мисли Хоркаш барои тарки одати баду ношоиста чӣ гуна маслаҳат доданиед?



Гуфторҳои нопурраро пурра кунед.

МАН МЕГӮЯМ ШУМО ИДОМА ДИХЕД

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Аз нек боғ, | 2. Ангур аз ангур гирад ранг, |
| | 3. Ҷомай бо маслиҳат, |
| 4. Ҳамсоя аҳл аст, | 5. Ҳамсоя беҳ, |
| | |

Таъбирҳо барои истифода: аз бад доғ, ҳамсоя аз ҳамсоя панд, кӯтоҳ намоежад, кор саҳл аст, аз хеши дур.



Ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.

1. Киро суханчин мегӯянд?
2. Ҳамсояҳо дар бораи кӣ сӯҳбат мекарданд?
3. Хоркаш ба чӣ кор машғул буд?
4. Хоркаш хабарҳои шунидаашро ба кӣ гуфт?
5. Ҳаким хабарро ба кӣ бурда расонд?
6. Ҳалим чӣ кор кард?
7. Оқибати хабаркашӣ ба чӣ овард?
8. Ҳамсояҳо дар бораи қадом Ҳасан сӯҳбат мекарданд?

МАВЗӰИ 19.

ДАВОМИ МАВЗӰЬ

Рӯзҳо, ҳафтаҳо гузаштанд. Алию Вали фикр карданд, ки чаро ҳамсояаашон Ҳасан беҳуда мағал бардошт, номашро ба авбоӣ баровард.

- Ҳе-е, медонӣ, барои чӣ ин тавр кард? Ҳамон рӯз мо коргари худамон – Ҳасани таҷангро сарзаниш карда будем.
- Вай аз маҳаллаи дигар-ку?
- Гап дар ҳамин-дия. Гумон кардааст, ки мо ӯро муҳокима кардем.
- Аз кучо донистааст?
- Ҳангоми сӯҳбатамон Хоркаш дар атрофамон бозӣ мекард. Шояд ӯ нафаҳмида моро ба ҷанг андохта бошад.

— Дуруст мегўйи. Гайр аз ў дигар касе гапҳои моро нашунида буд!

Ана дидед, азизонам, суханчинию хабаркашӣ ба чӣ хел оқибатҳои ногувор бурда мерасонад.

Хоркаш кӯтоҳандешӣ кард. Фикр накард, ки оқибаташ бад мешавад.

Одами боақл ба гапи дигарон гӯш намекунад, чунки ин аз рӯии одоб не. Ба фикри ман, Хоркаш бо ин рафтори нодурусти худ ба се хато роҳ дод: аввалан, ба гап гӯш кард, дуюм, хабаркашӣ намуд, сеюм, дар байни онҳо ва бачаҳояшон низоъ андохт.

Калонсолон байни худ сӯҳбат карда истода бошанд, бачаҳо бояд худро оҳиста ба канор гиранд. Илочи рафтан набошад, ба гапашон гӯш нақунанд. Мабодо сӯҳбати онҳоро шунида монанд, бояд ба касе нагӯянд. Мумкин, гапи онҳо ҷиддӣ бошаду фақат ба худашон даҳл дошта бошад. Мумкин, ҳазл карда истода бошанд. Нафаҳмида ин гапҳоро ба каси дигар гуфта монед, монанди Хоркаш сабаби мочарои ноҳақ шуданатон мумкин.

Ҳа, азизонам, суханчинӣ хислати ниҳоят бад аст. Фақат бачаҳои беақл ва кӯтоҳандеш ин тарз рафтор мекунанд.

Ҳочӣ Содик



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.

БА ФИКРИ ШУМО?

Хоркаш чӣ хатое кард?

Агар Хоркаш ҳамсинфи шумо мебуд, ба ў чӣ маслиҳат медодед?

Шумо ба ҷойи Хоркаш мебудед, чӣ тарз рафтор мекардед? Барои чӣ?



Сухани пурҳикматро мазмунан маънидод кунед.

Суханчинро мадеҳ дар назди худ ҷой,
Ки дар як дам кунад сад фитна барпой.

(Аз «Ахлоқи Мӯҳсинӣ»)



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Дар луғати синонимҳо гурӯҳи калимаҳо – муродифҳо (синонимҳо)-и аз ҷиҳати маъно наздик ва ё баробар оварда шуда, ба таври муқоиса умумият ва фарқи байни онҳо, андозаи истеъмолашон дар забон ва ба қадом услуби ифода мансуб будани онҳо нишон дода мешавад.

Забони точикӣ, синфи 6

Дар ҳар гурӯҳи синонимӣ қалимаҳое, ки бо хусусиятҳои семантикий ва дараҷаи истеъмол аз қалимаҳои дигар бартарӣ доранд, сарсилсила дониста шуда, умумияти муродифӣ, фарқи маънӣ (чилои маънӣ) ва услубии он шарҳ дода мешавад.



Қалимаҳои ҳаммаъно (синонимҳо)-ро ба силсилақаторҳо гурӯҳбандӣ намуда, ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб дихед.

Ватан қалам меҳан
 дунё кишвар
 гетӣ медод сарзамин хома
 килк диёр олам



Ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.



1. Ҳамсояҳо чӣ тарз фаҳмиданд, ки Хоркаш суханчин будааст?
2. Оё гӯш кардани сухани қалонсолон аз рӯйи одоб аст? Барои чӣ?
3. Агар ба ҷойи ҳамсояҳо мебудед, чӣ кор мекардед? Чаро?
4. Оё ҷунин одамон дар синфи шумо ҳам ҳастанд? Ба онҳо чӣ гуна маслиҳат дода метавонед?



КОРИЛОИҲАВӢ. Кор бо «Луғати синонимҳои забони точикӣ». Аз луғати мазкур ба «Дафтарчай луғат» панҷто қалимаҳои ҳаммаъноро бо шарҳу тафсирашон рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 20.

НУРИ ЧАШМРО НИГАҲ ДОРЕМ

Ҳамаи мо дар хонаамон телевизор (оинаи нилгун) ва мавҷигир (антенна) дорем. Ҳар рӯз мо телевизор тамошо мекунем, радио гӯш мекунем. Албатта, бо мақсади муайян тамошо мекунем. Масалан, ҳаловат мебарем, аз ҳабарҳои кишвари худ ва берун аз он оғаҳӣ пайдо мекунем, ҷизеро меомӯзем.

Барномаҳои телевизионӣ се хел мешаванд: маърифатӣ, фарҳангии фароғатӣ ва иттилоотӣ.



Барномаҳои маърифатӣ дар бораи олами атроф, илму техника, ҳодисаҳои табиӣ ва тарзи муюширати одамон маълумот медиҳанд.

Барномаҳои фарҳангии фароғатӣ филмҳои ҳунарӣ, тасвирӣ, консертҳо, намоишномаҳои бачагона ва озмунҳои гуногунро дар бар мегиранд.

Барномаҳои иттилоотӣ дар бораи воқеаю рӯйдодҳои гуногуни Ўзбекистон ва олам хабар медиҳанд.

Чун дигар корҳо тамошои телевизор ҳам қоидаҳо дорад. Қоидаҳои зеринро дар хотир доред ва риоя намоед.

- барномаҳои телевизиониро ҳатман, ҳамроҳи хонавода тамошо кунед. Чизҳои нафаҳмидаатонро аз онҳо пурсед;
- телевизорро дар вақти муайян тамошо кунед;
- аз телевизор ду-се метр дурттар шинед;
- чашмонро калон кушода дуру дароз нигоҳ кунед, гоҳ-гоҳ мижа ҳам занед;
- ба як нуқта нигоҳ карда наистед;
- ҳангоми таблиғот (реклама) чашмон бояд истироҳат кунанд;
- баробари хондану навиштан ва ҳӯрдан тамошо кардани телевизор фоида надорад. Беҳтараш як корро кунед.

Дар хотир доред! Аз экрани телевизор нурҳои заарнок паҳн мешаванд. Бисёрги тамошо кардани он чашмони шуморо хира мекунад.



Матнро хонед ва дар хусуси фоида ва зарари оинаи нилгун ҳарф занед.



Фоида ва зарари тамошои телевизионро дар ду қатор нависед.

Намуна:

Фоида. Мо бо хабарҳои ҷаҳон шинос мешавем.....

Зарар. Дуру дароз тамошо кардани телевизор ҷашмро хира мекунад.....



Ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед ва супоришҳоро ичро кунед.

Забони точикӣ, синфи 6

АНДЕШАҲОИ ШУМО МУҲИМ АСТ

1. Оё шумо орзуи сухандони телевизонӣ шуданро доред?
2. Шахси сухандон чӣ гуна вазифа ва масъулиятро дар дӯш дорад?
3. Чун шахси мухбир доир ба навгонӣ ва ҳодисаҳои рӯз ахбор дижед.
4. Паём ва ахбори рӯзи аз рӯзномаҳои даврӣ хондаатонро мазмунан нақл кунед.
5. Барномаҳои телевизионии тамошо мекардагиатонро номбар кунед.

МАВЗӮИ 21.**ТАКРОРӢ**

Фикркунон зарбулмасал тартиб дижед ва пас аз он ғӯед, ки он қадом зарбулмасал будааст.



= **нест**



Зарбулмасали «Панҷ панҷа баробар нест»-ро шарҳ дижед.



Ангуштони дasti чапу ростро бо номгӯйӣ нависед.



Ҳамчун мусоҳиб ба гуфторҳо посух дижед.

Одамон даст доранд.	Паррандагон чӣ?	
	Сутурон чӣ?	
Сутурон фук доранд.	Паррандагон чӣ?	
Паррандагон бол доранд.	Одамон чӣ?	



Хонед ва андешаҳои хешро баён намоед. Шумо бо гуфтани чӣ гуна суханҳо меҳмони хонаводаро пешвоз мегиред ва инчунин гусел мекунед.

ХУШГУФТОРИ

Дар мавриди азизу гиромӣ доштани мақдами касе «**нури дида, точи сар!**» гуфта мешавад.

Дар мавриди пазироии меҳмони азизу мӯҳтарам «**хуш омадед, марҳамат**», «**ҳар қадам монед, болои дида!**» гуфта мешавад.



Монанди намунаҳои зер дар ҳар қатор ду ҷумла тартиб дода нависед.

Бо корбасти калимаи об

1. **Об** ташнагиро мешиканад. 2. **Бо об** дасту рӯямонро мешӯем.
3. 4.

Бо корбасти калимаи хок

1. Аз **хок** ҳосил мерӯёнанд. 2. Аз қаъри **хок** тилло истеҳсол мекунанд. 3. 4.

Бо корбасти калимаи бод

1. **Бод** рустаниҳоро гардолуд мекунад. 2. Неругоҳи барқи **бодӣ** қувваи барқ истеҳсол мекунад. 3. 4.

Бо корбасти калимаи офтоб

1. **Офтоб** ба мо гармӣ медиҳад. 2. **Офтоб** ба мо равшаний мебахшад. 3. 4.

БОЗОРИ ПУРИ МЕВА – ШУКӮҲИ ЗИНДАГӢ ВА ҲАЁТ



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба расм сарлавҳа интихоб кунед ва пас аз он матн тартиб дихед.

Забони точикӣ, синфи 6**БОБИ IV. КАСБИ МАН – ФАХРИ МАН****МАВЗУИ 22.****ИНТИХОБИ КАСБУ ҲУНАР**

Мисли бачаҳо доир ба касби дӯстдоштатон маълумот диҳед.



Касбҳои медонистаатонро бо ном нависед.



Орзуҳои касб интихобкуниро баён намоед.

МЕДОНАМ, ДОНИСТАН МЕХОҲАМ**ЧИРО?****ТОБИШИ МАҶНО ВА ФАРҚИ КАЛИМАҲОРО**

Касб намуди асосии шуғл, ки бо ҳуҷҷат (ба таҳсилот) тасдиқ мегардад, ихтисос.

Омӯзгорӣ (касб), шифокорӣ (касб), муҳандисӣ (касб) ...

Касбомӯз он ки дар мактаб ё пеши устод касб меомӯзад.

Касбомӯзӣ ҳунар ва пешаеро ёд гирифтан.

Ҳунар ичрои коре мувофиқи қонуну қоидаҳои он. Касб, пеша, шуғл.

Дӯзандагӣ (ҳунар), оҳангарӣ (ҳунар), зардӯзӣ (ҳунар), дуредгарӣ (ҳунар) ...

Ҳунаромӯзон, ки ҳунар меомӯзанд, коромӯз, азхудкунандай шуғле.

Ҳунаромӯзӣ ҳунар омӯхтан, касбе ё кореро аз худ кардан.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

ЧАРХИ АҚЛ

1. Ҳунар аз қасб оё фарқ дорад?
2. Ҳунарманд кисту соҳибкасб кист?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбасти қалимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Қасб, соҳибкасб, осуда, хушбахт, зиндагӣ, ҳаёт, даромад, хизмат, ҳунар, ҳунарманд, кор, ҳурмат, мардум, соҳибҳунар, ҳунарпеша, ҳунаромӯз, ҳунаромӯзӣ.



МАВЗӮИ 23.

ҲАНГОМИ ТАБОБАТИ БЕМОРИЙ

Пирамарде аз дasti беморӣ дар bemorxona bistarӣ шуд. Ҳар рӯз ҷавоне ба наздаш барои аёdat меомаду зиёда аз як соат ба piaramard kūmak merasoniid. Xūrdani xūrok, nūshidan, shustan, tamomi niyozxoi ūro қoneъ karдан va ba сайри bofi bemorxona barovardan, xullass bo tamomi ҳastiash kūmakrason буд.

Рӯзе марди дигар, ки дар як утоқ бо ин piaramard bistarӣ shuda буд, ба piaramard nigarist va guft:

– Худоё, ин ҷавоне, ки пеши Шумо меояд, бо беҳтарин шакл хизмати Shumoro ичро мекунад, Худо аз ū rozӣ boшад, ин ҷавон писари Shumо ast?

Piaramard ба ҳамutoқи худ nigarista, бо каме afscūs guft:

– Кош ū яке аз pисарони ман мебуд! ...



Матнро хонед, мазмунашро naқл кунед. Пас аз он сарҳати аввалро бо хати зебо ба daftар rӯbarдор кунед.

Забони точикӣ, синфи 6



Ба саволҳо ҷавоб дихед. Пас аз он бо фикрҳои хуносавӣ мазмуни маълумоти поёниро маънидод намоед.

1. Ба фикри Шумо пирамарди бемор оё фарзанд дошт?
2. Чаро фарзандонаш ҳангоми беморӣ ба пирамард нигаҳбонӣ накардаанд?
3. Ҷавонписар бо чӣ мақсад ба пирамарди бемор мададрасонидааст?
4. Ба шахси бемор чӣ гуна бояд ғамхорӣ намуд?



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Луғати асарҳои алоҳида-шарҳҳо

Дар таърихи фарҳангнигории точик луғатҳое машуданд, ки ба асарҳои алоҳидаи ин ё он шоир, нависанда бахшида шудаанд. Ин гуна луғатҳо бештар бо номи шарҳҳо машҳуранд. Дар ин гуна асарҳои лексикографӣ калима ва ибораҳои мушкилфаҳми асарҳои ҷудогонаи нависанда шарҳу эзоҳ ёфта, муносибати маъноии ин гуна калимаҳо бо матн вобаста намуда, шарҳ дода мешавад.



Гуфтторҳои пурҳикматро бо хуносаҳои мантиқӣ мазмунан баён намоед.

Тобистон бемориҳои сироятии рӯдаро бештар пашшашо мегузаронанд. Дар мавриди бемориҳои сироятии роҳҳои нафас (грипп, назла, гулӯзиндонак, ҳанозир, сурҳча, сурфакабутак ва ғайра) ангезандаҳо дар вақти гуфтугӯ, сурфа ва атса задан паҳн мегарданд. Онҳо ба организми одами солим бо роҳи нафас ворид мешаванд.

А. Исомиддинов

МАВЗӰИ 24.

САБАБҲОИ ПАЙДОИШИ БЕМОРИӢ

Сабабҳои пайдоиши бемориҳо гуногун мебошанд. Беморӣ метавонад аз таъсири як ё чанд омил ба вуҷуд ояд. Масалан, бемориҳои сирояти ва паразитӣ дар натиҷаи ба организм таъсир

кардани бактерияҳо, вирусҳо, занбўруғҳои микроскопӣ, кирмҳои бемориангез ва ғайра инкишоф меёбанд. Ҳар як бемории сироятий ангезандай муайян дорад. Аммо бисёр микроорганизмҳо дар организмҳое, ки неруи муҳофизиашон суст аст, инкишоф ёфта, боиси беморӣ мешаванд.

Бисёр иллатҳо бо сабабҳои гуногун сар мезананд. Масалан, газаки меъда (илтиҳоби пардаи луобии меъда) дар натиҷаи дуру дароз вайрон кардани тартиби истеъмоли ҳӯрок, сӯйистеъмоли нӯшокиҳои спиртдор, тамокукашӣ, ихтилоли мубодилаи моддаҳо ва ғайра инкишоф меёбад.

Вазъи организм, имкониятҳои муқобилат ва мутобиқати он низ ба пайдоиш ва ҷараёни беморӣ мусоидат менамоянд. Масалан, аз таъсири омили бемориҳо агар як шахс бемор шавад, пас шахси дигар бемор нашуданаш мумкин. Ё ҳамон як бемориро ҳар кас ба таври гуногун паси сар мекунад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Гуфтори пурҳикматро мазмунан шарҳ диҳед.

Забони авоми тоҷик забонест, ки вайро оммаи тоҷик фаҳманд, дар ҷумлабандӣ, дар ташбехҳо, дар киноя ва истиораҳо, дар зарбулмасалҳо ва дар дигар бобатҳо ҳусусият ва руҳи забони тоҷикий риоя карда шуда бошад.

Садриддин Айнӣ



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед.




Ба саволҳо чавоб диҳед.

1. Чӣ гуна шахсро шахси бемор меноманд?
2. Бачаҳои хурдсол дар қадом синну сол бештар ба бемории дарди дандон гирифтор мешаванд?
3. Одамон дар қадом фасли сол бештар бемор мешаванд?
4. Пешгирий намудани беморӣ ба чӣ гуна амалҳои шоиста вобастагӣ дорад?

Забони точикӣ, синфи 6



Бозии «Калимаёбак». Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳо тартиб дихед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матлабро дар таҳти мазӯи «Агар ман шифокор шавам» бо тартиб додани матн баён намоед.

МАВЗӮИ 25.

ПЕШГИРИИ БЕМОРИӢ

Пешгирии бемориҳо ба шахсӣ ва ҷамъиятӣ ҷудо мешавад. Муҳофизати модарон ва қӯдакон зуҳуроти ғамхории хоси давлат, кафолати боэътиномди саломатии насли наврас аст. Кӯмаки диспансерӣ ба кормандони тиб имкон медиҳад, ки саломатии аҳолиро назорат кунанд, хуручи бемориҳои музмин ва инкишофи бемориҳои навро пешгирий намоянд.

Бо вуҷуди ин, эҳтиёт кардани саломатии худ ва аъзои оила ვазифаи ҳар як шахс аст. Агар ғами саломатии худро нахӯрад, пас ҳама саъю қӯшиши духтурон барабас меравад.



Риояи қоидаҳои беҳдошти шахсӣ, обутоби организм, машғул шудан ба варзиши бадан, пеш гирифтани тарзи ҳаёти солим, риояи тартиби меҳнат ва истироҳат, ғизои муносиб, даст кашидан аз одатҳои бад (истеъмоли нӯшокиҳои спиртдор, тамоку, бад-ахлоқии чинсӣ) – ин ҳама ба саломатӣ ва фаъолияти эҷодии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ мусоидат меқунад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Шахси бемор ба қадом шахси соҳибтахассус муроҷиат мекунад?
2. Шахси бемор дар натиҷаи табобати қадом шахси соҳибтахассус шифо мейёбад?
3. Чӣ гуна мошин бо занги шахси бемор ба хонадон ҳозир мегардад?
4. Бемории зуком дар қадом фасли сол бештар авҷ мегирад?
5. Мисвоки дандоншӯйӣ барои пешгирий ва рафъӣ чӣ гуна беморӣ ёрӣ мерасонад?



Аз таркиби матн қалимаҳои ҳамчун истилоҳи тиббӣ корбастшударо муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

«Фарҳанги осори Ҷомӣ» мувофиқи тартиби алифбо таълифёфта, дар он зиёда аз 15 ҳазор қалимаю ибораҳо интихобан маънидод карда шудаанд. Дар фарҳанг захираи бойи луғавии осори шоир, шарҳи амиқи қалимаю ибораҳо, барои таъини маъно мисолҳо низ истифода шудаанд.

Дар фарҳанг исмҳои хоси таъриҳӣ, исмҳои ҷуғрофӣ, истилоҳоти адабиётшиносӣ, илми нуҷум, биология, фалсафа, кимиё, маросим ва расму оинҳои динӣ, номи ҳалқу мамлакатҳо ва дигар соҳаҳои гуногуни илм сабт ёфтаанд.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба яке аз бемориҳо ва табобати он матн тартиб дихед.

Забони точикӣ, синфи 6

МАВЗУИ 26.

ТАБОБАТИ БЕМОРӢ ВА РАФӢОН

Нақшай табобати ҳар бемор алоҳида аст. Духтур ҳангоми табобат хусусиятҳои фардии инкишоф ва ҳолати организми бемор, бемориҳои аз сар гузаронида, шароити меҳнат ва зиндагии ўро ба назар мегирад. Ў ба ду маризи бемориашон якхела доруҳои гуногун таъйин мекунад, чунки агар як дору ба як бемор шифо бахшад, ба бемори дигар метавонад зарар оварад. Пас, худмуолича хатарнок аст.



Духтур доруero таъйин мекунад, ки ба сабаб ва тарзи инкишофи беморӣ таъсир мерасонад. Духтур инчунин давоеро мефармояд, ки нишонаҳои вазнини клиникии бемориро рафъ месозад (масалан, доруҳои рафъи дард, зидди сурфа, хобовар). Бинобар судмандии тадбирҳои ёрирасони неруи муҳофизат ва муқобилияти организм баробари табобати маҳсус ба мариҳ истеъмоли витаминҳо, ҳӯроки серғизо ва ғайраро низ мефармоянд.

Духтур дар ҳар давраи беморӣ метавонад табобатро тағийр дода, доруҳои нав, муолиҷаи физиотерапевтӣ (ваннаҳо, барқшифой, муолиҷа бо нур ва ғайра), варзиши шифой, масҳ ва ғайра таъйин кунад. Табобати бисёр бемориҳо оромии рӯҳио ҷисмонии беморро талаб менамояд. Дар давраи авҷи беморӣ бистарӣ гаштан ба мақсад мувоғиқ аст. Самараи табобат, хусусан дар шароити хона, ба нигоҳубини дурусти бемор (бечуну ҷаро иҷро кардани таъйиноти душтур) вобастагӣ дорад.



Дар ҳар давраи беморӣ метавонад табобатро тағийр дода, доруҳои нав, муолиҷаи физиотерапевтӣ (ваннаҳо, барқшифой, муолиҷа бо нур ва ғайра), варзиши шифой, масҳ ва ғайра таъйин кунад. Табобати бисёр бемориҳо оромии рӯҳио ҷисмонии беморро талаб менамояд. Дар давраи авҷи беморӣ бистарӣ гаштан ба мақсад мувоғиқ аст. Самараи табобат, хусусан дар шароити хона, ба нигоҳубини дурусти бемор (бечуну ҷаро иҷро кардани таъйиноти душтур) вобастагӣ дорад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



Даво – даъво, шер – шеър, рафъ – раф

Бо корбасти чунин қалимаҳои ҳаммаъно ҷумлаҳо тартиб дихед.

Бемор, мариҳ, қасал, бетоб, хаста.

МАВЗҮИ 27.**ВАКСИНАҲО**

Ваксинаҳо дору барои пешгирий ва табобати бемориҳои сироятии одаму ҳайвон, ки аз микроорганизмҳо (бактерияҳо, вирусҳо) ва ё аз маҳсули фаъолияти ҳаётии онҳо тайёр карда мешавад.

Ваксинаҳо зинда, кушташуда, химијавӣ ва анатоксинӣ мешаванд. Ваксинаи зиндаро аз микроорганизмҳои хусусияти бемориангезиашон суст ҳосил мекунанд. Чунин моя ҳангоми ба бадан гузаронидан зиёд шуда, боиси бемориҳои сабук мегардад. Организм ба муқобили ин хел беморӣ масуният пайдо карда метавонад. Ҳоло бо вируси зинда бар зидди чечак, ҳорӣ, сӯтанӣ, тоун, сил, табларза, туляремия, паппатачи, солак ва ғайра мубориза мебаранд.

Ваксинаро дар ветеринария барои пешгирий ва табобати зиёда аз 20 касалини сироятий кор мефармоянд. Тарзи тайёр кардан ва истифодай ваксина дар ветеринария ва тиб якхела аст. Ваксина ба бадан аз қабат ва зери пӯст, аз қабати мушак, аз даруни бинӣ, аз даҳон ва ғайра гузаронида мешавад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бо назардошти мазмуни ҳар як сарҳат саволҳо тартиб дихед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Луғатҳои тарҷумавӣ

Луғатҳои тарҷумавӣ калимаҳои як забонро бо калимаҳои ҳаммаъни забони дигар тарҷума мекунанд. Ин гуна луғатҳо барои омӯҳтани забон, доностани бойигарии луғавии онҳо аз як забон ба забони дигар тарҷума намудани осори хаттӣ заруранд.



Калимаҳои зеринро машқи талаффуз кунед.

Ваксина, микроорганизм, бактерияҳо, вирус, чечак, ҳорӣ, сӯтанӣ, тоун, сил, табларза, туляремия, паппатачи, солак.

Забони точикӣ, синфи 6



МАВЗУИ 28.

ВИРУСХО

Вирусҳо мавҷудоти ултрамикроскопӣ, ки ангезонандай касалиҳои сироятии растани, ҳайвонот ва одам буда, дар дохили ҳуҷайра афзоиш мекунад.

Вирусҳо ангезондаи бемориҳои вирусии одаму ҳайвонот (нағзак, тоун ва ғайра) ва растани (доғзани гандум, лаблабуи қанд) мебошанд. Дар одам ва ҳайвонот барои аз сирояти вирусҳо ҳимоя намудани организм античисми маҳсус ҳосил мешавад. Ба муқобили бештари намудҳои вирус антибиотикҳо ҳосил карда шудаанд, ки бо онҳо бемориҳои вирусиро муолиҷа менамоянд.

Вирусҳо бо антибиотикҳо ё ба муҳити атроф бо интиҳоби табии тақвият пайдо мекунанд. Мутатсия ҳосил кардан яке аз хосијатҳои асосии вирусҳо мебошад. Вирусҳо дар табиат васеъ паҳн шудаанд. Вирусҳоро ҳашороти макканда, кана ва нематода ном синфи кирмҳои лӯнда паҳн мекунанд.



Вирусҳои одам ва ҳайвонотро бо ваксина-гузаронӣ бар зидди вирус, тозагӣ, музиронӣ ва дигар чорабиниҳо рафъ менамоянд. Вирусҳои растаниро бо риоя намудани қоидаҳои агротехника, бо роҳҳои муборизаи зидди заррасонҳо ва ғайра нест мекунанд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Калимаҳои зеринро машқи талаффуз кунед.

Вирус, ултрамикроскоп, ангезонанда, сирояти, тоун, антибиотик, организм, античисм, тақвият, мутатсия, нематода, ваксина-гузаронӣ.



МАН МЕГ҃ЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Луғатҳои тарҷумавӣ

Луғатҳои тарҷумавӣ дузабона ва бисёрзабона мешаванд. Бештарини луғатҳои тарҷумавӣ дузабонаанд. Дар луғатҳои бисёрзабона калимаҳои як забон бо калимаҳои ҳаммаъни ду ва зиёда забонҳои дигар тарҷума карда мешаванд. Масалан, «Луғати русӣ-тоҷикӣ», «Луғати русӣ-форсӣ-арабӣ», «Луғати русӣ-немисӣ-англисӣ» аз ҷумлаи луғатҳои бисёрзабона мебошанд.



Ба саволҳо ҷавоб дижед.

1. Дар қадом сол дар тамоми ҷаҳон бемории «Вируси тоҷдор» паҳн гардид?
2. Дар ҳусуси рафъ ва табобати бемории «Вируси тоҷдор» ҳар он чизе, ки медонед, баён намоед.

МАВЗЎИ 29.

МӮМИЁ

Мӯмиё моддаи сиёҳи қирмонанде, ки дар баъзе горҳо аз таркишҳои санг таровида мебарояд ва ҳӯрдани он барои зуд пайванд ёфтани сиҳат шудани устухони шикаста нофоъ аст. Тоҷикон мӯмиёро дар гузашта обдору низ меномиданд. Олимон ва табибони машҳури форс-тоҷик Абӯалӣ ибни Сино, Муҳаммад Закариёи Розӣ, Абӯбакр Робеи Бухорӣ, Муҳаммад Ҳусейни Шерозӣ ва дигарон мӯмиёро барои табобати иллати пайванду мушак, заҳми меъдаю рӯдаҳо ва пӯст, дарди гӯлӯ, баъзе бемориҳои силсилаи асаб, ҷигар, камхунӣ, инчунин ҳангоми газидани мор ва дигар ҷонварон тавсия додаанд.

Мӯмиёро субҳи барвақт баъди бедор шудан ё бегоҳ баъди 3 соати ғизои шом истеъмол бояд кард. Пас аз истеъмоли он 30–40 дақиқа рӯйи ҷойгаҳ дароз бояд кашид. Дар илми тиббӣ мӯмиё барои муолиҷаи тарбод, шикастану баромадани устухонҳо, сили устухон, радикулит, невралгия, нейродермитҳо, сардард, шақиқа, саръ, фалаҷ, фалиҷаи асаби рӯй, тутилагӣ, экзема, сӯхтагӣ, ғалаёни хун, тромбофлебит, пневмония, бронхит, зики нафас, сил, хунравии шуш, ангинা, ларингит, гепатитҳо, гастрит, бавосир, дарди санги талҳа, колит, қабзият ва ғайра кор фармуда мешавад.



Матнро хонед ва доир ба ҳусусиятҳои шифобахши мӯмиё ҳарф занед.



Ба қадом бемориҳо шифобахш будани мӯмиёро хотирнишин намоед. Пас аз он саволҳо тартиб дижед.



МАН МЕГҔЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

«Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» тавсифи давраҳои муҳталиф – адабиёт ва санъати қадим, асрҳои миёна ва имрӯзаи тоҷик, равияю ҷараёнҳои адабӣ, жанр,

Забони точикӣ, синфи 6

сабк, истилоҳот ва образҳои барҷастаи адабиёту санъат, фолклор, мусиқии ҳалқӣ ва классикий, ҳунари тасвирию меъморӣ, театр, сирк ва кино, назария ва масъалаҳои умдаи адабиётшиносӣ, санъатшиносӣ, инчунин тазкираю рисолаҳо ва фарҳангу қомусҳои адабии ниёғон ва соҳаҳои ба санъат оиди археология ва этнографияро дар бар мегирад.



Калимаҳои зеринро машқи талаффуз кунед.

Меъда, тарбод, радикулит, невралгия, нейродермит, шақиқа, саръ, фалаҷ, тутилагӣ, экзема, тромбофлебит, пневмония, бронхит, ангина, ларингит, гепатитҳо, гастрит, бавосир.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбасти ду-се истилоҳҳои тиббӣ ҷумлаҳо тартиб диҳед.

МАВЗӮИ 30.

МАВИЗ

Мавиз, ангури хушконидашудаест, ки аз навъҳои маҳсуси он тайёр карда мешавад. Вобаста ба тарзи хушконидани ангур мавиз ба навъҳои зерин ҷудо мешавад: офтобӣ (авлон), ишқорӣ (гармиён, обҷӯш) ва сояғӣ (сабз). Ангурҳои нағиспӯсти мавизбоб – кишмиши сиёҳ (шибирғонӣ ё шигонӣ), кишмиши сафед, чиллагии сафедро асосан дар офтоб, навъҳои ангури калон (каттакӯргонӣ, султонӣ ва нимранг)-ро ҷанд сония дар маҳлули ҷӯшидаистодаи ишқор ($0,2\text{--}0,4$ -фоизаи содаи акустикӣ) дошта, баъд дар офтоб хушк мекунанд. Барои мавизи сояғӣ асосан ангури кишмиши сафедро истифода мебаранд. Онро дар маҳлули ишқор дошта (ё надошта), дар офтоб хушк кардан мумкин аст.

Барои хушкондани ангур пешакӣ ҷойи маҳсуси офтобрӯя интиҳоб карда, онро бо коҳгил андова мекунанд ё ба рӯяш бӯрё густурда, дар рӯйи он ангурро тунук паҳн мекунанд. Барои нағз хушк шудани ангур онро рӯйгардон бояд кард. Баъди хушк шудани ангур чӯбакҳояшро тоза карда, ба ғалбер мебезанд. Бо ин усул ангур дар $20\text{--}30$ рӯз хушк мешавад. Барои тайёр кардани мавизи сояғӣ ангурро дар ҷойи сояи нисбатан торики шамолрав, ки нури офтоб намерасад, хушк мекунанд.

Н. Шарипов



Матнро хонед ва дар хусуси омода намудани мавиз маълумот диҳед.



Гуфторҳои пурҳикматро мазмунан нақл кунед.

Дар забони маҳаллӣ баъзе калимаҳое ҳастанд, ки классиконаанд, бо вуҷуди дар як маҳал зинда будани ин гуна калимаҳо, онҳо ба дараҷае классиконаанд, ки баъзе қасони бехабар онҳоро «забони қадими мурда» мепиндоранд ва дар арҳаизм медароранд... Вазифаи нависандагон ин гуна калимаҳоро умумӣ кардан аст. Дар забони зиндаи ҳалқи тоҷик чунин ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои пурқимат мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана ҳамон дурдонаҳоро ёфта ба омма тӯҳфа кардан аст, на ин ки дар бораи умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳаллаи худ бикушем.

Садриддин Айнӣ



Хусусияти шифобахши мавизро номбар кунед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матнро хонед ва саволҳо тартиб диҳед.

МАВЗӮИ 31.

ТАҚРОРӢ



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Луғати этимологӣ

Дар луғатҳои этимологӣ калимаҳои забон аз ҷиҳати баромад ташреҳ мегарданд ва тағиироте, ки ҳангоми сайри таърихиашон дар онҳо ба вуҷуд омадаанд, тадқиқ карда мешаванд. Ин гуна луғатҳо дар асоси методи муқоисавӣ-таъриҳӣ тартиб дода мешаванд.

Забони точикӣ, синфи 6



Ба саволҳо ҷавоб нависед.

ЧАРХИ АҚЛ

Ба саломатии инсон хатарнок аст?	Чи бошад он?
Фикркунон ҷавоб баргардонед	
Табобати шифобахшӣ ва бемориҳост?	Чи бошад он?
Фикркунон ҷавоб баргардонед	



Порчаи шеъриро шарҳ диҳед. Шарҳи калимаи «сухан» ва ибораи «оби зулол»-ро аз «Фарҳанги забони точикӣ» бозчӯйӣ намуда, ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.

Сухан гарчи бошад чу оби зулол,
Зи такрор хезад ғубори малол.

Абдураҳмони Ҷомӣ



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

ЛУҒАТҲОИ ШЕВАГӢ

Дар луғати шевагӣ калимаҳои лаҳҷаҳои забони точикӣ мавриди шарҳ қарор мегиранд. Ҳоло дар забони точикӣ ин гуна луғати пурра тартиб дода нашудааст, вале дар охири корҳои илмии тадқиқотии ба ин ё он шева ё ки лаҳҷаҳои ҷудогона баҳшидашуда намунаи луғати шевагӣ илова карда мешавад.

Дар луғатҳои шевагӣ шаклҳои фонетикии калимаҳо дар шева ва забони адабӣ калимаю ибораҳое, ки маҳсуси ин ё он шева ҳастанд, шарҳу эзоҳ дода мешаванд. Аз гуфтори он шева мисолҳо оварда шуда, мавриди истеъмолии калимаю ибораҳо нишон дода мешавад.



Калимаҳои бо ранги сиёҳ ишорагардидаро ба дафтар рӯбардор кунед ва сипас дар паҳлӯ муродифҳояшонро нависед.

1. Ҳар деха бо манзараҳои зебову дилфиреби худ аз дехаи дигар фарқ мекунад. 2. Дар ҳар хонадон, хусусан дар рӯзҳои

иду тўй, маросимҳои гуногун дастархони пурнозу неъмат ороста мешавад. 3. Дастархонро **анвои** меваҷот, нону кулча ва зарфҳои гуногун зеб медиҳанд.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матнро хонед, тест, савол ва супориш тартиб дихед.

МОШ

Яке аз зироатҳои аз сафеда бой ба шумор меравад. Дони ин зироат майда буда, (вазни 1000 донааш 38–42 гр аст), то 28% сафеда дорад. Дар аксари хоҷагиҳо асосан навъи тоҷикӣ – 1 кишт карда мешавад. Дар сурати нағз нигоҳубин намудани мош, аз як то 25 сантнер ҳосил ба даст овардан мумкин аст. Сарфи тухмии мош дар як гектар то 25 кг аст. Барои ҳосили дилҳоҳро ба даст овардан, ба як гектар мош андохтани 40 кг нуриҳои фосфорӣ, 25 кг нуриҳои калийдор ва то 20 кг нуриҳои нитрогениро тавсия менамоянд. Нуриҳои нитрогениро дар вақти кишт андохтан беҳтар аст. Дар ноҳияҳои кӯҳистон мошро моҳи апрел ва май мекоранд. Коркарди байни қаторҳо ва тоза карданни киштзор аз алафҳои бегона талаботҳои асосии нигоҳубини ин зироат ба шумор меравад. Ба мошзор дар давоми нашъумаяш то 5 маротиба об мондан зарур аст. Ҳосили мошро баъди 50% зард гаштани ғилофакҳои қисми поёниаш ҷамъоварӣ менамоянд. Мошро дар аксари ноҳияҳо дехқонон дар кишти такрорӣ истифода бурда, ҳосили дилҳоҳро ба даст меоранд.



Забони точикӣ, синфи 6**БОБИ V. ИҚТИСОДДОНИ ҶАВОН****МАВЗУИ 32.****ИҚТИСОДДОНИ НАҚЎОРЗУ****МЕДОНАМ, ДОНИСТАН МЕХОҲАМ****ЧИРО?**

Иқтисод илме, ки қонунҳои иқти- садии идоракунандай истеҳсолот ва тақсими неъматҳои моддиро дар пояҳои гуногуни инкишофи ҷамъияти инсонӣ меомӯзад.	<i>Оғоз намудани шуғли иқтисод- донӣ</i>
Иқтисодиёт маҷмӯи муносибат- ҳои истеҳсолӣ, ки ба пояи маълум- ми тараққии қувваҳои истеҳсолии ҷамъият мувофиқат доранд. Риштаи илм оид ба омӯзиши фаъолияти ин ё он соҳаи хоҷагӣ.	<i>Омода намудани лоиҳаи молию пулӣ</i>
Иқтиroz қарз гирифтан аз касе, амонат гирифтан чизеро.	<i>Мутахассиси соҳаи иқтисоди- ёт шудан</i>



Бо кӯмаки омӯзгор сутунҳои холии ҷадвалро бо навиштани
маълумотҳо пур кунед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

БА ФИКРИ ШУМО?

Барои соҳиб шудан ба амали иқтисоддон чӣ бояд кард?

**Барои оғози фаъолияти иқтисоддонӣ пеш аз ҳама бояд
чиро тайёр намуд?**

**Шахси иқтисоддон бештар бо қадом фаъолият шугл
меварзад?**



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

ВОЖАНОМАИ МУХТАСАРИ БОЗАРГОНӢ

«Вожаномаи мухтасари бозаргонӣ» шарҳи шуғлу амалҳои фаъолияти бозор, маркетинг, менечмент, бизнес, биржа, бонки тиҷоратӣ, корхонаҳои муштарак, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, моликияти шахсӣ ва ғайраро фаро мегирад.

Тафсири истилоҳи **мол (товар)** аз луғат.

Мол – маҳсулотест, ки аз натиҷаи кори хадамот барои қонеъ намудани тақозои истеъмолгарон ба вучуд оварда мешавад. Мол бояд ҳатман арзиш дошта бошад, ба бозор ҳамчун асноди ҳариду фурӯш пешкаш карда шавад. Дар шароити муносибатҳои бозорӣ ҳар гуна натоҷиши фаъолияти инсонӣ мол ҳисоб мешавад. Ин мағҳум ҳар гуна ашёи ҷисмшуда, аз он ҷумла маводи истеъмол, воситаҳои меҳнат, қувваи корӣ, замин, коғазҳои баҳодор, инчуни натиҷаҳои фаъолияти эҷодию фикрӣ, яъне асноди техникӣ ва ғайраро дар бар мегирад.



Иқтисоддони ҷавон



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба гурӯҳҳои иқтисоддон тақсим шуда, лоиҳаи иқтисодии соҳибкориро тартиб дихед. Пас аз он қалимаҳои шарҳдодашударо ба «Дафтарҷаи луғат» рӯбардор кунед.

Забони точикӣ, синфи 6

Лоиҳа тарҳу нақшай ҳаматарафа коркардаи ягон бино ва соҳтмон: лоиҳаи чизеро кашидан.

Матни пешакии ягон қарор ё ҳуҷҷат, ки ба муҳокима гузашта мешавад: лоиҳаи ислоҳотӣ, лоиҳаи фармон, лоиҳаи қонун.

Лоиҳавӣ мансуб ба лоиҳа; расондан ба меъёри лоиҳавӣ, расондан ба дарачае, ки дар лоиҳа ба назар гирифта шудааст.

Лоиҳакаш мутахассисе, ки тарҳу лоиҳаи соҳтмони бино ва иншоотеро мекашад, меъмор.

Лоиҳакаши идораи лоиҳакаши, донишкадаи лоиҳакаши.

МАВЗӮИ 33.

ОН ЧИЗЕ, КИ ИҚТИСОДДОНҲО АНҶОМ МЕДИҲАНД



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Фразеология илми забоншиносӣ, ки ибора ва таркибҳои устувори рехтаро меомӯзад.

Фразеология маҷмӯи ифода, ибораҳои рехтаву устувори ҳар забонро ташкил медиҳад.

Қисми асосии ибораҳои фразеологӣ образнок ва пуробуранг будани онҳо аст. **Мисол:** «кафши касеро пеш гузоштан» (касеро гусел кардан, пеш кардан) ба яке аз одатҳои қадимаи ҳалқи тоҷик (кафши шахси азиз, мӯътабарро вақти гусел ба пеш мондан) асос ёфтааст.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.

Масъулияти асосии иқтисодшинос ё гурӯҳи мутахассисоне, ки ба хидмати алоҳидаи иқтисодӣ ҷудо карда шудаанд, таъмини самараноктарин кори корхона мебошад. Онҳо фаъолияти иқтисодии ширкатро дар асоси мониторинги маълумотҳои оморӣ ва нишондиҳандаҳои асосии молиявӣ таҳлил мекунанд ва дар асоси натиҷаҳои он, ичрои вазифаҳои нақшагиро таҳия ва ҳамоҳанг мекунанд.


Супоришҳои нақшавӣ бо назардошти дурнамои иқтисодӣ ва молиявӣ, шароити бозор, талабот ба нақша ба маҳсулоти ширкат ва бисёр нишондиҳандаҳои дигаре, ки ба натиҷаи ниҳоӣ –

баланд бардоштани самаранокии корхона, баланд бардоштани сифати маҳсулот ва ҳосилнокии меҳнат таъсир мерасонанд, таҳия карда мешаванд.

Иқтисодшиноси муосир бидуни ташкили баҳисобигирии сари-вақтии ҳамаи нишондиҳандаҳои молиявию иқтисодии корхона вазифаи худро ичро карда наметавонад. Аз ин рӯ, нигоҳ доштани пойгоҳи додаҳо ва мониторинги тағйиротҳо низ як ҷузъи ҷудонашавандай кори иқтисоддон мебошад. Ин заминай дурусти пешгӯйӣ ва ҳисоб кардани ҳарочоти меҳнатӣ, моддӣ ва молиявӣ мебошад, ки барои фаъолияти пурраи муваффақонаи корхона заруранд.



Дар дохили доираҳо амал ва корҳои иҷроқунандай шахси иқтисоддонро нависед.



Сарҳатҳои матнро дар алоҳидагӣ аз назар гузаронида, саволҳо тартиб дихед.



Бо шарҳи калимаҳо шинос шавед ва ба «**Дафтарчай луғат**» рӯбардор кунед.

Баланс – тавозун, тароз, мувозина.

Инвеститсия – сармоягузорӣ.

Инфраструктура – инфраструктура, зербино, зерсохтор.

Квота – ҳисса, сахм, меъёри ҳаднок, маҳдудият.



Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Лоиҳа, тарҳрезӣ, тақдимот, сармоягузорӣ, маблағгузорӣ, соҳибкорӣ.

Забони точикӣ, синфи 6**МАВЗУИ 34.****ТАҚДИМОТИ ЛОИҲАИ КАСБИ ИҚТИСОДДОН****МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

Ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилмаъни ба ҳам марбут, ки семантикаи бутун ва аксар образнокро ифода мекунад, **ибораи фразеологӣ ё воҳиди фразеологӣ** номида мешавад.

Воҳидҳои фразеологӣ ба гурӯҳҳо ҷудо шуда наметавонанд. Қисми аз ҳама мӯъказ, рехтаву устувор пуробуранги воҳидҳои фразеологиро ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё «идиомаҳо» меноманд.



Фикркунон дар хусуси фоида ва нафъи иқтисаддони ҷавон аввал шифоҳӣ ва пас аз он ҳаттӣ маълумот диҳед.

БА ФИКРИ ШУМО?

Иқтисаддон нафъ (фоида) дидсааст, ё ин ки зиён?



Дар кадом ҳангом гуфтан ва инчунин корбаст шудани ибораҳои фразеологиро ёдрас намоед.

**РОҲИ САФЕД
ДАСТАШ ГУЛ
ДАР ТАГИ КОСА НИМКОСА
БА КУРТА НАҒУНЧИДАН
САРИ КАСЕ БА ОСМОН РАСИДАН**



Бо корбасти ибораҳои фразеологӣ ҷумлаҳо тартиб дихед.

Даст афшондан (рад кардан бо ишораи даст), **даст кашидан** (тарк кардан, рӯй гардонидан аз ҷизе, худро боздоштан аз коре), **дасту дил шустан** (дилхунук шудан аз ҷизе ё қасе, майлу рағбат ё меҳру дилбастагиро гум кардан нисбат ба ҷизе ё қасе), **дасту по гум кардан** (ҷӣ кор карданро надониста мондан, саросема шудан), **даст ба гиребон шудан** (бо ҳам дарафтодан, ҷанҷолу муноқиша кардан).



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо қӯмаки қалонсолон лоиҳаи фаъолияти иқтисоддониро тартиб дихед.

МАВЗӮИ 35.

**САРҲИСОБИ ФАЪОЛИЯТИ
ШАХСИ ИҚТИСОДДОН**



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ибораҳои фразеологӣ воҳидҳои устувору тағйирнаёбандай забон, қисми аз ҳама пуробуранги воҳидҳои фразеологияни тоҷикиро ташкил медиҳанд. **Мисол:** «аз қасе дил қандан» (хомӯш шудани оташи муҳаббати қасе), «ба ҷашми худ нигоҳ карда роҳ рафтсан» (дуруст, ба пеши худ нигоҳ карда роҳ рафтсан).

Як қатор ибораҳои фразеологии ниҳоят пуробуранг ва таъсирбахш ба забони дигар тарҷума намешаванд. **Монанди:** «димоғ сӯхтан» (хафа шудан), «дил бурдан» (дӯст доштан), «ҷашм дӯхтан» (нигоҳ кардан), «ҷони ширин» (азиз).

Забони точикӣ, синфи 6



Матнро хонед, фикру андешаҳои хешро баён намоед.

Иқтисодшинос бояд бо усул ва тартиби банақшагирии дарозмуддат ва солонаи фаъолияти иқтисодӣ, молиявӣ ва истеҳсолии корхона шинос бошад. Асосҳо ва тартиби таҳияи нақшаҳои бизнесро донад. Барои кори муваффақ ба ӯ дониши асосҳои пешбурди ҳуҷҷатҳои банақшагирий ва баҳисобгирий, тартиби баҳисобгирии ҳарочоти моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ лозим аст. Вай бояд бо усулҳое, ки барои муайян кардани самаранокии иқтисодии татбиқи технологияҳои нав, пешниҳодҳои ихтироъкорӣ истифода мешаванд, хуб шинос бошад.

Ба иқтисодшинос лозим аст, ки усулҳои муосири таҳлили иқтисодӣ ва баҳисобгирии нишондиҳандаҳои корхона, ташкили самараноки меҳнатро азхуд кунад ва дар кори худ истифода барад. Вай бояд дорои нармағзоре бошад, ки баҳисобгирии автоматикунонидашудаи оперативӣ ва омориро таъмин кунад. Тартиб ва мӯҳлати пешниҳоди ҳисботи иқтисодиро донад.



Ибораҳои фразеологӣ ва наҳвиро дар алоҳидагӣ нависед.

Сари бозор, сари кӯча, сари таҳсил, ба сар хоридан даст нарасидан, ба сар бардоштан, сари тобистон, сари шаб, сар ҳалондан, сари кӯҳ, сари ришта, як сар ангур, як сар ҷуворӣ, як сару ҳазор савдо.





КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интихоби сарлавҳа матн тартиб дихед ва ҳисботи фаъолияти иқтисоддониро чун ҷавони иқтисод-дон тайёр кунед.

МАВЗӰИ 36.

АРЧАИ ПРЕЗИДЕНТӢ – ТӮҲФАИ БЕҲТАРИН



МАН МЕГӰЯМ, ШУМО ГӰШ КУНЕД

Ифодаҳои фразеологӣ ҳам монанди идиомаҳо пуробуранг ва таъсирбахш мешаванд, таркибан реҳтаву устувор буда, ба забонҳои дигар қариб тарҷума намешаванд. **Монанди:** гам хӯрдан, афсӯс хӯрдан, савғанд хӯрдан, ҷашми касеро тарсонидан, ба дил задан, дил об шудан, дил бой додан, дил хун шудан.



Бо корбасти ибораҳои фразеологии болоӣ ҷумлаҳо тартиб дихед.



Забони точикӣ, синфи 6

БА ФИКРИ МО!

Арчай осмонбӯс, арчай сарсабз, арчай баланд, арчай нав, арчай калон, арчай хурд, арчай каб-кабуд, арчай зебдода, арчай оронигор.

БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?



Хонед ва фикру мулоҳизаҳои хешро баён намоед.

Ҳар сол ба муносибати фарорасии Соли нави милодӣ ба бачаҳои аз парастории волидон маҳрум гардида, ба қӯдакони падар ё модарашон ҳангоми ҳифзи сарҳадҳои Ватан вафот карда, инчунин тарбиягирандагони хонаҳои меҳрубонӣ «Тӯҳфаи Президент» супорида мешавад.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Ба муносибати қадом ҷашн дар тамоми гӯшаҳои кишвар «Арчай президентӣ» шукӯҳу шаҳомат пайдо мекунад?
2. Ба муносибати қадом ҷашн Бобои барфӣ ва бо ҳамроҳии ӯ дуҳтари барфӣ бо хурдсолону наврасон дар гирди арча рақсида шеърхонӣ мекунад?
3. Солшумории нави милодӣ ҳар сол аз қадом сана ва моҳ ибтидо меёбад?
4. Ба муносибати фарорасии Соли нави милодӣ аз ҷониби ӯ номи хоси фарогири фаъолият ва амалҳои нақӯ эълон карда мешавад?
5. Ба Соли нави милодии пешвозгирифта чӣ гуна ном ниҳода шудааст?
6. Як сол ҷанд шабонарӯз, инчунин фаслу моҳро фаро мегирад?
7. Дар моҳи аввали фасли баҳор қадом ҷашн бо фараҳманӣ истиқбол гирифта мешавад?
8. Шумоён ҳангоми бори нахуст ба мактаб қадам ниҳодан соҳиби чӣ гуна тӯҳфа гардидаед?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Дар мавзӯи «Арчай соли нави милодӣ» матн тартиб дихед.

МАВЗЎИ 37.

РЎЗНОМАНИГОРИ ЧАВОН



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Дар «Фарҳанги ибораҳои рехта» воҳидҳои фразеология гирд оварда шудаанд, ки онҳо маъноҳои мачозӣ доранд.

Манбаи ибораҳои фразеологӣ адабиёти бадеӣ, забони гуфтугӯйӣ, хусусан забони ҳалқ мебошад. Ин гуна воҳидҳо садҳо сол дар забонамон истеъмол ёфта, мувофиқи қонун ва қоидаҳои забони тоҷикӣ инкишиоф ва такмил ёфтаанд.

РЎЗНОМА-
НИГОР

Он ки мақола ва ахбори рўзномаро мевисад.
Мақолаю ахбори рўзномаро таҳия менамояд.



БА ФИКРИ МО!

1. Рўзноманигари чавон аз рўйи адои вазифа оид ба файзу шуқӯҳи Соли нави милодӣ ба мардум ахбор медиҳад. 2. Ба гирду атроф ва саҳни «Арчай президентӣ» рақсидану бозиданро лут-

Забони точикӣ, синфи 6

фан таклиф менамояд. 3. Навгонӣ ва паёмҳои рӯзро ба мардум мефаҳмонанд. 4. Пайки ба кишвар омадани «Бобои барфӣ» ва инчунин «Духтараки барфӣ»-ро эълон менамояд.

БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?



Оид ба фаъолияти рӯзноманигорони ҷавон фикратонро баён намоед.



Рӯзноманигорӣ (журналистика) ниҳоди маҳсуси иҷтимоӣ, сиёсӣ ва эҷодие, ки вазифаи асосиаш ҷамъ овардан, омода кардан ва пахши ахбори иҷтимоӣ тавассути воситаҳои ахбори омма (матбуот, радио, телевизор, интернет, кино ва ғайра) аст.

Зери мағҳуми рӯзноманигорӣ ҳамчунин маҷмӯи фаъолияти ҳамаи субъектҳои ин соҳа – қасбҳои гуногун, фанҳои илмиро низ мефаҳманд.



Бо номи нахустрӯзнома ва маҷаллаҳои точикӣ шинос шавед ва пас аз он номҳои рӯзномаву маҷаллаҳои имрӯзаро нависед.

НАХУСТРӮЗНОМА ВА МАҶАЛЛАҲОИ ТОЧИКӢ	<p>«Бухорои шариф» соли 1912 дар шаҳраки Когон (наздикии Бухоро) ба табърасид. Баъд аз ин рӯзномаи «Самарқанд» (соли 1913) ва маҷаллаи «Оина» (солҳои 1913–1915) интишор гардидааст.</p>
РӮЗНОМАҲОИ БА ЗАБОНИ ТОЧИКӢ ЧОПШАВАНДАИ ЗАМОНИ МО	?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Номҳои пешинаи рӯзномаи «Овози тоҷик» ва инчунин дар замони мо ҳамчун шахси сармуҳаррир ва рӯзноманигорон (журналистон)-ро бо ному насабашон нависед.



МАВЗӮИ 38.

РӹЗНОМАНИГОРИ СОҲИБТАЧРИБА



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Мақол яке аз жанрҳои фолклори тоҷик, ибораи рехтае, ки бо санъати бадӣ ороста ва вирди забон гардидааст.

Мақол ақидаҳои иҷтимоию сиёсӣ, педагогиу фалсафӣ ва ҷаҳонфаҳмию ҷаҳоншиносии мардумро ба таври мӯъҷаз ифода мекунад. Дар он хулосаи муҳтасар, фасеху рехтаи таҷрибай зиндагӣ, сабақҳои таъриҳӣ, панду ҳикмат ва фалсафаи амалии одамон таҷассум мёёбад.

Мақол дар пояти баланди эҷодиёти шифоҳии ҳалқ ва умуман тафаккури бадеии инсоният ташаккул ёфтааст. Мақолҳои тоҷикий дар «Авесто», ёдгориҳои ҳаттии қадим, андарзномаҳо (пандномаҳо)-и сершумори давраи Сосониён (то асри шаш), пандномаҳову маҷмӯаҳои маҳсуси панду ҳикмати асрҳои миёна, адабиёти тоинқилобиу давраи шӯравӣ, маҷмӯаҳои гуногуни амсол, панду ҳикмат, зарбулмасалу мақолҳо гирд оварда шудаанд.

Мақолҳои машҳур дар осори адабони давраҳои гуногуни адабиёти форс-тоҷик фаровон истифода шудаанд: «Кори имрӯзаро ба фардо магузор», «Илочи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард», «Пур дону кам бигӯ», «Дурӯг фурӯг надорад» ва монанди онҳо.

Забони точикӣ, синфи 6



БА ФИКРИ МО!

1. Рӯзноманигори соҳибтачриба бо мусоҳиб сӯҳбат мекунад.
2. Фикру андешаҳои мардумро гӯш кардан меҳоҳад.
3. Мардумро аз навигариҳои олам ва дунё хабардор менамояд.
4. Барои навиштани мақола мавод ҷамъ мекунад.
5. Мардумро ба сайру саёҳат ва тамошои Соли нави милодӣ ва «Арҷаи президентӣ» даъват менамояд.

БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?

**АХЛОҚИ
РӮZNOMA-
НИГОРИ**

Меъёрҳои рафтор ва одобу ахлоқи рӯзноманигор ҳангоми иҷрои вазифа: риояи қонунҳо, эҳтироми маҳсус ба мероси фарҳангӣ, адабӣ, таъриҳӣ ва посдорӣ аз он, гиромидошти забон, масъулиятиносӣ.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ҳамчун рӯзноманигор ҳабарҳои рӯзро барои чоп тайёр кунед.

МАВЗӰИ 39.

ЖАНРҲОИ РӮZNOMANIGORӢ



МАН МЕГӰЯМ, ШУМО ГӰШ КУНЕД

Зарбулмасал сухани пандомӯз, боҳикмат, насиҳатомез, мӯъҷаз, ки дар нутқ ҳамчун мисол оварда мешавад. Дар зарбулмасал воқеа, ҳодиса, муҳоҳида, панду андарз ба таври

умумӣ ҷамъбаству ҳулоса мегардад. Зарбулмасал дар истилоҳоти дигаре ба монанди андарз, панд, афоризм, масал иртибот дошта, натиҷаҳои мантиқан қавии иҷтимоӣ, афкори фалсафӣ, андешаҳои равонии инсонро дар бар мегирад.

Мисол: «Шоҳи дарахти мевадор ҳам аст», «Пушаймонӣ суд надорад».

Зарбулмасалҳо мавзӯъҳои гуногун – маориф, ҳодисаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таъриҳӣ ва сиёсӣ ва ғайраро дар бар мегиранд. Чунончи:

дар бораи меҳнат: «Тилло дар оташ, одам дар меҳнат маълум мешавад», «Мард бояд, ки ҳаросон нашавад, мушкиле нест, ки осон нашавад», «То ҷон наканӣ, санги сиёҳ лаъл нагардад»;

дар тасвири табақоти иҷтимоӣ: «Киҳо қашанд ҷабру ҷафо, киҳо қунанд қайфу сафо», «Замона аз они зӯр, тамошо аз они кӯр»;

дар бораи ахлоқ: «Аз дилозор Ҳудо безор», «Гӯри баҳил танг аст»;

муносибати хонаводагӣ: «Хола ба ҷойи модар аст», «Таго ба ҷойи ҳафт падар».

Мақол бо зарбулмасал алоқаи зич дошта, аз ҷиҳати сабку услуби бадей, ҳусусиятҳои грамматикӣ, луғавӣ ва поэтика ба он бисёр монандӣ дорад. Вале дар мақол мачоз мавқеи бештар дораду дар зарбулмасал фикр образноктар ифода мегардад.



Матнро хонед ва фикру мулоҳизаҳои ҳешро баён намоед.

Жанр дар рӯзноманигорӣ – намуди маводи публийтсистӣ, шакли ташкил ва инъикоси воқеият, ки маҷмӯи аломатҳои соҳториву композитсиониро фарогир аст.

Дар журналистика баъзе онро чун шаклҳои муайяни инъикоси воқеият тавсиф намоянд, гурӯҳи дигар тартиби маънавии нисбатан устуворро омили асосии ташкили жанр меҳисобанд.

Шаклҳои гуногун ва муҳталифи инъикоси воқеа, ҳолату рӯйдод, ҷараён ва вазъият, ки аз ҷиҳати аломат, ҳусусият ва соҳт унсурҳои умумӣ, такроршаванда ва хоса доранд, **жанр** номида мешавад.

Забони точикӣ, синфи 6

Ҳар як жанр хусусият ва аломатҳои характерноки худро дорад. Жанрҳо, пеш аз ҳама, бо хислати объекти инъикосшаванд фарқ мекунанд. Дар бисёр ҳолатҳо объекти публитсистикаро фактҳо, воқеяяти иҷтимоӣ ташкил медиҳад. Дар ҳабар факт инъикос мешавад. Дар муҳбирнома, репортаж, ҳисобот, очерк ва ғайра сухан бевосита дар бораи ҳодисаҳои зиндагӣ меравад. Дар ҳолати дигар (масалан, дар навиштани тақриз, баъзан табсира) муаллиф ба тавзеҳи воқеяят сарукор мегирад.

Жанрҳои журналистикаро бо назардошти хусусиятҳои умумӣ, усулҳои инъикос ва муносибати муаллиф ба воқеяят ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд.

1

Жанрҳои публитсистӣ – бадей (лавҳа, очерк, фелетон, памфлет, пародия, луқма, эпиграмма), ки дар онҳо воқеаҳои ҳаётӣ дар қолаби бадей, вале типнашуда тасвир меёбанд.

2

Жанрҳои таҳлилӣ (муҳбирнома, табсира, мақола, нигориш, тақриз, ҳулосаи матбуот, мактуб, таҳқиқи журналистӣ ва ғайра).

3

Жанрҳои ҳабарӣ (ҳабар, ҳисобот, мусоҳиба ва репортаж), ки мақсади асосиашон доир ба воқеаву рӯйдоди нав ба таври фаврӣ дарак додан мебошад.



Се гурӯҳи жанрҳои публитсистиро дар алоҳидагӣ номбар қунед.

Дар журналистикаи мусир аксари жанрҳо вазифа ва хусусияташонро тағиیر додаанд. Мусоҳиба бештар барои таҳлили оммавии масъалаҳои иҷтимоӣ истифода мешавад. Репортаж хусусияти нақлӣ пайдо карда, бештар воқеаҳои тазодро фаро мегирад. Фелетон ҳамчун баёнгари ҳуқуқвайрокуни инсонҳо истифода мешавад.

Дар воситай ахбори оммашавии имрӯз, хосса матбуот, нигоштаҳое ба назар мерасанд, ки хусусияти омехта доранд. Баъзе муҳаққиқон чунин нигоштаҳоро ба сифати жанри алоҳида (на-

зарпурсӣ, саволу чавоб, мониторинг, рейтинг, версия, вокуниш ва ғайра) шинохтаанд.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Зарбулмасалҳои зеринро шарҳ дидед ва бо корбасти онҳо ҷумлаҳо тартиб дидед.

1. Аз як даст садо намебарояд.
2. Сӯҳбати нодон – оташи сӯзон.
3. Нафси бад – балои ҷон.
4. Одами бекор – дараҳти бебор.
5. Девор муш дорад, муш гӯш дорад.
6. Ба ҳавло гуфтан даҳон ширин намешавад.
7. Одамизод аз гул нозуку аз санг саҳт аст.

МАВЗӮИ 40.

ҶАВОНДУХТАРИ ТАРРОҲ (НАҚШАКАШ)-И КОМПЬЮТЕРДОН



Рушди илму техника боиси инкишофи шаклҳои гуногуни журналистика гардид. Дар солҳои 1920 журналистикаи суратгирӣ, дар солҳои 1930 журналистикаи радио, дар солҳои 1950–1960 журналистикаи телевизион ва дар ибтидои асри XXI журналистикаи чандрасонӣ ба вучуд омад.

Журналистика якчанд вазифаро икро мекунад, аммо муҳимтарини он иттилоърасонӣ аст. Дар ҷомеаи муосир иттилоот ба мол табдил ёфтааст, ки манфиатҷӯйии журналистикаро зиёд мекунад (**«Ҳар ки иттилоот дорад, ҷаҳонро идора мекунад»**).

Забони точикӣ, синфи 6

Журналистика ҳамчунин вазифаҳои иртиботӣ, фарҳангӣ, рекламавӣ иҷро мекунад. Яке аз шартҳои мавҷудияти журналистика дар ҷомеа озодии матбуот аст.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Зарбулмасалу мақолҳои зеринро шарҳ дихед ва бо корбости онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.

1. Дасти одамизод гул.
2. Ҷӯянда – ёбанда.
3. Дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор.
4. Аз дӯсти нодон душмани доно бехтар.
5. Сад задани сӯзангар, як задани оҳангар.

МАВЗӮИ 41.

СУХАНДОНИ ХУШГУФТОР



Ҳикояҳоро хонед ва дар матни тартибидиҳанда ҳар се тарзи навишту гуфтории зарбулмасалҳои зеринро корбаст намоед.

I

Шоҳ ба он мард гуфт: «Ҳикояту китобат тамом шуд».

Ӯ гуфт: «Оре».

Шоҳ гуфт: Акнун ҷавоб шунав, «Офтобро кас ба доман натавонад пӯшид». Ман паёми он ду нопокро шунидам, акнун нигоҳ кун, ки аз ман чӣ ҷавоб менависӣ.

(Аз «Баҳруттаворих»)

II

Шарифа гуфт: «Аввал шумо бигӯед».

Доя гуфт: «Не, аввал шуморо бояд гуфт».

Айнулҳаёт чун сухани доя бишунид, бихандиду гуфт: «Эй доя, рози ман бар мало афтодааст ва «Офтобро ба гил пинҳон натавон кард», «Табли пинҳон чӣ занам, ки табли ман аз бом афтод».

(Аз «Доробнома»)

Зарбулмасалҳо барои корбаст дар нутқ:

1. Офтобро бо доман пӯшида намешавад.
2. Офтобро кас ба доман натавонад пӯшид.
3. Офтобро пинҳон натавон кард.

Шарҳ ва тафсири зарбулмасал: Ҳақиқатро бо сафсатта, дурӯғ ва фиребу найранг пинҳон кардан мумкин нест. Чизи нағзу одами хуб ҳаргиз аз назари одамон пӯшида намемонад.



Матнро хонед ва фикру мулоҳизаҳои хешро баён намоед.



Рангингкамон

Яке аз сифатҳои ҳамидаи инсон ширинсуханий ва хушгүйӣ аст. Дуруштию муомилаи бад комилан хилоғи ахлоқи ҳамида мебошад. Ширинсуханий харҷе надорад, вале манфиати бисёре дорад. Агар ҳоҳед, ки маҳбуб бошед, эҳтироми дигаронро ба ҳуд пайдо кунед, дар ҳар ҷою ҳар маврид – дар хона, дар мактаб, дар муносибат бо дӯстону ҳамдарсонатон, дар гуфтугӯ бо атрофиён одоби муоширатро риоя кунед.

Сухани ширин, самимӣ ва бериё шахсро неруманд карда, дӯстӣ ва рафоқатро мустаҳкам мекунад, вале сухани дурушт меҳрро кам ва дӯстиро заиф мегардонад.

Бунёди сухан бар ҷумла устувор аст ва одамон маҳз ба воситаи ҷумла андешаву мулоҳизаҳои ҳудро баён мекунанд.



Ба саволҳо ҷавоб диҳед.

1. «Рангингкамон» чӣ гуна барномаи телевизионӣ аст?
2. Сухандони барномаи телевизонии «Рангингкамон» кист?
3. Дар барномаи телевизионии «Рангингкамон» намоиш ва тарғиби чӣ гуна маводҳо ба дида ҷилвагар мегардад?



Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Худро ҳамчун шахси сухандон пиндошта, бо тартиб додани сухан ва гуфторҳои намоиши барномаи телевизионӣ омода намоед.

МАВЗӮИ 42.

ГАРМХОНА ВА ДАРОМАДИ МАҲСУЛОТИ ОН



Матнро хонед ва фикру мулоҳизаҳои хешро баён намоед. Пас аз он саволҳо тартиб диҳед. Калимаҳои бо ранги сиёҳ ишорашударо машқи талаффуз намоед.

Гармхона иншоотест, ки барои парвариши сабзавот, растани мева, қӯчату қаламчай сабзавот, гул ва ғайра мебошад. Дар гармхона растаниро ҳамон вақт парвариш мекунанд, ки агар дар берун парваридани он бинобар номусоидии обу ҳаво ғайриимкон бошад.

Бом ва деворҳои гармхонаро барои гузаштани рӯшнойӣ аз шиша, **плёнкаҳои полимерӣ**, шишаҳои **органикӣ** ва дигар маснуоти шаффофт месозанд. Дар мавзеъҳои иқлимашон хунук дар гармхона растаниҳои **гармипарвард**, хусусан растаниҳои **тропикӣ** ва **субтропикиро** парварида корҳои **селексионӣ** мебаранд. Дар муассисаҳои илмӣ дар гармхона таҷрибаҳои биологӣ ва физиологӣ мегузаронанд. Гармхона нисбат ба **парвардаҳона** калонтар буда, барои кори одамон ва техника мувофиқ аст.



Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо назардошти мазмуни матн фикратонро аввал шифоҳӣ, сониян бо тартиб додани ҷумлаҳо баён намоед.

Вобаста ба тарзи зироат гармхона заминӣ ва рафдор мешавад. Гармхонаҳои гидропонӣ низ мавҷуданд. Аз рӯйи мӯҳлати истифода гармхонаҳоро ба зимистона (тамоми сол истифода мебаранд) ва баҳорӣ (асосан баҳор, тобистон ва баъзан тирамоҳ кор мегароянд) ҷудо мекунанд. Гармхонаи зимистона шишабанд карда мешавад. Гармхонаи баҳориро бо шиша ё плёнка мепӯшанд. Вобаста ба ҳачм ва лоиҳа гармхона, яққатора, чандқатора ва аз рӯйи соҳти бомаш якруя, дурӯя ва мавҷмонанд мешавад.

Қисмҳои асосии гармхонаи шишабанд аз тагкурсӣ, оҳанбаст ва бом иборат аст. Тагкурсӣ аз хишт ё плитаҳои оҳанубетонӣ



(яклухт ё сутуншакл) сохта мешавад. Деворҳои паҳлӯ ва ёнаро аз боло шишакорӣ карда, аз поён бо хишт ё бетон месозанд. Дар гармхонаи зимистона баландии пойдевор бояд аз 0,8 метр ва дар гармхонаи баҳорӣ аз 0,3 метр зиёд набошад. Барои пӯшиданӣ гармхона шишаи ғафсиаш 3–6 мм истифода мешавад. Гармхонаро тавассути бодхон ё болодарӣ шамол медиҳанд. Бодхон ва болодарӣ бояд 20–25%-и масоҳати умумии сатҳи шишакории гармхонаро ташкил дихад. Дар беруни баъзе гармхонаҳо раф месозанд. Дар рафҳо одатан кӯчати растаниҳои гуногун мепарваранд.

Гармхонаро бо оби гарм, буғ, қувваи электр, газ ва ғайра гарм мекунанд. Гармхонаҳои офтобӣ низ вучуд доранд. Аз таъсири нури офтоб ҳарорат дар доҳили гармхона рӯзи ҳавои соф ба 10–20°C расиданаш мумкин. Гармхонаҳои баҳориро одатан бо пору ва дигар партовҳо гарм мекунанд. Истифодай асбобҳои гармикунандай обӣ имкон медиҳад, ки ҳарорати гармхона мудом як хел истад.

А. Юсупов



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо тобиши маъноии калимаи «даромад» шинос шавед. Мисли он калимаи «зиён» (зарар)-ро шарҳ дихед.

D
A
R
O
M
A
D

Пул ё чизе, ки ҳамчун маҳсули ягон фаъолият ба даст мебарояд, даҳл, воридот, оидот.

Мисол: даромади асосӣ, даромади иловагӣ, даромади миллӣ, даромади холис, даромад кардани пул ё чизе ба даст овардан (дар натиҷаи фаъолият ё адои коре).

Аввал, оғоз **Мисол:** Даромади тобистон.

Даромадгоҳ, ҷойи доҳилшавӣ ба маҳалле.

Мисол: даромади шаҳр, даромади деҳа, дари даромад, дари дарвоза, даромади сухан (муқаддима, пешгуфтор, сарсухан), аз дур даромад карда (аз ҳар ҷо гап зада), аз масъалаҳои дигар сар карда (баъд ба сари матлаби асосӣ омадан).

МАВЗӮИ 43.

ХАРОЧОТРО БО ДАРОМАД МУВОФИҚ КАРДАН



Бо корбости калимаҳои ҳаммаъно ҷумлаҳо тартиб дихед.

ФОИДА
СУД
НАФЪ
МАНФИАТ

Забони точикӣ, синфи 6



Донистан меҳоҳед. Ин тавр бошад гӯш кунед.

БА ФИКРИ МО!

Он ки ба коре бо мақсади ҳосил кардани суде иқдом мекунад, ў шахси фоидаталаб аст.

Омиле, ки дар он нафъи ҳосилшуда дар байни шарикон тақсим мейбад, фоидашарикий аст.

БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?

ФОИДА баҳрае, ки қарздиҳанда аз қарзиранда изофа мегирад.




Бо корбасти ибораҳои бо ранги сиёҳ ишорашуда ҷумлаҳо тартиб дихед.

Фоида баҳшидан (нафъ расондан, судманд шудан), **фоида бурдан** (истифода кардан, манфиатдор шудан), **фоида дидан** (нафъ бурдан, фоидаманд шудан), **фоидаи худро дидан** (дар коре манфиати худро ба назар гирифттан, ба эътибори нафъи худ кореро анҷом додан), **ба фоида додан** (маблағеро ба касе бо изофаи суд ба қарз додан), **фоида доштан** (нофеъ будан, судманд будан), **фоида кардан** (суд баҳшидан, манфиат расондан, нафъ дидан), **фоидаи касе ба касе расидан** (барои касе аз ягон ҷиҳат нафърасон будан, расидани нафъ ба касе), **фоида расондан** (барои коре нофеъ ва судманд будан).



Матнро хонед ва фикру мулоҳизаҳои хешро баён намоед.

Маслиҳати иқтисодчӣ метавонад барои таҳияи буҷети воқеии моҳона хеле муфид бошад. Бо ҳамин роҳ ҳарочотро бо даромад мувоғиқ кардан мумкин аст. Ба ҳамин монанд, имкони таъсиси фонди фавқулодда ё ҳолатҳои фавқулодда ҳамчун як тадбири молиявӣ барои муқобила бо ҳарочоти эҳтимолии оянда ба миён меояд.



Яке аз резолютсияҳои зуд-зуд дар ибтидои сол зиёд кардани сарфакорӣ мебошад. Барои он ки нақшай кор дар амал қобили ҳаёт бошад, он бояд ба воқеяяти мушаххаси сарфакор муттаҳид карда шавад.

МАВЗӮИ 44.

КАСБУ ҲУНАР – ОМИЛИ МУСТАҲКАМИИ ОИЛА

Аз қадимулайём мардуми соҳибмаърифати тоҷик дар ба-робари қавму мардуми дигар бо шавқу завқи баланд ба қасбу ҳунарҳои милливи аҷдодӣ, амсоли оҳангарӣ, мисгарӣ, зардӯзӣ, дӯзандагӣ, боғандагӣ, кулолгарӣ, шонатарошӣ, кордсозӣ, қолинбоғӣ, ҷармгарӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудаанд.

Аҳли илму адаб ҳунару шаҳсияти ҳунармандро дар асару эҷодиёти гаронарзиши хеш ба назму наср тавсиф намудаанд. Бузургони илму адаби тоҷик бо гуфтторҳои накӯ мо имрӯзиёнро ба омӯзиши илму ҳанар талқин менамоянд. Ба ин маънӣ Саъдии Шерозӣ мефармояд: «**Ҳунарманд ҳар ҷо равад, қадр бинад ва дар садр нишинад**» ё дар ҷои дигар зикр медорад, ки «**Ҳунар ҷашмаи зоянда аст ва давлати поянда ва гар ҳунарманд аз давлат бияфтад, ғам набошад, ки ҳунар дар нафси худ давлат аст**».



Матнро хонед ва таъбирҳои бо ранги сиёҳ ишорашударо шарҳ дихед.



Забони точикӣ, синфи 6



Бо корбости зарбулмасалу мақолҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

1. Ҷомаи бомаслиҳат кӯтоҳ намеояд.
2. Моҳ бе айб намешавад.
3. Ҳунар – беҳ аз моли падар.



Дарвоҷеъ, мардуми соҳибҳунар мӯҳтоҷ ба касе намешавад ва қасби андӯхтаи ў боис ба ғани гардидани иқтисодиёти оила ва ҳаёти осоиштаи хонавода мегардад. Олимону донишмандон ва шоирону нависандагон ҳамеша даъват ба он доранд, ки мардуми боҳунар азизи ҳар чомеа ва хонадон аст. Унсурулмаолии Кайковус хитоб ба фарзанд намуда, менигород, ки «бидон, эй писар, ки мардуми беҳунар доим бе суд бувад чун муғелон, ки тан дораду соя надорад, на ҳудро суд кунад ва на ғайрро».




Давоми матнро хонед ва таъбири бо ранги сиёҳ ишорагардидаро шарҳ дихед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбости ибораҳои фразеологӣ, зарбулмасалу мақолҳо дар мавзӯи «Ҳунар – давлати поянда» матн тартиб дихед.

МАВЗҮИ 45.**ТАКРОРӢ**

Калимаҳои пешинҳодшударо аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ дижед. Пас аз он бо шарҳи дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» қайдгардида муқоиса намоед.



Зарбулмасал ва мақолҳоро аз рӯйи ифодаҳои хислатҳои неку бад дар алоҳидагӣ ҷудо карда, шарҳ дижед.

1. Ҳамаро бо як ҷашм бояд дид.
2. Бадгумон бош, дар амон бош.
3. Бо бадон бад бош, бо некон накӯ.
4. Дари касро бо мушт макӯб, ки дари туро бо лагад ҳоҷанд кӯфт.
5. Ҳар фард, ки баландравӣ кунад, ба пастӣ равад.
6. Ба боми кас санг маандоз, ки баргашта ба ҳудат мезанад.



Бо интихоб ва корбасти ибораҳои фразеологӣ таҳти сарлавҳаи «Сухани хуб сайёди дилҳост» матн тартиб дижед.



Аз рӯйи расм бо ивази таркиб зарбулмасал тартиб дижед. Пас аз он аввал шифоҳӣ, сониян ҳаттӣ шарҳ дижед.

**З
А
Б
О
Н
И**



-ро



**М
Е
Д
О
Н
А
Д**

Забони точикӣ, синфи 6



Дар сутуни холӣ шарҳи зарбулмасал ва мақолҳоро нависед.

- | | | |
|----|------------------------------------------|--|
| 1. | Сухани хуб морро аз хонааш баровардааст. | |
| 2. | Оҳанро дар гармияш мекӯбанд. | |
| 3. | Захми табар мераваду захми сухан не. | |



Матнро хонед, сониян шарҳи калимаҳои «**сармоя**», «**соҳибкорӣ**»-ро аз лугати истилоҳӣ ҷустуҷӯ намуда, бо шарҳ ба «**Дафтарчай луғат**» рӯбардор кунед.

Сармоя – ин тамоми арзишҳои молӣ ва зеҳнӣ мебошанд, ки аз ҷониби сармоягузор ба объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, бо мақсади гирифтани фоида гузошта мешаванд.

Сармоя ду шаклро доро мебошад: сармояи соҳибкорӣ ва сармояи қарзӣ.

Сармояи соҳибкорӣ – ин сармояе мебошад, ки аз ҷониби дорандаш ба корхонаҳои гуногун бо мақсади ба даст овардани ҳуқуқи идоракунии корхона ва фоида гузошта шудааст.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матнро хонед, тест, савол ва супориш тартиб дихед.

ОФТОБПАРАСТ

Офтобпараст зироати равғандиҳанда буда, то 400 с/га, дар мавриди шароитҳои мусоид бошад, то 800 с/га ва аз ҳам зиёдтар анбӯҳи сабз медиҳад, ба ҳубӣ ҳам дар шакли аслиаш ва ҳам дар омехтагӣ бо дигар растаниҳо силос мегардад. Силоси он сафеда, карбогидрат, моддаҳои минералӣ ва витаминҳои сабукҳазмшаванда дорад. Аз рӯйи сифати ёмворӣ ва ҳосилнокиаш офтобпараст каме аз ҷуворимакка қафо истад ҳам, нисбат ба гармӣ камталаб аст ва бо давраи навшавии қӯтоҳаш фарқ мекунад. Бинобар ин дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ онро дар якҷоягӣ бо ҷуворимакка ё дар шакли аслий мекоранд. Дар чунин шароитҳо вай дар таркиби анбӯҳи сабзи ҳуд нисбат ба ҷуворимакка моддаи хушки баландсифатро соҳиб мебошад, ки ин хусусият ба даст овардани силоси арзишнокро таъмин мекунад. Ба ғайр аз ин тухмии офтобпараст дар ҳарорати нисбатан паст ($4\text{--}6^{\circ}\text{C}$) месабзанд, майсаҳояш бошанд, аз ҳунукиҳои қӯтоҳмуддат зарар намебинанд. Ин имкон медиҳад, ки офтобпараст хеле барвақт кишт карда шавад ва бо ин давраи навшавиро хубтар истифода барад.



БОБИ VI. ИЛМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

МАВЗЎИ 46.

ИЛМ БА КОР СУДМАНД БУВАД



Чаҳони муосир ниёз ба пешрафти илму техника дорад. Аҳолӣ дар курраи замин торафт меафзояд, талаботи истеъмолӣ зиёд мегардад. Таъминоти аҳолӣ бо ҳӯрок ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз табдил ёфта истодааст. Ба замин хатарҳои азим, ба монанди оғатҳои табиӣ (тӯфон, обхезӣ, заминларза), гармшавии иқлим, афтиши цирмҳои осмонӣ таҳдид менамоянд. Пешрафти илмиву техникий дар ин ҷода то андозае моро барои раҳой ёфтани кӯмак мерасонанд.

Машриқзаминиро дар гузашта «гаҳвораи илм» меҳонданд. Онҳоро ба чаҳониён Ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Умари Хайём ва дигар донишмандон муаррифӣ намудаанд. Кашифиёти ин олимони беҳамтои чаҳонӣ ҳазорсолаҳо арзиши худро аз даст намедиҳад.

Дар гузаштаи дур ғояҳои соҳтани ҳавопаймову чархбол ва телевизион дар афсонаҳои мардумии мо акси худро дар шакли «гилеми паррон» ва «оинаи чаҳоннамо» ёфта буданд. Ғарбиён бар он ақидаанд, ки ғояҳои созандагӣ дар мо суръати барқро дорад, вале амали мо чун сангпушт ҳаракат менамояд. Барои ҷомаи амал пӯшидани ин ғояҳо моро лозим меояд, ки илм омӯзэм ва ба чаҳони муосири техникий бипайвандем.



МАН МЕГҔЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Сарф аз ду қисм таркиб мейбад. Қисми аввалиро таркиби калима ва қисми дуюмиро ҳиссаҳои нутқ ташкил медиҳанд.

Забони точикӣ, синфи 6



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Илми сарф гуфта чӣ гуна соҳаи илми забоншиносиро мефаҳмад?
2. Сарф доир ба чиҳо маълумот медиҳад?
3. Сарф ва наҳв дар якҷоягӣ чиро ташкил медиҳад?
4. Чӣ гуна қоидаҳои имлой мавҷуданд?

МАВЗӮИ 47.

ДАВОМИ МАВЗӮЬ



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.

Дастовардҳои илмӣ имкон медиҳанд, ки аз вазъи табиии ситораву **сайёраҳои** системаи офтобӣ оғоҳӣ пайдо намоем. Инсоният ба моҳ роҳ ёфт. Сафари кайҳонӣ барои ҳамагон ба нақша гирифта шудааст. Аз ин ҷо дониш, маърифат, илм, фарҳанг, ақл, хирад ҷароғи равшани олами фонист. Инсон ба василаи он ҳар гуна **мушкилотро** ҳал менамояд ва ба рӯйи худ дари баҳту садатро мекушояд.

Дарки олами одам, ҳаводиси муҳталифи табиат, бадиу некӣ, асрори фалак ба андозаи ақли инсон марбут аст. Ҳар қадар кас ба умқи ҳодисот бирасад, ҳамон қадар асрори дигаре зуҳур меёбад. Дар олами бекарон ҳазорон асрор нуҳуфтааст, ки ҳар якero бо заҳмати зиёд қашф мекунанд. **Бешубҳа**, шахси донишманд бо зӯри хирад дили кӯҳро мешикофад, дар як соат роҳи дарозеро тай мекунад, дар фазо парвоз мекунад.

Магар тайёра бофтаи ҳаёл нест?


Бале, бо мурури замон оинаи **чаҳоннамо**, мӯъчизаҳои парвозӣ аз олами ҳаёлот ба воқеият табдил ёфтаанд. Албатта, яку якбора не, бо гузашти айём, дар натиҷаи донишандӯзӣ ва амал. Инсони **донишманд** дар гуфтору рафтор низ намуна аст. Ба ин маъни Абулқосим Фирдавсӣ гуфта:

*Касе, к-ӯ ба дониш **тавонгар** бувад,
Зи гуфтору кирдор беҳтар бувад.*

Пешрафти тамоми ҷабҳаҳои рӯзгор ба дониш вобаста аст. Ақли инсонӣ пайваста **бозёфтҳои** навро рӯйи кор оварда, заҳмати мардумро ба маротиб осон мекунад. Омӯхтан бо амал судманд аст.



Чадвалро аз назар гузаронед ва пас аз он ба шунидани чунин маълумотҳо омода бошед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Реша, асос, пешванд, пасванд, бандак воҳидҳои таркиби калима ба шумор мераванд.



Ҳиссаи маънодор ва қисми асосии калима, ки ба дигар ҳиссаҳои мағҳуми мустақилдошта тақсим намешавад, **реша** ном дорад.



Ҳиссаи калимае, ки пеш аз бандак меояд, асос ном дорад. Ба асос реша, пешванд ва пасванд дохил мешавад.

Бандак қисми калима, ки ба решаву асос ҳамроҳ шуда, маъни онҳоро тағйир медиҳад.

Дар забони адабии тоҷик чор хел бандак ҳаст: 1) изофӣ (**аспи даванда**), феълӣ (**омадӣ**), 2) ҳабарӣ (**рафтааст**), 3) бандакҷонишӣ (**донишомӯзам**).

Бандаки изофӣ барои алоқамандии ду калима хизмат меқунад (**боғи калон**). Дар чунин тарзи ибораҳо бандаки изофиро, дар аксари мавридҳо, муайяншаванда мегирад (**қасри маданият**).

Забони точикӣ, синфи 6

Бандаки феълӣ танҳо бо калимаҳои феълӣ меояд ва ба сиғаҳои феълӣ вобаста аст. Бандаки феълӣ аз бандаки хабарӣ дар ифодаи маъно фарқ дорад. Бандаки хабарӣ дар ифодаи тобишҳои замонӣ амалу ҳолатҳои аз назар ғоиб (**рафтааст, гуфтааст**) ва ҳангоми хулосабарории мантиқӣ истифода мешавад.

Бандакҷонишин бо исм ва калимаҳои исмшуда ҳамроҳ меояд ва соҳибиятро мефаҳмонад (**китобам, дафтарат**).

Он ҳиссаи калима, ки пас аз решаш омада, маъно ва шакли калимаро тағиیر медиҳад, **пасванд** номида мешавад.

Пасванд пас аз решаш омада, бо он якҷоя навишта мешавад: *гӯша, наългар, таркиш, ҳурокворӣ, камонча*.

Он ҳиссаи калима, ки пеш аз решаш омада, калимаи нав месозад, **пешванд** ном дорад.

ҳам-, бо-, ба-, бе-, но-, то-, дар-, бар-, фур-, во-, боз-, ма-, ме-, би-, бу- пешвандҳои забони точикӣ ба шумор мераванд. Онҳо исм, сифат, феъл ва зарф месозанд. Ҷойи пешванд дар калима пеш аз решаш буда, он якҷоя навишта мешавад: *ҳамсафар, бамаънӣ, ноӯҳдабаро, меравад, барвакт, фуромад, воҳӯрӣ, боздошт, марав, бихон*.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

ГУРУХИ 1.

1. Реша чист?
2. Аломати шартии решаш кадом аст?
3. Калимаҳо аз ҷиҳати фарогирӣ решаш чӣ гуна мешаванд?
4. Калимаи танҳо аз решаш таркибёфта чӣ ном дорад?
5. Калимаҳои мураккаб гуфта чӣ гуна калимаҳоро дар назар доред?
6. Асос чист?

7. Аломати шартни асос чӣ гуна аст?
8. Бандакҳои феълӣ ба кадом шахсу шумораҳо мансубият доранд?

ГУРУҲИ 2.

1. Пасванд чист?
2. Пасванд пас аз чӣ меояд?
3. Аломати шартни пасванд кадом аст?
4. Пасвандҳои забони тоҷикӣ аз рӯйи вазифа ба чӣ гуна гурӯҳҳо тақсим мешаванд?
5. Пешванд чист?
6. Аломати шартни пешванд чӣ гуна аст?
7. Пешванд бо кадом воҳиди таркиби калима пайваст навишта мешавад?
8. Кадом шахсу шумораи феъл бандаки феълиро қабул намекунад?

ГУРУҲИ 3.

1. Бандак чист?
2. Бандакҳо чӣ гуна навъҳоро доранд?
3. Бандаки изофӣ чӣ гуна вазифаро адо мекунад?
4. Бандаки изофӣ кадом ҷузъҳои ибораро ба ҳамдигар пайваст мекунад?
5. Бандакҷонишинҳо кадомҳоянд?
6. Бандакҷонишинҳо дорои чӣ гуна хусусиятанд?
7. Бандакҷонишинҳо ба кадом шахсу шумораҳо мансубият доранд?
8. Бандакҷонишинҳои шахси якум, дуюм, сеюми танҳову ҷамъ кадомҳоянд?
9. Чӣ гуна бандакҳоро бандаки феълӣ меноманд?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Калимаҳои бо ранги сиёҳ ишорагардидаи таркиби матнро таҳлили таркиби калимагӣ кунед.

ТАҲЛИЛИ ТАРКИБИ КАЛИМА

Ҳангоми таҳлили таркиби калима онро ба ҳиссаҳо (реша, пешванд, пасванд, миёнванд, асос, бандак) ҷудо карда, таркибни аз кадом ҳиссаҳо иборат будани калима шарҳ дода мешавад. Чунончи, дар калимаи «заргар» «зар» реша буда, **-гар** пасванд мебошад.

Калимаи «кор» танҳо аз реша иборат буда, ба ҳиссаҳо ҷудо намешавад, вале калимаи «ҳамкорӣ» ба пешванд (**ҳам-**), реша (**кор**) ва пасванд (**-ӣ**) ҷудо мешавад. Дар вақти таҳлили хаттӣ аз аломатҳои шартӣ истифода мебаранд.

Забони точикӣ, синфи 6

Ба ҳиссаҳо чудо кардани калимаро, **тажлили таркиби калима** меноманд.

МАВЗЎҲОИ 48–49.

КИТОБОРОЙ

Китоборой дар таърихи тамаддуни точикон собиқаи дерина дорад. Яке аз намунаҳои олии санъати китоборой китоби мусаввари Монӣ «Аржанг» мебошад. Баъди вуруди ислом ин суннати дерини ҳунарӣ идома ёфта, минбаъд дар нашри Қуръон аз усули китоборои шарқӣ истифода бурдаанд. Халифаҳои араб бо ҷалби китобороёни ориёитабор дар ибтидо бо таҳия ва ороиши тарҳҳои ҳандасии содда ҳамсон ба завқу салиқаи ҳокимияти сиёсии араб осори мазҳабию ҷангномаҳои халифаҳоро таҳия ва китобат менамуданд. Дар замони халифаҳои араб ороиши Қуръон бештар роич шуда, аз сӯйи дигар дар санъати китоборой зарурати мусавварсозии китобҳоро рӯйи кор овард. Ин усули ороиши китоб тавассути ҳунармандони ориёй суръат мегирад. Дар ибтидо тасвири нақшунигори рангину равшан (тасвири инсон) мамнӯъ буд, баъд тасвири гулу рустаниҳо, паррандагон, инсон дар саҳифаҳои китоб роҳ ёфтанд.

Дар санъати китоборой истифода аз коғаз ба ҷои пӯст роич шуд ва санъати ороиши китобро муназзам намуд. Санъати ороиши китоб дар замони Сомониён (819–1005) сабку равиши ҳоси ҳунарӣ қасб карда, ин суннат дар замони Ғазнавиён Салҷуқиён рангомезу пурвусъат гардид ва он ба мероси ғании таърихи фарҳангии точикон пайванди ногусастани дошт. Намунаҳои олии санъати китоборой дар китобату нашри «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Ҳамса»-и Низомӣ, «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ, «Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ, «Девони Ҳофиз» пайдо кардан мумкин аст.

Санъати китоборой аз муассиртари ҳунарҳои бадей дар таърихи тамаддуни точикон маҳсуб шуда, намунаҳои олии он дар китобхонаҳои бузурги Марву Бухоро, Самарқанд ва ғайра нигаҳдорӣ мешуданд.


А. Раҷабов



Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед. Ба ҷиҳатҳои ороиши китоби дарсӣ зеҳн монда, фикру мулоҳизаатонро баён намоед.



Калимаҳои сарҳати аввалро бо гурӯҳбандии ҳиссаҳои нутқ чудо карда нависед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Дар асоси маъно ва вазифаашон ҳамаи ҳиссаҳои нутқ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
2. Чаро ҳиссаҳои мустақилмаънои нутқ мегӯянд?
3. Ҳиссаҳои ёвари нутқ маънои мустақили луғавӣ доранд ё не?



ТЕСТ

- 1. Сарф ва нахв дар якчоягӣ чиро ташкил медиҳанд?**
а) грамматикаро б) пунктуатсияро в) фразеологияро
г) орфографияро ғ) овозшиносиро
- 2. Грамматика аз чанд қисм иборат аст?**
а) аз чор қисм б) аз як қисм в) аз се қисм
г) аз ду қисм ғ) аз ҳеч гуна қисм
- 3. Қисми аввалини грамматика кадом аст?**
а) сарф б) нахв в) савтиёт г) фонетика ғ) имло
- 4. Қисми грамматикие, ки оид ба соҳт, таркиби калима, шаклҳои тағйирёбии калима, роҳҳои ифодаи маънои грамма-**

Забони точикӣ, синфи 6

тикий, инчунин дар бораи ҳиссаҳои нутқ ва роҳҳои калимасозии онҳо маълумот медиҳад.

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| а) наҳв | б) сарф | в) грамматика |
| г) таркиби калима | ғ) услюбшиносӣ | |

5. Доир ба таркиби калима ва ҳиссаҳои нутқ қадом соҳаи забоншиносӣ маълумот медиҳад?

- | | | |
|-----------------|----------------|---------|
| а) калимашиноси | б) луғатнигорӣ | в) сарф |
| ғ) овозшиносӣ | ғ) шевавшиносӣ | |



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Исмҳои хоси таркиби матнро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.

МАВЗЎҲОИ 50–51.

КОМПЮТЕР (РОЁНА)

Татбиқи компьютер тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти инсонро дар бар гирифтааст. Ҳоло соҳа ё самти фаъолиятеро номбар кардан душвор аст, ки дар он компьютер татбиқи худро наёфта бошад. Талабот ба хизматрасонии компьютерӣ рӯ ба афзоиш аст. Инсоният қадам ба қадам ба ҷомеаи иттилоотӣ наздик шуда, асри XXI-ро ба асри технологияҳои иттилоотиву иртиботӣ табдил ҳоҳад дод.

Мувофиқи ҳусусиятҳои фаъолият ва ҳачми иттилооти истифодашаванда дар соҳаҳои муҳталиф талабот ба иқтидори компьютерҳо низ гуногун шуда метавонад. Масалан, дар марказҳои илмиву таҳқиқотӣ, ки ҳачми ҳисоббарорӣ ва коркарди додаҳо зиёд аст, на аз компьютерҳои фардӣ, балки аз компьютерҳои пур-иқтидортар истифода мебаранд.



Дар идора кардани парвози киштии кайхонӣ ё пешгӯии обуҷаво бошад, аз компьютерҳои пуриқтидортарин истифода бурдан лозим меояд. Талабот ба иқтидори компьютерҳое, ки барои таҳия ва коркарди санадҳои матнӣ пешбинӣ шудаанд, нисбатан камтар аст. Барои оғаридани филмҳои бадеӣ ё идора кардани шабакаҳои ҷаҳонии бонкӣ, ки коркарди ҳаҷми қалони иттилооти тасвири ё рақамӣ талаб карда мешавад, компьютерҳои маҳсус заруранд. Аз ин рӯ, он компьютерҳое, ки имрӯз соҳта ба истифода дода мешаванд, дорои имконият ва хосиятҳои гуногун мебошанд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бо қўмаки омӯзгор қалимаҳои зеринро шарҳ дихед ва пас аз он ба «**Дафтарчай луғат**» рӯбардор кунед.

Татбиқ, ҷабҳа, иттилоотӣ, иртиботӣ, табдил, муҳталиф, таҳия, санад.

Намуна:

Татбиқ – бо ҳам мутобиқ кардани ду чиз, ҷорӣ кардан ё ба амал овардани ихтиroe ё фикри наве.

Иттилоот – ахбор.

Иттилоотӣ – ахборӣ.

Иртибот – робита, алоқа.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Компьютер чӣ гуна воситай техникист?
2. Компьютер аз чӣ гуна қисмҳо таркиб ёфтааст?
3. Як аср ҷанд солро фаро мегирад?
4. Як сол аз ҷанд шабонарӯз таркиб ёфтааст?
5. Дар қадом аср (сада, қарн) зиндагӣ доред?



ТЕСТ

- 1. Тарзи навишти дурусти қалимаҳоро муайян намоед.**
а) компьютер б) компьютер в) компьютер
г) компютири ғ) кампүтер
- 2. Дар қадом банд қалима мувофиқи қоидаҳои имло дуруст навишта шудааст?**
а) татбиқ б) тадбиқ в) табиқ г) таҳбиқ ғ) тағбиқ
- 3. Муродифи қалимаи компьютерро муайян намоед.**
а) роёна б) компьютер в) абаркомпьютер
г) нусхабардор ғ) ҳурфчин

Забони точикӣ, синфи 6



Калимаҳои зеринро машқи талаффуз кунед.

Компьютер, иттилоотӣ, иртиботӣ, бонк, абаркомпьютер, сервер.



Медонед ва донистан меҳоҳед!

«Компьютер» калимаи вомие, ки аз забони англисӣ бо мурари замон ба забони точикӣ ворид гаштааст.

Он дар забони точикӣ муродифоти худро дорад. Дар ифодай маънӣ ва тобиши луғавӣ калимаҳои **роёна, компьютер** муродиф ба шумор меравад.



Ҳиссаи нутқе, ки номҳои предмет, шахс, ҳодисаю воқеаро ифода карда, ба саволҳои **кӣ? қиҳо? чӣ? ҷиҳо?** ҷавоб мешавад, **исм** ном дорад.

ВАЗИФАИ НАҲВИИ ИСМ ДАР ЧУМЛА

Исм ба вазифаи ҳамаи аъзои **чумла** меояд. Он дар чумла пеш аз ҳама вазифаи **мубтадо** ва **пуркунандаро** ичро мекунад. Исм ба вазифаи пуркунанда асосан бо **пешоянд** **пасоянд** меояд. Исм ба вазифаи **хабар** низ зиёд истифода мешавад. Ҳангоми хабар шуданаш бо бандакҳои хабарӣ ва **феълҳои** ёридиҳанда сурат мегирад. Муайянкунандаи соҳиби ва баёния асосан бо исм ифода мешавад.

Мисол:

Харидор нархи матои харид мекардагиашро аз фурӯшандада пурсид.

Ин маросими иди баҳор аст.

Девони Соиб ва Чомиро такрор ба такрор меҳондам.

Хиёбони Гулистан ба қафо монд.

Дар кӯча як тӯда бачаҳо ҷамъ шуданд.

ИСМҲОИ ШАХС

Исмҳое, ки ба саволи **кӣ? қиҳо?** ҷавоб мешаванд, **исмҳои шаҳс** ба шумор меравад. **Мисол:** рӯзноманигор, Аҳмадмаҳдум, донишомӯзон.

ИСМҲОИ ФАЙРИ- ШАҲС

Исмҳое, ки ба саволи **чи? ҷиҳо?** ҷавоб мешаванд, **исмҳои ғайришахс** ба шумор меравад. **Мисол:** оҳу, булбул, мор, сахро, дараҳт, мошин.

Хабари ҷумла бо исмҳои ифодакунандай шаҳс, ки ба вазифаи мубтадо омадаанд, аз ҷиҳати шахсу шумора мувофиқат мекунад. **Мисол:** 1. Одамон ҷамъ шуда буданд. 2. Бача дар болои кат хобида буд.

Истисно: Барои поси эҳтиром мубтадо дар шумораи танҳо ва ҳабар дар шумораи ҷамъ кор фармуда мешавад. **Мисол:** 1. Муаллим ба ман баҳои аъло гузоштанд. 2. Модарам барои ман велосипед ҳариданд.


Вале ҳабар бо мубтадои ғайришахси дар шумораи ҷамъ омада ҳамеша мувофиқат намекунад. **Мисол:** 1. Ҳонаҳо дар баландӣ сохта шуда буданд. 2. Аз ду тараф мушакҳо парронда шуд.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Таърифи ба исмҳои шаҳс ва ғайришахс алоқамандро ба компьютер ҳарфчинӣ кунед.

МАВЗӮИ 52.

ХОТИРАИ КОМПЮТЕР



Хотираи компьютер пас аз микропротессор элементи дуюми асосӣ ҳисобида мешавад. Вазифаи асосии хотира аз нигоҳ доштани инфоматсия иборат аст.

Компьютер якчанд намуди хотираро дорад. Хотираи асосӣ, ки ягон компьютер бе он кор карда наметавонад, дар шакли микросхема (чип) сохта шудааст. Хотираи асосиро ба хотираҳои фаврӣ ва доимӣ тақсим мекунанд.

Забони точикӣ, синфи 6

Ба ғайр аз хотираи асосӣ (дохилӣ, зудамалкунанда), компьютер боз хотираҳои берунӣ (сустамалкунанда) дорад. Хотираҳои берунии компьютер дар шакли дискҳои магнитӣ ва оптикий, дискетҳо, CD-ROM ва лентаҳои магнитӣ соҳта мешаванд. Ин намуд хотираҳо барои дуру дароз нигоҳ доштан ва аз як компьютер ба дигар компьютер кӯҷонидани информатсия хизмат мерасонанд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Вазифаҳои асосии хотираи компьютер аз чӣ иборат аст?
2. Воҳидҳои ғунҷоиши хотираи компьютер қадомҳоянд?
3. Қадом намудҳои хотираи компьютерро медонед?



Бо корбости ибораҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Хотира, компьютер, дастур, диски магнитӣ, дискҳои оптикий.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Калимаи «компьютер» ҳусусияти умумистеъмолии байналмилалӣ дорад.

Дар нутқи гуфторӣ ва ҳаттӣ он нисбат ба калимаи роёна ва ибораи машинаи ҳисоббарор бештар корбаст мегардад.

Исмҳо ду хел мешаванд: ҳос ва ҷинс.

1

Исме, ки номи ба ин ё он шахс, ноҳия, вилоят, кӯҳ, дарё, мачалла ҳос мебошад, **исми ҳос** ном дорад.

Ному насаби одамон, таҳаллус, номи унвонҳои фахрӣ, ҳодисаҳои таъриҳӣ, рӯзномаю мачаллаҳо, кӯҳҳо, дарёҳо, шаҳрҳо, вилоятҳо, мамлакатҳо исмҳои ҳос мебошанд.

Исмҳои ҳос бо ҳарфи калон навишта мешаванд. **Мисол:** Дар бораи иди **Наврӯз Рӯдакӣ**, **Фирдавсӣ**, **Умарӣ**, **Ҳайём**, **Носири Ҳисрав** ва дигарон ашъори дилписанде аз худ ба ёдгор мондаанд.

2

Исме, ки номи гурӯҳи предметҳо, ашё ва ҷисмҳои ҳамчинс (монанд)-ро ифода мекунад, **исми чинс** ном дорад.

Исмҳои чинс бо ҳарфи хурд навишта мешаванд. **Мисол:** санг, олуча, ҳамшира, ҷангал, коса.

МАВЗЎИ 53.

ХОТИРАИ ФАВРИИ КОМПЮТЕР

Хотираи фаврии компьютер – хотираест, ки доимо бевосита бо микропротссесор саруқор дорад. Микропротссесор программаҳо ва маълумотҳои заруриро аз хотираи фаврӣ гирифта, онҳоро кор карда мебарояд ва натиҷаҳои ҳосилшударо боз ба он равон месозад. Үнвони «фаврӣ» гирифтани ин хотира беҳуда нест.

Суръати кори ин хотира бениҳоят баланд буда, ҳангоми хондан ва сабти информатсия протссесор интизорӣ намекашад. Вале ҳамин ки компьютер ҳомӯш карда шуд, ҳамаи информатсији дар он маҳфузбуда нобуд мегардад.

Хотираи фавриро бо қалимаи RAM (Random access memory – хотирае, ки ҳамеша дастрас аст) ишорат мекунанд.



Матнро хонед, фикру мулоҳизаатонро баён намоед.



Ба саволҳо ҷавоб диҳед.

1. Хотираи фаврӣ аз дигар хотираҳо бо қадом ҳусусиятҳояш фарқ мекунад?

2. Видеохотира барои чӣ хизмат мерасонад?



Қалимаҳои зеринро машқи талафғуз кунед.

Протссесор, микропротссесор, информатсия, программа.



Медонам, донистан меҳоҳам.

ЧИРО?

ИМЛОИ ИСМҲОИ ХОСРО

Исмҳои хос бо ҳарфи қалон навишта мешаванд:

1. **Ному насад ва тахаллус:** Адаш Истад, Акбар Пирӯзӣ, Абдулло Субҳон, Ҷаъфари Муҳаммади Тирмизӣ, Чоршанбеи

Забони точикӣ, синфи 6

Деҳнавӣ, Нодир Нодирӣ, Муҳаммад Шодӣ, Паймон, Озармехр, Парисо.

2. **Номи сулолаҳои таърихӣ:** Ашкониён, Сосониён, Тоҳириён, Саффориён, Сомониён, Газнавиён.

3. **Номҳои маъмуриву сиёсӣ ва ҷуғрофӣ** (номи мамлакат, кишвар, ҷумҳурӣ, вилоят, шаҳр, ноҳия, уқёнус, баҳр, дарё, кӯҳҳо, сайдароҳо): Осиёи Марказӣ, Шарқӣ Дур, Зарафшон, Аму, қароргоҳи Оқсарой, уқёнуси Ором, Зӯҳра, Зуҳал.

4. **Мансабҳои олии давлатӣ ва унвонҳои фахрӣ:** Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Раиси Девони Вазирон, Аълоҷии таълими халқии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Арбоби илм ва техникии Ҷумҳурии Ӯзбекистон.

5. **Калимаҳои аввали номи вазоратхонаҳо ва муассисаҳои илмиву фарҳангӣ:** Вазорати таълим, Вазорати корҳои ҳориҷӣ, Фарҳангистони Улумҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Дошишгоҳи давлатии Бухоро.

6. **Ҳар як калимаи номи таркиби ҳодиса ва воқеаҳои таърихӣ:** Шӯриши Восеъ, Исёни Муқаннаъ.

7. **Калимаи аввал ва исмҳои ҳоси доҳили номи асарҳои бадеӣ, илмӣ, суруд, мусикиӣ, фильм ва рӯзномаву маҷаллаҳо:** Писари Ватан, Суруди миллӣ, Шашмақом, Садои мардум, Чархи гардун.

8. Номи фурӯшгоҳ, кинотеатр, ошхонаву чойхона, нақлиёт, ширкатҳо.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба ҳар як қоидаҳои имлой дутой мисол нависед.

МАВЗӰИ 54.

ИНТЕРНЕТ ВА ШАБАКАҲОИ ИҼТИМОЙ

Шабакаи ҷаҳонии интернет – шабакаи компьютерие мебошад, ки бо компьютерҳои ҷаҳон пайваст аст. Интернет аз шабакаҳои хурдтари компьютер соҳта шудааст. Ин шабакаҳо хабарро мегиранд ва бо истифода бурдани интернет-протоколи стандартӣ мефиристанд.

Дили шабакаи Интернетро якчанд компьютерҳои пуриқидор ташкил менамоянд, ки онҳо ба воситаи хатти алоқа бо ҳамдигар пайваст шудаанд. Суръати мубодилаи маълумот дар ин компьютерҳо ба 200 млн



бит дар як сония баробар аст. Бо ин компьютерҳо дар навбати худ ба воситай хатҳои алоқаи суръати мубодилаашон сусттар ҳазорҳо компьютерҳои дигар пайваст мешаванд. Бо компьютерҳои навбатӣ ба воситай каналҳои маҳсус ва хатҳои муқаррарии телефонӣ боз садҳо ҳазор компьютерҳои дигар пайваст шуда, дар натиҷа алоқаи миллии онҳо компьютерҳоро ба воситай шабакаи интернет бо ҳамдигар барқарор менамоянд.



Матнро хонед ва пас аз он саволҳо тартиб дихед.



Матни табрикотӣ тартиб дихед ва пас аз он ҳамон матнро ба компьютер ҳарфчинӣ кунед.



Бозии «Калимаёбак». Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда қалимаҳо тартиб дихед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.



Чист он лӯъбати писандида,
Атласи ранг-ранг пӯшида?



Забони точикӣ, синфи 6



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Этимологияи калимаи «интернет» маҳсуб ба забони англisis мебошад. Он дар забони точикӣ низ бо ҳамин ном қабул гардидааст.

Калимаи интернет дар забони точикӣ ва дигар забонҳо маъни шабакаи ҷаҳонии компютериро ифода менамояд.

Исмҳо ба ду гурӯҳи қалон **ҷондор** ва **бечон** тақсим мешаванд.

Ба гурӯҳи **исмҳои ҷондор** исмҳои ифодакунандай номи одамон, ҳайвонот ва ҷонварон дохил мешавад. **Мисол:** мард, коргар, асп, хирс, моҳӣ, мӯрҷа.

Номи ҳамаи ашёи дигар, ҳодисаву воқеаҳо ба **исмҳои бечон** дохил мешаванд. **Мисол:** санг, замин, об, ҳарос, ҳанда ва ғайра.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо гуфтаҳои олими забоншинос шинос шавед, пас аз он фикру мулоҳизаатонро нависед.

Забони точикӣ омили асосии ташаккул ва баҳори ҳалқи тоҷик аст, тавонотарин воситаи ваҳдат ва маърифати миллат аст.

Шароғиддин Рустамов

МАВЗӮИ 55.

ТОРНОМАҲОИ ГУНОГУНИ ИНТЕРНЕТӢ

Пас аз пайдоиши интернет ва гузариши чандин солҳо торномаҳои гуногуни интернетӣ пайдо ғаштанд. Шаклҳои гуногуни алоқа, муюширатҳо аз масофаи дур, тарроҳӣ ва коркарди барномаҳои гуногуни телефониву компютерӣ, бавуқӯюии наслҳои нави компютерҳову телефонҳо тараққиёти интернет ва технологияро таъмин намуданд.

Шабакаи иҷтимоӣ – платформаи онлайн мебошад, ки одамон барои муюширати байни худ истифода мебаранд ва он хусусияти зиёди иҷтимоиро дорост.



Шабакай ичтимой воситай муҳим ва ягонаи муюширати байни ду ё якчанд нафар бо воситай телефонҳои мобилий ва компьютерҳо дар доираи фаъоли интернет маҳсуб мегардад.

Аз аввали моҳи сентябрь соли 2006 Facebook барои ҳамаи истифодабарандагони синнашон аз 16 болои интернет дастрас гардида буд. Имрӯзҳо он ба панҷгонаи беҳтарини барномаҳои шабакаҳои ичтимой шомил гаштааст.

Бояд дарҷ намоем, ки дар шабакаи ичтимоии Facebook ташкил намудани гурӯҳҳои гуногун, гузоштани наворҳо, мусиқиҳо, ба воситай мессенҷерҳои замонавӣ гуфтугӯйи телефонӣ ва ё зангҳои навориро дидан ва ба анҷом расонидан мумкин аст. Баъзан хабарҳои навтаринро аз сомонаи мазкур пеш аз чоп намудани дигар сомонаҳои хабарӣ мушоҳида намудан мумкин аст.



Матнро хонед ва фикру мулоҳизаатонро баён кунед.



Бо корбости калима ва ибораҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Интернет, ман, хабар, омад, дидам, хондам, дар, фиристод, фиристодам, телефон, компьютер, онлайн, платформа, партфолио, шабакаи ичтимой, сотка, телефони мобилий.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Портфолио яке аз калимаҳои навпайдо ба шумор мера вад. Он аслан калимаи итолиёй буда, бо мурури замон ба дигар забонҳо қобили қабул гардидааст.

Портфолиои донишомӯз – ҷамъоварии мақсадноки корҳои донишомӯз, ки саъю қўшиш, пешрафт ва дастовардҳо (муваффақиятҳо)-и ўро аз рӯйи як ё якчанд фан нишон медиҳад.

Исм шумораи **танҳо** ва **ҷамъ** дорад.

Исмҳое, ки аз рӯйи шакл ва маънои луғавӣ якто будани предметро мефаҳмонад, **исмҳои танҳо** ном дорад: **нон**, **коса**, **кағғир**.

Исмҳои бо ёрии пасвандҳои ҷамъбандии -он (-гон, -ён, -вон), -ҳо омадаи ифодакунандаи шумораи ҷамъи предмет, **исмҳои ҷамъ** ном дорад: **заргарон**, **саррофон**, **нонвойҳо**, **хонандагон**, **донишҷӯён**, **абрӯвон**.

Исм дар шакли ҷамъ миқдори зиёди предметҳои ҳамчинсро ва дар шакли танҳо якто будани предметро мефаҳмонад.

Дар ҷумлаҳои чидааъзо пасвандҳо аъзои охирин мегирад ва он ба ҳамаи аъзоҳо тааллуқ дорад: Суханҳои тавсифии **заргарону тиллофурӯшонро** бо хурсандӣ ба ёд мөовард.

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Исломҳои чамъи таркиби матнро муайян намоед ва пас аз он ба дафтар рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 56.

РОБОТ

Роботҳо – дастгоҳҳои автоматӣ (худкор) мебошанд, ки аз рӯйи барномаи пешакӣ тартибдода фаъолият мекунанд.


Роботҳо метавонанд, мустақилона ё ба воситай пулт идора карда шаванд. Онҳоро чӣ тарз идора мекунанд?

Роботҳо аз рӯйи барномаи компютерие, ки дар дохили онҳо ҷойгир карда шудааст, корҳои гуногуно ичро менамоянд.

Роботҳо ба воситай датчикҳо фармон мегиранд. Датчикҳо асбоби маҳсусанд, ки аз кори қисмҳои компютерии роботҳо хабар медиҳанд. Датчикҳо монанди аъзои ҳисси одамон (шунавоӣ, биноӣ ва ғайра) хабар мебаранд.

Роботҳо метавонанд, мустақилона ё аз рӯйи фармонҳо кор кунанд.

Соҳт ва шакли роботҳо вобаста ба соҳаи фаъолияташон гуногун мешаванд. Дар соҳаи истеҳсолот роботҳое истифода мешаванд, ки ба соҳти бадани одам тамоман монандӣ надоранд. Ин гуна роботҳо дар корхонаҳои саноатӣ ва дар корхонаҳое, ки барои саломатии инсон ҳавфноканд, кор мекунанд. Як робот метавонад, дар як дақиқа кори ҳазорон нафарро ичро намояд.



Матнро хонед ва андешаҳои хешро баён намоед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Робот чӣ хел дастгоҳ аст?
2. Роботҳо ба воситай чӣ идора карда мешаванд?
3. Робот ба воситай чӣ фармон мегирад?
4. Калимаи «робот» аз кадом забон пайдо шудааст?
5. Чӣ хел роботҳоро роботи андроид мегӯянд.



ТЕСТ

1. Чиро робот мегӯянд?

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| а) смартфонро | б) дастгоҳи автоматӣ (худкор)-ро |
| в) компьютерро | г) техникаро |
| | ғ) мушакро |

2. Роботҳо бо воситаи чӣ идора карда мешаванд?

- а) бо даст б) бо пой в) бо пулт г) бо ақл ғ) бо барқ

3. Роботҳои аз рӯйи соҳт ба одамон шабоҳат доштаро чӣ мегӯянд?

- а) компьютер б) техника в) андроид г) смартфон ғ) мусоҳиб

**МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

Калимаи «робот»-ро аввалин бор нависандай чех Карел Чапек дар асари «Роботҳои универсалии россум» истифода кардааст.

Калимаи «робот» қариб ба ҳамаи забонҳои дунё ворид шудааст.

Роботҳоеро, ки аз рӯйи соҳт ба одамон шабоҳат доранд, роботҳои андроидӣ мегӯянд.

Исмҳои ҷомеъ. Исмҳое, ки шаклан танҳою мазмунан ҷамъ буда, шахс ё предметҳои яхелай зиёдро ифода мекунанд, вале миқдори онҳоро муайян кардан мумкин нест: *халқ, мардум, гурӯҳ, пода, рама, села, гала*.

Шумораи дугона (чуфт). Категорияи грамматикии исмҳои ҷудогонаро исмҳои чуфт меноманд. Онҳо табиатан аз дуто иборат буда, баробари маънои ягонаи лексикии худ миқдори дуторо ифода мекунанд. Чунин шумораро ҳамаи номҳое, ки чуфт мебошанд (**чашм, гӯш, шоҳ, абру, даст, соҳил ва предметҳои маҳсус**: мӯза, кафш, маҳсӣ, дастпӯшак ва ғайра) доро мебошанд. Бояд гуфт, ки дар асоси қалимасозии забони арабӣ шакли «тарафайн», «зулфайн» ба маънои «ду тараф», «ду зулф» дар забони адабиёти классикиамон истифода мешуд, аммо, дар айни ҳол, хусусияти архаистӣ пайдо кардааст.

Шаклҳои ҷамъи арабӣ дар бисёр мавридҳо лексиконида шудаанд ва аз парадигмаи худ ҷудо гардидаанд, вале дарраҷаи лексиконидани онҳо гуногун буда, ин ҷараён пурра анҷом наёфтааст ва шаклҳои ҷамъи арабӣ барои ифодаи маънои грамматикии ҷамъ дар услубҳои гуногун ҳоло ҳам истифода мешаванд. **Мисол:** асрор (сирҳо), ашхос (шахҳо), атроф (тарафҳо), афкор (фикрҳо), ашъор (шеърҳо), афлок (фалакҳо) ва ғайра.

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба исмҳои ҷомеъи **халқ, мардум, гурӯҳ, пода, рама, села, гала** ҷумлаҳо тартиб дихед.

МАВЗӮИ 57.

АСБОБҲОИ ТЕХНИКИИ РӮЗГОР

Олимон барои беҳтар кардани зиндагии одамон техникаҳои «боақл ё доно»-ро иҳтироъ кардаанд. Магар техника ҳам «доно» мешавад? Бале, техника ҳам доно мешавад. Техникаеро, ки бо воситаи СМС – паёмак ба соҳибхона дар бораи кори худ ҳабар мерасонад, техникаи «доно» мегӯянд.

Чӣ тавр асбобҳои техникии рӯзгорро «доно» мекунанд? Ба асбобҳои техникии рӯзгор асбоби маҳсуси сенсорӣ наасб мекунанд. Сенсорҳо монанди аъзои ҳисси одам буда, ба воситаи рамзҳои маҳсус кор мекунанд ва онҳо бо смартфон идора мешаванд.

Асбобҳои техникии донои рӯзгор ба мо дар кори хона ёрӣ мерасонанд. Мо ин асбобҳоро дар ҳама ҷо истифода мебарем. Барои ин танҳо зер кардани як тугмача басандা аст.

Саҳарӣ ҳангоми ба кор рафтани модари шумо ба даруни тафдун гӯшт, картошка ё дигар маҳсулотро тоза карда, меандозад. Пеш аз ба хона омадан ба воситаи смартфон ба он фармон медиҳад. Чун ба хона меояд, ҳӯрок аллакай омода аст.



Матнро хонед ва андешаҳои хешро баён намоед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Ноҳунаш чун ноҳуни шеру паланг,
Точи шоҳӣ бар сара什 ҳангоми ҷанг.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Кори лоиҳавӣ – машғулияти мустақилонаи гурӯҳи донишомӯзон, ки берун аз дарс таҳия мешавад.

Он дар асоси маълумот ва донишу малакаи ҳосилкардаи донишомӯзон дар марҳилаи муайяни таълим гузаронида мешавад.



Исмҳои муайян ва номуайян. Номи предмету ҳодисаҳои реалӣ, ки чисм доранд, исмҳои зот шуморида мешаванд: **дафтар, китоб, хона, себ, анор**. Ҳама исмҳои мушаххас ба воситаи артикли «-е» категорияи номуайянро ифода мекунанд: **марде, зане, паррандае, даре, деворе, хонае, хирмане**.

Муайянӣ ва номуайянни исмҳо ба интихоб ва корбости пасванд (артикл)-и -е, ҳиссачаҳои як, ягон, ҷонишинҳои қадом, ҳар, ҳеч алоқаманд мебошад. Пасванди -е пас аз исм, ҳиссачаву ҷонишинҳои як, ягон, қадом, ҳар, ҳеч пеш аз исм дар шакли танҳо, дар мавридҳои дигар онҳо пайи ҳам дар як таркиб омада, номуайянро ифода мекунанд. Аз ин ҷиҳат онҳо муродифи ҳамдигар ба шумор мераванд: **гапе – як гап, одаме – як одам, касе – ягон кас, дар соле – дар ҳар як сол**.

Аз воситаҳои номуайянӣ пасванд (артикл)-и -е дар услуби китобӣ бештар ва дар услуби гуфтугӯйӣ камтар, пасвандҳои боқимонда бошад, услубан бетараф буда, дар услуби китобӣ ва гуфтугӯйӣ баробар истифода мешаванд.

Исмҳои маънӣ (номушаххас). Номи мағҳумҳое, ки чисм надоранд: **ақл, фикр, ишқ, некӣ, бадӣ, хониш, бориш, камбагалӣ**. Ин исмҳо ҳаргиз бо шумораҳо дар як таркиб намеоянд, зоро шумурда нашавандаанд. Аммо такроран ба вучуд омадани онҳо, чун исмҳои мушаххас, таъқид ёбад, танҳо дар ҳамин вақт ҷамъбаста мешаванд: **боронгариҳо, серигариҳо**.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Порчай шеъриро шарҳ дихед.

Забоне, ки андар сараш мағз нест,
Агар дур биборад, ҳамон нағз нест.

Абулқосими Фирдавсӣ

МАВЗӮИ 58.

ТАФДОНҲОИ «ДОНО»



Тафдонҳои «доно» дар муддати кӯтоҳ барои одамон таомҳои лазиз тайёр мекунанд. Чунонки медонем, маҳсулоти ғизой аз витаминҳо бой аст. Ҳангоми дар дег пухтани ҳӯрок қисме аз ин витаминҳо нобуд мешаванд. Аммо тафдонҳои «доно» тарзе соҳта шудаанд, ки витаминҳои маҳсулотро бештар нигоҳ медоранд. Тафдонҳои «доно» инчунин дар бораи пухта шудани ҳӯрок ба смартфони соҳибхона паёмак мефириш-

Забони точикӣ, синфи 6

танд. Тафдонҳои навин то 30% истеъмоли қувваи барқро кам мекунанд.



Матнро хонед ва калимаи «тафдон» ва ибораи «тафдонаи доно»-ро аз ҷиҳати тобиши маънӣ шарҳ дидед.



Фикру мулоҳизаатонро иброз намоед.

Забони адабӣ, ки шакли олий ва сайқалёфтаи забони умумихалқист, дар идомаи инкишофи худ ҳамеша аз забони зинда ва шохаҳои шевагии он ғизо гирифта, пайдарпай ғанӣ ва муқтадир мегардад.

Раззоқ Ғаффоров



ТЕСТ

- 1. Бо қадом восита кор кардани «тафдон»-ро муайян намоед.**
а) ҳезум б) ток (барқ) в) ангишт г) об ғ) бензин

- 2. Танӯр пеш аз нонпазӣ бо чӣ тафсонида мешавад?**
а) бо ангишт б) бо шамъ в) бо ҳезум г) бо ях ғ) бо парчабарф

- 3. Замин дар фасли баҳор аз ҳарорати чӣ метафсад?**
а) аз ҳарорати офтоб б) аз ҳарорати об в) аз ҳарорати ситора
г) аз ҳарорати моҳ ғ) аз ҳарорати барқ

- 4. Буҳорӣ (печка) ҳарорати хонаро чӣ кор мекунад?**
а) гарм б) хунук в) мӯътадил г) гардолуд ғ) пурғубор

- 5. Ба чӣ гуна танӯр нон пухта мешавад?**
а) хунук б) тафсон в) лойолуд г) вайронা ғ) кӯҳна



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Калимаҳои «тафсон», «тафсондан», «тафсонидан», «тафсонидашуда» аз ҷиҳати тобиши маънӣ ва соҳту таркиб аз ҳамдигар тафовут доранд. Қатъи назар аз ин онҳо ҳангоми мубодилаи афкор бомавридана корбаст мешаванд.

Калимаи «тафсон» маъни тафсида, гарм, ниҳоят гармро калимаи «тафсондан» маъни аз ҳад зиёд гарм карданро, калимаҳои «тафсонидан» ва «тафсонидашуда» маъни гарм шуда, аз ҳад зиёд гармшударо ифода мекунад.

Тафдонҳои «доно» бо ҳезум не, бо ток (барқ) тафсонида мешаванд. Ҳангоми кор фармудани тафдони «доно» бояд эҳтиёткору ҳушёр бошем.

Тафдони «доно»-ро бештар калонсолон кор мефармоянд. Бе ичозати калонсолон ё худ худсарона кор фармудани хурдсолон тафдони «доно» ба амал омадани воқеаву ҳодисаҳои ноҳуш сабаб мешавад.

Исмҳои кулл ва ҷузъ. Исмҳои кулл исмҳоеанд, ки дар маъни онҳо (дар шакли танҳо) ҳамаи предметҳои ба як гурӯҳ тааллуқдор ифода мешаванд: *инсон, галла, парранда, мева, металл, алаф, ҳайвон*.

Исмҳои ҷузъ – номи маҳсуси предмети ягона: *мард, зан, духтар; гандум, ҷав, мош; зог, мусича, гунчишик; оҳан, пӯлод, мис, қўргошим; беда, турна, асп, гўсфанд, ҳар*.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбости исмҳои ҷузъи бо ранги сиёҳ ишорагардида ҷумлаҳо тартиб диҳед.

МАВЗЎҲОИ 59–60.

ЯХДОНҲОИ «ДОНО»



Яхдонҳои нави замони мо имкон доранд, ки хунукиро ба тамоми камераҳои яхдон баробар тақсим намуда, маҳсулотро тару тоза нигоҳ доранд. Маҳсулоти гуногун шароити гуногуни нигаҳдорӣ доранд. Дар ин гуна яхдонҳо бе яхқунонӣ ба ҳар як қисм хунуқӣ баробар тақсим карда мешавад.

Яхдонҳои «доно» маҳсулотро дар ҳарорати муайян нигоҳ дошта, дар бораи вайрон шудани ягон маҳсулот ё тамом шудани мӯҳлати истеъмоли он хабар медиҳанд. Масалан, агар тухм вайрон шуда бошад ё мӯҳлати истеъмоли дору гузашта бошад, зуд ба смартфони шумо ба воситаи СМС – паёмак хабар мерасонад.



Матнро хонед ва дар бораи яхдони «доно» он чизе, ки мединед, баён кунед.

Забони точикӣ, синфи 6



Фикру мулоҳизаатонро иброз намоед.

Забони точикӣ яке аз шохаҳои пурбори дарахти куҳансоли забони форсӣ мебошад.

Раҳим Ҳошим



Калимаҳои зеринро аз ҷиҳати тобиши маънӣ шарҳ диҳед.

Яҳдон, яҳмос, яҳ, яҳак, яҳбаста, яҳбоз, яҳдондор, яҳбон.

Намуна: Яҳдон – ҷиҳози маҳсус барои хунук нигоҳ доштани ҳӯрданиҳо, ки дар он дастгоҳи хунуккунанда шинонда шудааст, яҳчол. Ҷойи нигоҳ доштани яҳ, анбори яҳ, яҳхона.



Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқро гузашта, шарҳ ва тобиши маъниашонро муайян намоед.

1. ба рӯйи яҳ давида лағжида бозӣ кардан. Ба пой асбоби яҳмолакпарӣ баста рӯйи яҳ давидан: яҳмолак паридан, яҳмолак рафтан.
2. ҳӯрданини мисли яҳ хунук, ки аз ширу шакар тайёр мекунанд, бастаний, ширяҳ.
3. асбоби тешамонанди дамаш аррашакл, ки бо он яҳро тарошида реза мекунанд.
4. хонаҷаи зеризаминии сард, ки дар он ҷизҳои ҳӯроквориро аз вайрон шудан нигоҳ медоранд.

Калимаҳо барои истифода: Яҳмолак, яҳмос, яҳтарошак, яҳхона.



Бозии «Калимаёбак». Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳо тартиб диҳед.





Тезгўякро бо нафасбарорӣ тақрор кунед.

*Ба як мошон як коса ош,
Ба як мошон як коса мош.*



ТЕСТ

- 1. Кадоме аз калимаҳои зерин ҷойи саросар бо ях пӯшида, макони яхро ифода менамояд?**
а) яхистон б) яхзор в) яхолуд г) яхча ғ) яхак
- 2. Пиряхи дар муддати чандин солҳо дар болои қӯҳсори ба-ланд ҷой дошта чӣ ном дорад?**
а) ях б) яхпир в) яхпора г) яхдон ғ) яхсор
- 3. Бо таъсири гармӣ об шуда ҳаракат кардани пиряҳҳо чӣ ном дорад?**
а) яхманак б) яхпарак в) яхкӯч г) яхшикан ғ) яхреза



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Ифодай ҷинсият дар исм. Ҷинсияти табиии исм дар забони тоҷикӣ ба воситаи калимаҳои *мард*, *зан*, *писарбача*, *духтарбача*, *модар*, *падар*, *модаркалон*, *бобо*, *таго*, *амак*, *хола*, *хоҳар*, *бародар* ва амсоли инҳо, пасвандҳои -зода, -зод, -иён, -пур, -дуҳт, -а, -ка, -ов, -ев, -ова, -ева, -ович, -евич ифода мегардад: *Мирзода*, *Афсаҳзод*, *Нодирён*, *Салимпур*, *Зафардуҳт*. Пасванди **-а** аз забони арабӣ, пасвандҳои -ка, -ов, -ев, -ова, -ева, -ович, -евич аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ дохил шудааст: *шоир-шоира*, *лаборант-лаборантка*, *Равшановна*, *Шамсиев*.

Дар вақти номбар ва муайян кардани ҷинсияти баъзе аз паррандаву ҳайвонот пасвандҳои мазкур илова карда намешавад.

Ҷинсият бо номбар ва хотирнишин кардани ҷинси занона ва мардона (нисбат ба шахс) муайян карда мешавад.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интихоби сарлавҳаи «Ман ҳам яхдон ихтироъ мекунам» матн тартиб диҳед.

МАВЗӮИ 61.

МОШИНАҲОИ ҶОМАШӮИИ «ДОНО»

Мошинаҳои ҷомашӯи «доно» либосҳоро шуста, хушк карда, дар бораи анҷоми кор ба воситаи рамзҳои маҳсус ҳабар мебидҳанд.

Забони точикӣ, синфи 6

Мошинаҳои ҷомашӯйии «доно» ҷараёни шустушӯйро беҳтар мекунанд ва аслан каммасрафанд. Буғи маҳсусе, ки он истиҳроҷ мекунад, бо об омехта шуда, ҳал шудани хокай ҷомашӯйиро метезонад ва ба дохили риштаҳои матоъ ворид шуда, онро эҳтиёт мекунад ва ифлосиҳоро мебарорад.



Матнро хонед, фикратонро доир ба чӣ гуна таҷхизоти техники будани мошинаҳои ҷомашӯйӣ маълумот дихед.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Чиро техникаи «доно» мегӯянд?
2. Барои чӣ онҳоро «доно» меноманд?
3. Техникаро чӣ тавр «доно» мекунанд?
4. Дар матн дар бораи қадом асбобҳои «доно»-и рӯзгор сухан меравад?
5. Оё дар бораи онҳо маълумот дода метавонед?
6. Оё ҳамаи телефонҳоро смартфон гуфтани мумкин аст? Ҷаро?
7. Асбобҳои техникии «доно»-и рӯзгорро чӣ тавр дар хона, кӯча, ҷойи кор истифода мебаранд?

Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?

Чангкашаки ҳудкори беноқил аз паси соҳибхона аз як ҳуҷра ба ҳуҷраи дигар ҳаракат карда, ҷангӯ ғуборро ҷаббида мегирад. Бо ин навъи ҷангкашак дар муддати кӯтоҳ ҳонаҳоро рӯбучин кардан хеле осон аст.



Калимаҳои шарҳдодашударо ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.

Насб – шинондан.

Смартфон – телефоны ҳамроҳ (мобилий), ки вазифаи компютерро низ ичро мекунад.

Беноқил – бесим.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Исм аз чиҳати соҳт: содда, сохта, мураккаб ва таркибӣ мешавад.

Исмҳо ду хел мешаванд: хос ва чинс.

1 Исмҳое, ки аз як реша иборатанд, **исмҳои содда** ном дорад: **нон, чой, қанд, мураббо, хурмо, санчид**.

2 Исмҳое, ки аз реша ва пасванд ё пешванд соҳта шудааст, **исми соҳта** номида мешавад: **богбон, гулзор, шабистон, дуредгар, хониши, даста, чарогоҳ, ҳамкор**.

3 Исмҳое, ки аз ду (ё гоҳ аз се) реша соҳта шудааст, **исми мураккаб** номида мешавад: **талҳакбодом, талҳадона, лӯлакабоб, лӯҳтакбоз, майдадона, масалнавис, матоъбоф, маҷнунбед, мевафурӯш, мошириёба, танбӯрнавоз**.

4 Исмҳое, ки аз ду ва зиёда калимаҳои ҷудогона ба-рои ифодаи мағҳуми умумӣ таркиб ёфтаанд, исмҳои таркибӣ ном дорад: **«Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, Донишкадаи давлатии Самарқанд, Ташкилоти иттиҳодияи байналмилалӣ**.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ба исмҳои содда, соҳта, мураккаб ва таркибӣ панҷтой мисол нависед.

МАВЗӮИ 62.

ТАРТИБИ ТАҲЛИЛИ САРФИИ ИСМ

Дар вақти таҳлили исм аломатҳои сарфӣ ва вазифаи наҳвии он дар назар дошта мешавад. Таҳлил аз гузоштани савол оғоз-мегардад (**кӣ? қиҳо? чӣ? ҷиҳо?**).

Забони точкай, синфи 6

Нақшаи тахлил:

1. Кадом калима исм аст ва ба кадом савол чавоб мешавад.
 2. Аломатҳои сарфӣ: а) аломати сарфии исм: муайян ё но-муайян, танҳо ё ҷамъ; б) хел: ҷондор ё бечон, хос ё ҷинс, зот ё маънӣ, шаҳс ё ғайришҳас, ҷомеъ.
 3. Аз ҷиҳати соҳт: содда, соҳта, мураккаб, таркибӣ.
 4. Вазифаи нахвӣ: Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадааст?

Мисол: Меҳмонон дар атрофи дастархони бо меваҳои тарафа қанду курс ородода менишастанд.

Тахлили шифохъ

1. «Меҳмонон» исм аст, он ба саволи киҳо? ҷавоб мешавад.
 2. Ислим чондор, ҷинс, шаҳс, ҷамъ, муайян.
 3. Аз ҷиҳати соҳт: сохта мебошад.
 4. Дар ҷумла ба вазифаи мубтадо омадааст.

Тахлили хатті

кучо? *дар кучо?* *кадом?*

Мөхмөнон дар атрофи дастархони бо меваҳои тар ва қанду
чӯ кор мекарданд?
курс ородода менишастанд.

Мисол: Күхистон дар ҳар айёми сол таровати хоса дорад.

Таҳлили шифоҳӣ	Таҳлили хаттӣ
<p>Калимаи кӯҳистон исм аст, чунки предметро ифода карда, ба саволи чи? ҷавоб мешавад. Дорои чунин аломатҳои сарфӣ мебошад: исми муайян буда, шаклан сохта мебошад, решашаш калимаи кӯҳ аст. Аз ҷиҳати хел: исми ҷинс, ғайришахс, бечон, зот мебошад. Ба вазифаи мубтадо омадааст.</p>	<p>Кӯҳистон – исм, чунки предметро ифода мекунад, исми муайян буда, шаклан танҳо мебошад, исми бечон, ҷинс, зот, ғайришахс аст, ба саволи чи ҷавоб мешавад, дар ҷумла ба вазифаи мубтадо омадааст.</p>



Исмҳои таркиби чумларо мисли намуна таҳлил кунед.

1. Абр осмонро фаро гирифт.
 2. Дарахтҳо мүғча мекарданд.
 3. Зану шавҳар ба гирди сари кӯдак парвона буданд.
 4. Хурду калон эҳтиром мекунанд.
 5. Духтарак тасдиқомӯз сар чунбонида хомӯш аз дар баромад.
 6. Мутрибон, ҳофизон давраро тафсонда, ба ҳозирон ғизои маънавӣ мебахшанд.

7. Нодир Нодирӣ, Аҳрори Маҳмудзод, Олимчон Олимов, Үк-тамҷон Зиёдуллоев аз эҷодкорони рӯзномаи «Садои Сӯҳ» мебошанд.

МАВЗЎИ 63.

ТАҚРОРИ



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

ГУРӯҲИ 1.

1. Исм чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Қадом хелҳои исмро медонед?
3. Дар бораи исмҳои шахсу ғайришахс, хосу чинс, ҷондору бечон чӣ гуна маълумот дода метавонед?
4. Фарқи исми муайян ва номуайян дар чист?
5. Қадом аломатҳои дастурии исми ҷамъро медонед?
6. Дар бораи имлои исми хос он ҷизе, ки медонед, баён намоед?

ГУРӯҲИ 2.

1. Исми зот чӣ гуна предметро ифода менамояд?
2. Исми маънӣ ифодагари чӣ гуна предметҳост?
3. Исми ҷомеъ чист?
4. Қадом пасвандҳои исмсозро медонед?
5. Пасвандҳои -ҷӣ -гар, -гор номи чӣ гуна исмҳоро месозанд?
6. Исмҳои ифодагари макон ва фаровонии предметҳо бо қадом пасвандҳо сохта мешаванд?

ГУРӯҲИ 3.

1. Қадом пасвандҳои ифодагари ҳурдӣ ва навозишро медонед?
2. Қадом пешванди исмсозро медонед?
3. Фарқи исми мураккаби навъи тобеъ аз исмҳои мураккаб навъи пайваст дар чист?
4. Исмҳои мураккаби навъи пайваст бо қадом роҳҳо сохта мешаванд?
5. Исмҳои мураккаби навъи тобеъ чӣ тавр сохта мешаванд?
6. Исм аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна мешавад?



ТЕСТ

- 1. Саволҳои исм дар қадом банд дарҷ гардидааст?**
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| а) қӣ? қиҳо? чӣ? ҷиҳо? | в) ҷӣ кор кард? ҷӣ шуд? |
| б) ҷӣ хел? ҷӣ гуна? | г) ҷандто? ҷандум? |

Забони точикӣ, синфи 6

2. Кадоме аз пасвандҳо пасвандҳои ҷамъсози исм ба шумор мераванд?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| а) -ак (-як), -акак (-якак) | в) -гоҳ, -дон, -зор |
| б) -гар, -бон, -ча, -ича | г) -он (-ён, -вон, -гон), -ҳо |

3. Сохти исмҳои «обтарозу», «панду насиҳат»-ро муайян қунед.

- а) содда в) мураккаб б) сохта г) таркибӣ

4. Калимаҳои ҳалқ, мардум, гурӯҳ мисоли кадом навъи исманд?

- а) танҳо в) ғайришахс б) бечон г) ҷомеъ

5. Исл дар ҷумла ба вазифаи кадом аъзоҳои ҷумла меояд?

- а) мубтадо, ҳабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол
 б) танҳо ба вазифаи мубтадо
 в) танҳо ба вазифаи сараъзоҳо
 г) танҳо ба вазифаи аъзоҳои пайрав



Бозии «Калимаёбак». Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳо тартиб дихед.



НАТИҶАГИРИЙ АЗ ОМӮЗИШИ ИСМ

ГУРӮҲИ 1.

- Исл ҳиссаи мустақилмаънои нутқ, номи предмет ва мағҳумҳои предметонидашударо ифода менамояд.
- Исл ба саволҳои чӣ? кӣ? чихо? киҳо? ҷавоб мешавад.
- Исл ягона ҳиссаи нутқест, ки ба вазифаи ҳамаи аъзоҳои ҷумла омада метавонад.
- Исл дар ҷумла пеш аз ҳама мубтадо ва пуркунанда шуда меояд ва бо ин ҳусусияти худ аз дигар ҳиссаҳои нутқ фарқ мекунад.

5. Исм, вақте ки ба вазифаи мубтадо меояд, хабар ба он аз чиҳати шахсу шумора мувофиқат мекунад.
6. Исм ба вазифаи хабар ба таври фаровон истифода мешавад.
7. Муайянкунандай соҳибӣ ва баёния бештар бо исм ифода мешаванд.

ГУРӯҲИ 2.

1. Исмҳо ба вазифаи ҳамаи навъҳои ҳол низ меоянд.
2. Исмҳо аз ҷиҳати соҳт содда, сохта, мураккаб ва таркибӣ мешаванд.
3. Исмҳои ҷондор аз исмҳои бечон бо он фарқ мекунанд, ки тарзҳои лексикӣ-грамматикии ифодаи ҷинсияти табии доранд.
4. Исмҳои ҷомеъ аз исмҳои танҳое, ки гоҳо маънни бисёриро мефаҳмонад, низ тафовут дорад.
5. Исмҳои ҷинсу хос на танҳо аз ҷиҳати маъно, балки бо ҳусусиятҳои хоси грамматикиашон низ аз ҳам фарқ мекунанд.
6. Исмҳои ҷинс, номушахҳас ва сифатҳо, вақте ки ба гурӯҳи исмҳои хос мегузаранд, маънои лексикии ҳудро гум намекунанд, танҳо вазифаи ҳудро тағиир медиҳанд.
7. Исмҳои шахс ва ғайришахс аз ҷиҳати маъно, қабули шаклҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мувофиқати хабар бо онҳо аз ҳам фарқ мекунанд.

ГУРӯҲИ 3.

1. Исм дорои категорияи сарфии муайяниву номуайянӣ мебошад, ки воситаи асосии ифодаи он **артикли -е** ба шумор мешавад.
2. Шакли танҳои исм нафақат предмети ягона, як предмет, балки предметҳои зиёди номуайянро ҳам ифода мекунад.
3. Шакли танҳои исм мағҳуми ҷинсӣ дорад, вай ҳамчун номояндаи гурӯҳи ҳамчинсон воқеъ мегардад.
4. Вазифаи шаклсозиро дар забони тоҷикӣ пасвандҳои ҷамъ-бандии тоҷикии **-ҳо** ва **-он** иҷро менамоянди.
5. Пасванди **-ҳо** ҳусусияти универсалий дошта, барои ҷамъ-бандии ҳама гуна исмҳо истифода мешавад.
6. Пасванди **-он** бо тақозои қолибҳои анъанавӣ бештар бо исмҳои ҷондор, алалхусус, бо исми шахс меояд.
7. Исмҳо бо шумора ва нумератив оянд, аломати ҷамъбандӣ қабул намекунанд.
8. Таркиби сарфии исм як хел нест, онҳо содда, сохта, мураккаб ва омехта мешаванд.

Забони точикӣ, синфи 6



Хонед ва адешаҳои хешро баён кунед.

Зебоии забон, ҳусни он, рехтагии он, ифоданокии он бояд дар саҳифаҳои китобҳои мо акс ёбад. Забонро ҳалқ меофарад ва нависанда бояд ба ҳалқ тароват ва ҳусни забонашонро нишон дихад.

Мирзо Турсунзода



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матнро хонед, тест, савол ва супориш тартиб дихед.

ШАТРАНҶ

Шатранҷ ва ё шоҳмот – бозии завқовари рӯйимизӣ мебошад. Ин бозӣ яке аз бозиҳои қадимтарин ба шумор меравад. Шоҳмотбозӣ дар тамоми ҷаҳон ба сифати бозии зеҳнҳо маъмул гардидааст.

Бозӣ дар рӯйи таҳтае, ки андозааш – 8×8 катак аст, мегузарад. Катакҳо бо аз чап ба рост бо ҳарфҳои лотинӣ аз а то h ва аз поён ба боло бо рақамҳои аз 1 то 8 рақамгузорӣ карда шудаанд. Ҳар як катак ишораи мувофиқи худро дорост. Масалан, катакҳои c4 бо рангҳои сафед ва сиёҳ ранг карда шудаанд, катаки a8 – сафед мебошад.

Ду бозингар бозӣ мекунанд, ки ҳар якеи онҳо муҳраҳои зерин доранд:

- 1 шоҳ
- 1 фарзин
- 2 фил
- 2 асп
- 2 тӯра
- 8 пиёда

Якеи бозингарон бо муҳраҳои «сафед» ва дигаре бо муҳраҳои «сиёҳ» бозӣ мекунанд. Муҳраҳои «Сафед» ранги сафед ва муҳраҳои «Сиёҳ» ранги сиёҳ доранд.

Дар оғози бозӣ муҳраҳо дар ҷойҳои мувофиқ гузашта мешаванд. Дар сатри 1 ва 2 сафедон, 7 ва 8 сиёҳон ҷойгир шудаанд. Тартиби ҷойгиршавии муҳраҳо дар сатрҳои 1 ва 8 (аз а то h): тӯра, асп, фил, фарзин, шоҳ мебошад. Сатрҳои 2 ва 7-ро пиёдаҳо ишғол кардаанд.



БОБИ VII. ТАЪРИХИ ПУРАСРОР

МАВЗЎҲОИ 64–65.

ХИЁБОНИ АДИБОН


Бо ташаббуси сарвари давлатамон Шавкат Мирзиёев соли 2017 дар «Боғи Миллӣ»-и ба номи Алишер Навоӣ «Хиёбони адибон» ва бинои «Иттифоқӣ нависандагон» бунёд карда шуд. «Хиёбони адибон» ансамбли меъморӣ ба шумор меравад. Дар хиёбони мазкур, хусусан дар атрофи пайкари адиби зуллисонайн Алишер Навоӣ зиёда аз 20 нафар пайкари адибон ҷой гирифтааст.

Касе, ки вориди «Хиёбони адибон» мегардад, бо пайкарҳои мӯҳташами адибони адабиёти классику муосири ўзбек – Алишер Навоӣ, Захриддин Бобур, Муҳаммад Ризо Оғаҳӣ, Муқимӣ, Фурқат, Абдулло Авлонӣ, Маҳмудхоча Беҳбудӣ, Абдулло Қодирӣ, Абдулҳамид Чӯлпон,Faфур Гулом, Ойбек, Абдулло Қаҳҳор, Мақсад Шайхзода, Ҳамид Олимҷон, Зулфия, Сайд Аҳмад, Озод Шарофиддинов, Эркин Воҳидов, Абдулло Орифов, Муҳаммад Юсуф, қароқалпоқ – Бердақ, Тӯлепберген Қаипбергенов, Иброҳим Юспов ва рус Александр Файнберг рӯ ба рӯ меояд.

Дар «Хиёбони адибон» чорабиниҳои гуногуни адабиву фарҳангӣ ва озмунҳо баргузор мешаванд. Ба муносибати зодрӯзи адибон гирди пайкарҳои шоиру нависандагон аҳли илму адаб,



Забони тоҷикӣ, синфи 6



донашӯёни донишкадаву донишгоҳҳо ва инчунин донишомӯзона мактабҳои таълими миёнаи умумӣ ҷамъ гардида, доир ба ҳасби ҳол ва эҷодиёти шоирону нависандагон ҳарф мезананд, инчунин мушоираҳо ташкил менамоянд. Ин ҳама аҳамияти қалони тарбиявӣ дошта, ба рушди беш аз пеши адабиёт ва зуҳури истеъдодҳои нав замина мегузорад.



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси «Хиёбони адабон» маълумотҳои дигари ба он алоқаманди медонистаатонро баён намоед.



Исмҳои хоси таркиби матнро номбар кунед ва инчунин оид ба имлояшон маълумот диҳед.

Гуфтори зеринро шарҳ диҳед.

Дар адабиёт дили халқ ва маънавияти ў таҷассум мёёбад.



Ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

1. Адиби зуллисонайн гуфта чӣ гуна адибонро дар назар доред?
2. Кадоме аз шоирон бо таҳаллуси Фонӣ ва Навоӣ шеърҳо эҷод намуда, дар байни мардуми тоҷику ўзбек шӯҳрати беҳамто пайдо кардааст?
3. Муаллифи асари меъмуарӣ «Бобурнома» кист?
4. Кадоме аз шоирон «Суруди миллӣ»-и қишиварамон Ӯзбекистонро навиштааст?
5. Дар ҷойи зисти шумо пайкари қадом шахсони машҳур, ё ҳуд адибон қад рост кардааст? Фикратонро аввал шифоҳӣ ва пас аз он ҳаттӣ баён намоед.




Шинос шавед ва ба хотир нигоҳ доред.

Пайкар Пайкарсоз Ҳайкал Ҳайкалтарош Ҳайкалсоз



Исмҳои ҷамъро муайян намуда, ба зераш ҳат кашед. Пас аз он пасвандҳои ҷамъсозро бо гузоштани аломати шартӣ ишора кунед.

Дар ҷорабинӣ адибон, шоирон, намояндагони соҳаи таълими халқ, аҳли санъат, донишҷӯён ва намояндагони воситаҳои ахбор ширкат варзидаанд.



Забони точикӣ, синфи 6



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ҳиссаи нутқест, ки аломатҳои гуногуни предметро мефаҳмонад ва ба саволҳои чӣ хел? чӣ гуна? ҷавоб мешавад, сифат ном дорад. **Мисол:** хушрӯ, хушбӯ, дилнишин, ҷобук, зебо.

ВАЗИФАИ НАҲВИИ СИФАТ ДАР ҶУМЛА

Сифат дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда ва ҳабар меояд: 1. Шамолаки сард ба машом бӯйи тирамоҳро меовард. 2. Осмон соғ ва беғубор буд.

Калимаҳои **сард**, **соғ**, **беғубор** сифат мебошад, он дар ҷумлаи якум ба вазифаи муайянкунада ва дар ҷумлаи дуюм ба вазифаи ҳабар омадааст.

Сифат дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда бештар ва ба вазифаи ҳабар камтар меояд.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Сифат чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Қадом хелҳои сифатро медонед?



Сифатҳои зеринро бо гурӯҳбандӣ нависед.

Сурх, сафед, зард, хуш, бад, талҳ, ширин, доно, ҳасис, шӯҳ, якрав, серҳосил, дур, наздик, дароз, кӯтоҳ, васеъ, танг, ғафс.

РАНГ	БӮЙ	ҲАЧМ	МАСОФА	?	?



ТЕСТ

- 1. Ҳиссаи нутқе, ки аломати предметро мефаҳмонад, чӣ ном дорад?**
а) сифат в) феъл б) исм г) шумора ғ) ҷонишин
- 2. Қадом ҳиссаи нутқ аломатҳои предметро ифода мекунад?**
а) феъл в) ҷонишин б) зарф г) сифат ғ) шумора

3. Кадоме аз саволҳо мансуби сифат аст?

- 3) Кадомъ же заболѣлъ малуши опѣтъ астъ?
а) чїй кор мекунад? чїй шуд? г) чїй қадар? чандто?
б) кїй? чїй? ф) чандум? кадом?
в) чїй хел? чїй гуна?



КОРИЛОИХАЙ. Бо истифода аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаҳои зеринро шарҳ дихед.

Мушоира, зухур, ансамблея, ансамбл, меъмор, таҷассум.

МАВЗҮХОИ 66–67.

АРКИ БУХОРО

Арк яке аз ёдгориҳои меъморӣ ва таърихии Бухоро ба шумор меравад. Мувофиқи маълумоти Муҳаммад Наршахӣ бунёди он ба аҳди Сиёвуш рост меояд. Баландии Арк 20 метр буда, шакли чоркунҷаи номутаносиб дорад. Деворҳояш аз ибтидо аз хишти хом ва баъд аз хишти пухта сохта шудаанд. Дарвозаи шарқӣ дар асри понздаҳ ва дарвозаи ғарбӣ дар асри шонздаҳ сохта шудаанд.

Дар болои пештоқи умқии пайконшакл нақорахона ва дар ду тарафи пештоқи дарвозаи ғарбӣ «гулдастхаҷ» ҷойгир шудаанд. Девори чапи долони дароз, ки то доҳили Арк мерасад, дорои 12 таҳмон – тоқча ва девори тарафи рост дорои 13 таҳмон аст. Баъзе таҳмонҳои тарафи чап доирачаҳо дорад, ки роҳаш ба зиндан (обхона) мебарад. Зери «гулдастхаҷ» ба-



Забони тоҷикӣ, синфи 6



рои нигоҳ доштани гунаҳкорон «канахона»-ҳо мавҷуд будаанд. Дар тоқчай мобайни тарафи рости долон вақти ҷашни Наврӯз нисбати шод намудани рӯҳи қаҳрамони афсонавӣ Сиёвуш ҷароғ меафрӯхтанд. Дар доҳили Арк биноҳои истиқоматӣ, қасри амир, Масҷиди Ҷомеъ, масҷиди хурд, зарробхона, заргархона, ҳавлий, саломхона, ҳазинаи амир, борутхона, ҳаммом, саисхона, устоҳонаҳо, қорихона ва 18-то мусоғирхона вучуд доштанд.

Дар аҳди амир Олимхон дар Арк қариб 3 ҳазор кас мезист. Ҳоло танҳо 30% биноҳои Арк боқӣ монда, 70% онҳо бо мурури замон аз байн рафтаанд. Дар замони мо Арк ба Музеи кишваршиносии вилояти Бухоро табдил ёфтааст, ки сайёҳони сершумор ба тамошои он меоянд.

(Аз «Энсиклопедияи адабиёт ва санъат»)



Матнро хонед ва дар бораи таъриху бунёди **Арки Бухоро** ҳарф занед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Аз ҷиҳати маъно ва алломатҳои сарфӣ сифат ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад: **аслий** ва **нисбӣ**.

Сифати аслӣ	Гурӯҳи сифатҳое, ки маҳз аломат, хусусият ва ё чигунагии предметро бевосита, бе алоқамандӣ ба предметҳои дигар ифода мекунад: қади дароз, одами фербех, саҳрои васеъ, роҳи кӯтоҳ, меваи ширин, марди доно.
Сифати нисбӣ	Гурӯҳи сифатҳое, ки аломат ё хусусияти предметро дар алоқамандӣ ба предмет, амал, ҳолат, замон, макон ва ғайраро ифода мекунад: иродави оҳанин, бахти сафед.



Бо интихоб ва корбасти сифатҳои аслӣ ва нисбӣ панҷто ҷумла тартиб диҳед.

КОРИ ЛОИҲАВӢ. Исломҳои хос ва сифатҳои таркиби матнро муайян намуда, дар алоҳидагӣ нависед.

МАВЗӰҲОИ 68–69.

РЕГИСТОНИ САМАРҚАНД

Регистони Самарқанд яке аз иншооти намоёни меъморӣ буда, аз замонҳои қадим вуҷуд доштааст. Дар ҷойи имрӯзаи Регистон аввал бозор, устохонаю дӯконҳои ҳунармандӣ буданд. Бино ба маълумоти манбаъҳо, асри XIV дар Регистон масҷиди ҷомеъ ва Тими Телпакфурӯшон мавҷуд будааст. Дар аввали асри XV Регистон ҳамчун маркази савдою ҳунармандӣ шӯҳрат ёфт ва майдони марказии шаҳр гардид.

Солҳои 1417–1420 дар қисми ғарбии майдон Мадрасаи Улуғбек, баъд аз тарафи шарқии майдон хонақоҳ (1424-соли бунё-



Забони точикӣ, синфи 6

ди мадраса 1424), дар шимоли он корвонсарои Мирзой, дар тарафи ҷанубиаш Масчиди ҷомеи Кӯкалтош (1430-соли бунёди масчиди ҷомеъ), Масчиди Муҷаттаъ ва Мадрасаи Абдусаидхон соҳта шуд.

Солҳои 1619–1636 дар ҷои ҳонақоҳи фарсада Мадрасаи Шердор бино ёфт. Дертар дар ҷои корвонсарои Мирзой Мадрасаи Тиллокорӣ қомат афроҳт (1646–1660).

Бо ин мадраса ансамбли Регистон комилан шакл гирифта, бо ҳамон намуд то имрӯз побарҷост. Дар Самарқанд майдон аз ансамбли меъмории бошукуҳ ва маҳаллаҳои иқоматӣ шакл гирифтааст.

Дар саҳни ансамбли Регистон сари ҳар ҷанд вақт таронахонӣ бо унвони «Дурданаҳои Шарқ» гузаронида мешавад. Дар таронахонӣ ҳофизони хушвони кишвар ва инчунин Осиёи Марказӣ иштирок карда, бо таронаву сурудҳо замзама намуда, ба қалбу дидаҳои ҳозирон завқи санъатдӯстиро илқо менамоянд.

С. Мамадҷонова



Матнро ҳонед ва дар бораи таъриҳ ва бунёди Регистони Са-марқанд ҳарф занед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Табдили сифати аслӣ ба сифати нисбӣ. Ба аслӣ ва нисбӣ ҷудо кардани сифатҳо то андозае шартист, чунки ҳудуди байни онҳо ҷандон тағиیرназар нест. Баробари инкишофи маънои нав ҳудуди сифатҳои аслию нисбӣ низ тағиیر мёёбад. Маънои муносибати предметӣ бо маънои аслӣ хеле наздик аст. Аз ин рӯ дар шароити мусоиди нутқ сифати нисбӣ ҳусусияти аслӣ мегирад. Махсусан, маънои маҷозӣ пайдо карда, ба сифати аслӣ гузаштани он бештар мушоҳида мешавад: *симин, булӯрин, сангин, оташин*.

Табдили сифати аслӣ ба нисбӣ ду хел мешавад:

а) як гурӯҳ сифатҳои нисбӣ дар шароити муайяни наҳвӣ ба вазифаи сифати аслӣ меоянд. Чунончи, агар дар ибораҳои қафаси **симин, дари оҳанин, суфаи сангин, қанддони булӯрин** сифатҳои *симин, оҳанин, сангин, булӯрин* аз қадом материал соҳта шудани предметро фаҳмонда, ҳамчун сифати нисбӣ воқеъ шуда бошанд, пас дар ибораҳои **дили сангин, иродай оҳанин, саломи оташин, бозуи булӯрин** онҳо ба аломатҳои мазкур доро будани предметҳоро маҷозан ифода намуда, ҳамчун сифати аслӣ зуҳур кардаанд. Аслӣ ё нисбӣ будани ин гурӯҳ сифатҳо танҳо дар матн муайян мегардад;

б) гурӯҳи дигари сифатҳои нисбӣ аслан чун сифати нисбӣ сохта шуда бошанд ҳам, бо мурури замон тадриҷан ба сифати аслӣ гузаштаанд. Сифатҳое, ки бо пасвандҳои -нок, -манд (фоиданок, хатарнок, хирадманд, давлатманд), бо пешвандҳои бо-, ба-, бе-, но- (боақл, бенамак, ботадбир, нокас) сохта шудаанд, ба ҳамин гурӯҳ мансубанд. Ин гуна сифатҳо аломатҳои грамматикии сифати аслиро қабул мекунанд: *оташинтар, хеле оташин, мардонатар*.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Сифати аслӣ چӣ гуна сифат аст?
2. Сифати нисбӣ چӣ гуна сифат аст?
3. Сифати аслӣ ҷондарача дорад?
4. Сифати аслӣ аз сифати нисбӣ چӣ фарқ дорад?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Исломҳои хос ва сифатҳои таркиби матнро муайян намуда, бо гурӯҳбандӣ нависед.

МАВЗӮҲХОИ 70–71.

НАВРӮЗ – ҶАШНИ МИЛЛӢ ВА МЕРОСИ ТАЪРИХӢ

Ҷашни Наврӯз нишонаи олии хубиу покӣ, дӯстию ҳамдилӣ ва иди сафову эҳёи табиат аст. Наврӯз ҷашни зебо буда, дар фасли арӯси сол – Баҳор гузаронида мешавад. Наврӯзе, ки ободӣ



Забони точикӣ, синфи 6



мехоҳад! Наврӯзе, ки дӯстӣ мехоҳад! Наврӯзе, ки сарсабзӣ меорад, имрӯзҳо ҷаҳонӣ шудааст.

Наврӯз расму оинҳои худро дорад ва аз рӯзгори пешин то ин замон бисёре аз онҳо ба мо омада расидаанд. Пеш аз ҳама, кӯдакон дар саршавии фасли баҳор ва Наврӯзи хуҷастапай маросими гулгардониро ба ҷой меоранд. Гулгардонӣ маросимест, ки кӯдакон гулҳои наврустай баҳориро хона ба хона бурда, мардумро ба омад-омади баҳор ва Наврӯзи Аҷам табрик месозанд. Дар навбати худ соҳибхона ба онҳо ҳадяе медиҳад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашон даст мезананд (дар баъзе маҷаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон хабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба яқдигар ягон кинаю ҳасад доштанд, баҳшоиш мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулхан меафрӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарат мекунанд, яъне аз болои оташ мечажанд.

Албатта, дар ин рӯз духтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурхони Наврӯзӣ меороянд, шеъру ғазалҳои мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизамон мебароянд ва аз ҳавои соғу беғубор нафас мегиранд.

Воқеан, Наврӯз ва баҳор ин аёми шукуфоист, ҳама гулпӯшу гулрез аст. Мурғакони чаман сари ҳар навниҳоли шукуфта нишаста нағмасароӣ мекунанд ва аз рафтани фасли дай (зимистон) хушҳолӣ карда, баҳори накӯпайро пешвоз мегиранд.



Наврӯз хўрокҳои ба худ хосро дорост. Яке аз хўрокҳои маъмули Наврӯзӣ ин сумалак мебошад. Сумалак асосан аз гандум тайёр карда шуда, заҳмати зиёдеро талаб мекунад. Аз вақти гузоштан то ба тайёр шуданаш, ҳатто, ҳафтаҳо зарур аст. Сумалакро қариб дар ҳамаи ноҳияҳои Ўзбекистон тайёр мекунанд. Дар баязе ноҳияҳо сумалак бо номҳои сумалаки чанголӣ, кулчасумалак, атоласумалак маъмул аст, ки бо баязе хусусиятҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Хўроки дигари Наврӯзӣ ин далда мебошад, ки дар баязе минтақаҳо бо номҳои даля, гандумкучак, ярма ё боч маълум аст. Далдаро асосан бо гандум ва дигар донагиҳои кӯфташуда ва гӯшт ё калапочаи гов ё гӯсфанд тайёр мекунанд.

Дар арафаи Наврӯз шахси калонсоли деҳа ё мӯйсафеди рӯзгордидае ба деҳқон дуои нек дода, ба киштукори баҳорӣ оғоз мебахшад. Аз зебоиҳои баҳор ва Наврӯзи Аҷам шоирон, нависандагон, эҷодкорон ба илҳом омада, баҳору Наврӯзро дар шеъру сухан васф мекунанд.

*Наврӯз дар ин саҳни чаман омадааст,
Бо бӯйи гулу мушку суман омадааст.
Наврӯз расад, ҷумла ҷаҳон зинда шавад,
Базму тарабу савти Ватан омадааст.*



Матнро хонед ва дар бораи таърих, оинҳо, хўрокҳои ҷаши Наврӯзӣ ҳарф занед.

Забони точикӣ, синфи 6

Дараҷаҳои сифат



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Сифат се дараҷа дорад:

оддӣ	қиёсӣ	олӣ
накӯ	накӯтар	накӯтарин
хушбаҳт	хушбаҳттар	хушбаҳттарин
фарбех	фарбехтар	фарбехтарин
фаровон	фаровонтар	фаровонтарин

Дараҷаи оддӣ нишонаи сарғӣ надорад ва аломати предметро бе муқоиса бо аломати предмети дигар ифода мекунад: *абри сафед, манзараи зебо.*

Дараҷаи қиёсӣ ба воситаи пасванди *-тар* сохта мешавад ва аломати як предметро дар муқоиса бо предмети дигар нишон медиҳад: *талҳтар, тундтар, чобуктар.*

Дараҷаи олӣ бо ёрии пасванди *-тарин* сохта мешавад ва аломати як предметро нисбат ба ҳамаи предметҳо ифода мекунад: *зеботарин шаҳр, беҳтарин донишомӯз, шавқовартарин асар.*



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Кадом дараҷаи сифатро дараҷаи оддӣ мегӯянд?
2. Дараҷаи қиёсӣ чӣ гуна дараҷаи сифат аст?
3. Дар бораи дараҷаи олии сифат чиҳоро медонед?
4. Сифатҳои таъкидӣ аз дигар сифатҳо чӣ фарқ дорад?
5. Дараҷаи зиёдии аломат чӣ тарз ифода мегардад?
6. Дараҷаи камии аломат бо кадом унсурҳои шаклсоз ифода меёбад?

**ТЕСТ**

Сифат дар чумла ба вазифаи кадом аъзоҳои чумла меояд?

- а) муайянкунанда, хабар в) пуркунанда б) мубтадо
- г) ҳол ғ) мубтадо, пуркунанда



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Хонед ва бо корбасти пасвандҳои исму сифатсоз калимаҳо тартиб дихед.

Ифодаи камӣ ва хурдиву навозиш ба воситай пасвандҳои -ча, -ина, -ак (-як), -акак (-якақ) ва калимаи **тоб** ба вуқӯъ меоянд.

Намуна: зардча, пастак, дӯстрӯяқ, калонакак, сиёҳтоб, гулобитоб.

МАВЗӰҲОИ 72–73.**ДАР ҶАҲОН БОЛУ ПАРИ
ХЕШ КУШУДАН ОМӮЗ!**

Ҳазорсолаҳост, ки инсоният баҳри дарёфти ҷавоб ба суоли: «Хушбахт кист?», «Хушбахтӣ чист?» посух мечӯяд. Назари олимону донишмандон муҳаққиқону сиёсатмадорон дар ин бобат муҳталиф аст. Садҳо таърифи хушбахтию формулаи хушбахтиро «кашф» намудаанд. Боре дар мавзӯи «Хушбахт кист?» бо як дӯстам, ки омӯзгори фанни таърих аст, баҳс намудам.



Забони точикӣ, синфи 6

Номбурда афзуд, ки беҳтарин формулаи хушбахтиро шоири шаҳири авар Расул Гамзатов «кашф» намудааст: «Шахсеро хушбахт гӯянд, – фармудааст шоир, – чун кор ба итмол расид, майлу хоҳиши ба хона рафтан дошта бошад».

Аз ин таърифи хушбахтий бармеояд, ки ду ниҳоди иҷтимоӣ одамро хушбахт карда метавонад: оила ва корхона (коргоҳ, ҷойи кор).

Воқеан, агар инсон касби худро дӯст дорад ва дар ҷойи кор муҳити солими ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармо бошад, дар ӯ хоҳиши доимии дар ҷойи кор мондан пайдо мешавад. Оила низ чунин аст.

Расидан ба хушбахтий орзуи ҳамешагии бани башар будааст! Ҳаким Умари Хайём ҳам ба хушбахтии воқеӣ расиданро орзу мекард:

*Гар бар фалакам даст будӣ чун Яздон,
Бардоштаме ман ин фалакро зи миён.
В-аз нав фалаке дигар чунон соҳтаме,
Козода ба коми дил расидӣ осон.*



Матнро хонед ва мазмunaшро нақл кунед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Соҳти сифат. Сифат аз ҷиҳати соҳт **содда, соҳта, мураккаб** ва **таркибӣ** мешавад.

Сифатҳои содда	Сифатҳои соҳта	Сифатҳои мураккаб	Сифатҳои таркибӣ
фароҳ	лаългун	соҳибхираҷ	корҳои илмиву техниқӣ
сафед	нуқраосо	хушфеъл	хонаи дарун ба дарун
сиёҳ	сағолин	моҳпайкар	ҷангӣ тан ба тан
соғ	пастакак	рангоранг	муассисаҳои маданию равшаннамоӣ
сурҳ	хушрӯяк	дуродур	бачаи хушқаду қомат

1

Сифатҳое, ки танҳо аз реша иборатанд, **сифати содда** номида мешаванд: *хуб, дур, нав, гарм, равшан*.

2

Сифатҳое, ки ба реша бо илова кардани пешванд ё худ пасвандҳо соҳта мешаванд, **сифати соҳта** ба шумор меравад: *боинтизом, бамаънӣ, баркамол, ношинос, сангин*.

3

Сифатҳои аз ду ва зиёда калимаҳо таркибёфта, **сифати мураккаб** ба шумор меравад: *моҳлайкар, бодпо, фараҳбахш, хушхон.*

4

Сифатхое, ки аз ду ва зиёда калимаҳои чудогона барои ифодай мағҳуми умумӣ таркиб ёфтаанд, **сифатҳои таркибиӣ** номида мешавад: наебанав, пайдарпай, печдарпеч.



Ба саволҳо чавоб дихед.

1. Сифат аз чиҳати соҳт чӣ гуна мешавад?
 2. Сифатҳои содда чӣ гуна сифатҳоянд?
 3. Сифатҳои соҳта чӣ гуна сифатҳоянд?
 4. Сифатҳои мураккаб чӣ гуна сифатҳоянд?
 5. Сифатҳои мураккаби тобеъ ва пайваст чӣ гуна сифатҳоянд?
 6. Кадом пасвандҳои сифатсозро медонед?



TECT

1. Дар кадом банд сифатҳои мураккаб навишта шудааст?

**2. Дар калимаҳои бебаҳт, бобаҳт, баҳтнок воситаҳои кали-
масози сифат ҷӣ гуна ҳусусият пайдо кардааст?**

3. Дар кадом банд пасвандҳои шаклсози сифат навишта шудааст?

- а) -ак (-як), -акак (-якак), -ина, -тар, -тарин, -ча
б) -гун, -ин (-гин), -ина
в) -она (-вона), -гона (-ёна)
г) -гун, -дон, -нок, -сон
ф) -га, сор, -зор



Аз силсилаи мисолҳо панҷтоашро интихоб карда, ҷумлаҳо тартиб дихед.

Чити рах-рах, мӯйи фатила-фатила, нолаҳои зор-зор, ситорагарм, парчагул, мевадор, қоматбаланд, дилтанг, сероб, дилкаш, хамешабаҳор, гапҳои майда-чўйда, кафи дағар-буғур, кори

Забони точикӣ, синфи 6

ҳафтсоата, салтанати дубора, ҳайвони дубаҳра, орзуи якумрӣ, масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ, корҳои илмиву техникӣ, аҳволи моддию маънавӣ, муассисаҳои маданию равшаннамоӣ.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Дар мавзӯи «Ман шасхи хушбахттаринам» матн тартиб дихед.

МАВЗӮИ 74.

ТАРТИБИ ТАҲЛИЛИ СИФАТ

Нақшай таҳлил:

- Кадом калима сифат аст ва ба кадом савол ҷавоб мешавад.
- Аломатҳои сарфӣ: а) аслӣ ё нисбӣ; б) агар аслӣ бошад, дараҷааш; в) агар нисбӣ бошад, унсурҳои сифатсозаш.
- Аз ҷиҳати соҳт: содда, сохта, мураккаб ё таркибӣ.
- Вазифаи наҳвӣ: Ба вазифаи кадом аъзои чумла омадааст?

Мисол: Як зани ҷавони ситорагарм ба ҳавлӣ даромад.

Намунаи таҳлил:

Таҳлили шифоҳӣ	Таҳлили хаттӣ
<p>Калимаи ситорагарм сифат аст, чунки аломати предметро ифода карда, ба саволи ҷӣ ҳел? ҷавоб мешавад. Дорои чунин аломатҳои сарфӣ мебошад: сифати аслӣ, дараҷаи оддӣ, аз ҷиҳати соҳт мураккаб, ба вазифаи муайянкунанда омадааст.</p>	<p>Ситорагарм – сифат аст, чунки аломати предметро ифода мекунад, дараҷааш оддӣ, аслӣ, мураккаб, ба саволи ҷӣ ҳел? ҷавоб мешавад, дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда омадааст.</p>

Мисол: Фирдавсӣ аз назди маликушшуаро малул ва андӯҳгин баргашт.

Таҳлили шифоҳӣ

- «**Малул**», «**андӯҳгин**» сифат аст, он ба саволи **ҷӣ ҳел?** ҷавоб мешавад.
- Сифати аслӣ, дараҷааш оддӣ, аз ҷиҳати соҳт содда (**малул**), инчунин сохта (**андӯҳ+гин**) мебошад.
- Дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда омадааст.

Таҳлили хаттӣ

кӣ? аз куҷо? чӣ ҳел? чӣ кор кард?

Фирдавсӣ аз назди маликушшуаро малул ва андӯҳгин баргашт.

Супориш. Сифатҳои таркиби ҷумларо мисли намуна таҳлил кунед.

1. Ҳарифон барқосо ба ҳамдигар дарафтоданд.
2. Мавҷҳои ҳурӯшон яхпораҳоро пешандоз карда мебурданд.
3. Дар чаҳор сӯйи боғ савту садои рангоранг ба фалак печид.
4. Бӯйи хуше ба димоғ мезанад.
5. Гунчишки хастаҳол ба рӯйи кафшча нишаст.

МАВЗӮИ 75.

ТАҚРОРИЙ

Имлои сифат

Якҷоя навишта мешавад:

- а) пешвандҳои сифатсози **ба-, бар-, бе-, бо-, но-, то-**: *бомаърифат, бофаросат, бомаслиҳат, баркамол, бебунёд, ноором, ношинос, тоалифбо*;
- б) сифатҳое, ки аз ибораҳои исмӣ (ҳамроҳӣ, изофӣ, пешоянӣ) бо пасвандҳои **-а, -ӣ (-гӣ, -вӣ)** сохта шудаанд: *панҷсола, умуниҳалқӣ, байналмилалӣ, хонагӣ, дунявӣ ва ғайра*;
- в) сифатҳои мураккаб: *солҳӯрда, некандеш, бадҳашм, тезгард, пешқадам ва ғайра*.

Бо нимтире навишта мешаванд:

- а) сифатҳое, ки аз тақори калима сохта шудаанд: (*когази*) *раҳ-раҳ, (мӯйҳоу) тор-тор, (дили) реш-реш, (ҷигари) пора-пора...*;
- б) сифатҳое, ки аз шумораву исм бо пасвандҳои **-а, -ӣ (-гӣ)** сохта шудаанд: *санги 50-граммӣ, вазни 32-килой ва ғайра*;
- в) сифатҳои таъкидии навъи заб-зард, каб-кабуд, суп-сурх, сап-сафед, тип-торик ва ғайра.

Ҷудо навишта мешаванд:

- а) сифатҳои таркибие, ки бо пайвандаки **-у (-ю, -ву)** сохта шудаанд: *гулҳоу сурху сафед, суханҳои пасту баланд, хешовандони дуру наздик, марғзори сабзу ҳуррам, масъалаҳои иҷтимоиу сиёсӣ ...*;
- б) сифатҳои ҷуфтӣ, ки бо пешвандҳои **ба-, бо-, бе-** ва пешвандгунаҳои **сер-, пур-, ҳуш-** ва пайвандаки **-у** сохта шудаанд: *бамехру муҳаббат, боақлу фаросат, бедолу дарахт, сершоҳу барг, пурнозу неъмат, ҳушобу ҳаво ва ғайра*.

Забони точикӣ, синфи 6

ГУРӯҳи 1.

1. Кадом пасвандҳои сифатсозро медонед?
2. Сифатҳои мураккаби навъи пайваст бо кадом роҳҳо сохта мешаванд?
3. Фарқи сифати мураккаби пайваст аз сифати мураккаби тобеъ дар чист?
4. Сифати мураккаби тобеъ бо кадом роҳҳо сохта мешаванд?

ГУРӯҳи 2.

1. Чӣ гуна сифатҳо сифатҳои таркибӣ ном дорад?
2. Сифатҳои таркибӣ бо кадом роҳҳо корбаст мешаванд?
3. Фарқи сифати таркибӣ аз сифати мураккаб дар чист?
4. Кадом пасвандҳои сифатсозро медонед?

ГУРӯҳи 3.

1. Сифатҳои мураккаби навъи пайваст бо кадом роҳҳо сохта мешаванд?
2. Фарқи сифати мураккаби пайваст аз сифати мураккаби тобеъ дар чист?
3. Сифати мураккаби тобеъ бо кадом роҳҳо сохта мешаванд?
4. Чӣ гуна сифатҳо сифатҳои таркибӣ ном дорад?
5. Фарқи сифати таркибӣ аз сифати мураккаб дар чист?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо матн шинос шавед ва фикру мулоҳизаатонро баён намоед.

Ҳар як инсони бомаърифат қабл аз ҳама забони модарии худро бояд ки саҳех донад, дар ин забон озод сухан гуфта ва навишта тавонад.

Баҳром Фирӯз

БОБИ VIII. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ

МАВЗЎИ 76.

МЕЪМОРИЙ

Меъморий навъни ҳунари лоиҳакаший, тарҳрезӣ ва соҳтмони бинову иншооти гуногун, яке аз қадимтарин навъҳои фаъолияти инсон, бино ва дигар иншоот, ки барои зиндагӣ ва фаъолияти одамон муҳити моддиву маънавии мусоид фароҳам меоваранд.

Меъморий як соҳаи маданияти моддиро ташкил дода, дар барабари ин ҳамчун навъни санъат ғояҳои ҷамъиятиро бо тимсолҳои бадеӣ ифода мекунад ва муҳити зисти инсонро зебо мегардонад.

Таърихи меъморий аз оғози фаъолияти инсон барои соҳтани олоти сангии меҳнат аз ҷойи зист аз давраи охири палеолит (50 ҳазор сол қабл аз ин) ибтидо мегирад. Дар он давра заминканиҳои болопӯшидаи дудбародор вазифаи хонаи иқоматиро адо менамуданд. Дар давраи неолит (15 ҳазор сол қабл аз ин) соҳтмони манзилҳои иқоматӣ нисбатан такомул ёфтанд. Заминканиҳои девори чӯбидошта ва андаке аз сатҳи замин баландтар, кулбаҳои аз пӯсти ҳайвонот ва қафасҳои чӯбӣ соҳташуда, кулбаҳои барфии гунбаздору бегунбаз ба вучуд омаданд.

Р. Муқимов, Н. Шарипов



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси ҳунари меъморий ва таърихи пайдоиши он маълумот диҳед.





Бо истифода аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаҳои зеринро шарҳ диҳед.

Меъмор, меъморӣ, ҳунар, санъат, иншоот, гунбаз.



Феълҳои таркиби матнро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Забони точикӣ, синфи 6



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба кадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Он ҳиссаи нутқ, ки амалиёту ҳаракати предметро ифода карда, ба саволҳои чӣ кор кард? чӣ кор мекунад? чӣ мешавад? чӣ шуд? чӣ кор карда истодааст? ва ғайра ҷавоб мешавад, феъл ном дорад: хон, рав, бин, гуфт, дид, нишаст, меравам, меҳонем.

Феъл ду асос (асоси замони гузашта ва ҳозира), ду намуд (мутлақу давомдор), ду шумора (танҳо ва ҷамъ), ду тарз (фоил ва мағъул), се замон (гузашта, ҳозира, оянда), се шахс (шахси якум – гӯянда, шахси дуюм – шунаванда, шахси сеюм – ғоиб), ҷор сиға (ҳабарӣ, шартӣ – ҳоҳишмандӣ, амрӣ, эҳтимолӣ) дорад, ки аз ин ҷиҳат аз исму сифат ва дигар ҳиссаҳои нутқ фарқ мекунад.



Аз силсилаи мисолҳо феълҳоро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафттар нависед.

Нишаст, омад, ў, китоб, хонд, пурмазмун, нарх, арzon, бозор, нав, ҳаридем, кӯҳна, супоридем, фурӯшанда, матоъ, фурӯҳт, гирифт, давид, сард, хунук, ҳаво, дидам.



МЕКАШАД

У



МЕДАВАД



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба кадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



ТЕСТ

1. Кадоме аз ҳиссаҳои нутқ амалиёту ҳаракати предметро ифода мекунад?

- а) исм б) сифат в) феъл г) шумора ғ) ҷонишин

2. Феъл ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?

- а) кӣ? чӣ? киҳо? чиҳо?
- б) чӣ ҳел? чӣ гуна?
- в) чӣ кор кард? чӣ шуд? чӣ кор карда истодааст?
- г) чандто? чандум?
- ғ) кай? чӣ тарз?

3. Феъл чӣ гуна категорияҳои грамматикий дорад?

- а) хос ва чинс, танҳо ва ҷамъ
- б) дараҷаи оддӣ, олий, қиёсӣ
- в) шахсу шумора, намуд, тарз, замон, сифа
- г) шахс ва ғайришахс, ҷомеъ
- ғ) танҳо ва ҷамъ, асос

**МАН МЕГ҃УЯМ, ШУМО ГӃШ КУНЕД****ВАЗИФАИ ФЕЪЛ ДАР ҶУМЛА**

Феъл дар ҷумла асосан ба вазифаи хабар меояд. **Мисол:**
Аз вазиши бод шоху баргҳои дараҳтон алвонҷ мехӯрданд.

Баъзан он дар назму наср бо мақсади муассир ва нишонрас баён кардани фикру матлаб дар аввал корбаст мешавад. Ин ҳодиса хеле кам рӯх медиҳад.

Мисол:

*Намеоӣ, намепурсӣ, намефаҳмӣ дили покам,
Вале як рӯз мечӯӣ, ки ман андар дили хокам.*

Лоиқ Шералий



Ба саволҳо ҷавоб диҳед.

1. Феъл дар ҷумла ба вазифаи кадом аъзои ҷумла меояд?
2. Ҷойи феъл дар ҷумла чӣ гуна аст?
3. Бо чӣ мақсад, баъзан феъл дар аввал кор фармуда мешавад?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Феълҳои таркиби ҷумларо муайян намуда, ба зераш хат кашед ва ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданашро гӯед.

1. Аз тиреза ба базми осмонкафи ҷавонон, ба рақсу суруди онон назаре меандохту меҳазид, менолиду мегирист, меларзиду метапид. 2. Мешинанд, боз мепаранд, ба чапу рост, ба пешу қафо болафшонӣ карда, аз нав ба сӯйи лонаи худ меоянд. 3. Дар токзорҳои кишварамон навъҳои ҳусайнӣ, ҷарос, тоифӣ, кишмиши ангур парвариш мейёбанд. 4. Пеш аз ҳама бодом, баъд зардолу,

Забони точикӣ, синфи 6

шаштолу, гелос, олуболу, олуча гул мекунанд. 5. Дар кӯҳҳо, дар саргаҳи дарёҳо об хеле шаффоф ва тоза мешавад. 6. Моддаҳои гиёҳванд ба системаи асаб, дил, меда, чигар ва дигар аъзои муҳими одам таъсири сахти манғӣ мерасонанд.

МАВЗУИ 77.

КАНДАКОРӢ – НАВӢ САНҶАТИ ОРОИШИВУ ПАРДОЗКОРӢ

Кандакорӣ навӣ санҷати ороишиву пардозкорӣ, ки тавассути кандану буридани чӯб, филизот, гаҷ, устухон ва гил ичро мешавад. Кандакориро барои зинат додани ашёи рӯзгор, ҷузъҳои меъморӣ ва ҳайкалтарошӣ ба кор мебаранд.

Кандакорӣ қадимтарин ва маъмултарин навӣ санҷати ороишиву амалии точикон буда, анвои гуногун дорад: кандакории барҷастаи муқарнасӣ, барҷастаи нисбатан ҳамвор, умқӣ, ангора, дутарафа (тӯршакл, панҷара, аррашуда) ва рӯйbast.

Кандакории чӯб. Меъморон ва наччорони точик аслан чӯб (бештар арча, тут, чормағз, зардолу, чинор)-ро ба кор бурда, аз он ҳар гуна ашёи рӯзгор (табақу коса, чумча, кафлес, сандуқ, бордон ва ғайра), қисмҳои биноҳои фарҳангиву маъмурии ҷамъиятӣ, қолабҳои гуногуни маҳсуси гулпартони матоъҳо ва ғайра месоҳтанд. Шоҳсунунҳову боша, болор, синҷу дару дарвозаҳои мунаққаш, сағона ва лавҳаҳои ҷудогонаи кандакоришида дар меъморӣ фаровон истифода мешуданд.



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси ҳунари кандакорӣ маълумот диҳед.



Вобаста ба маълумотҳои сарҳатҳо саволҳо тартиб диҳед.



Феълҳои таркиби матнро муайян намоед ва саволҳо гузоред.



зи



барад рангу



аз



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

ШАКЛҲОИ ТАСРИФӢ ВА ҒАЙРИТАСРИФӢИ ФЕҶЛ

Феҷл ду шакл дорад: **тасрифӣ** ва **ғайритасрифӣ**.

Шаклҳои тасрифии феҷл аз рӯйи шахсу шумора тасриф мешаванд. **Масдар**, **сифати феълий** ва **феъли ҳол** шаклҳои ғайритасрифии феҷл мебошанд, ки онҳо аз рӯйи шахсу шумора тасриф намешаванд.

Феъле, ки амалу ҳолатро фаҳмонда замон, шахсу шумора ва сиға надорад, **масдар** ном дорад. Нишонаи дастурии масдар пасванди **-ан** мебошад: *дидан, давидан, овардан, додан*. Феълҳо дар луғатҳо дар шакли масдар оварда мешаванд.

Шакли феълие, ки аломати замонии амалу ҳолати предметро ифода мекунад, **сифати феълий** номидা мешавад: *гулҳои шукуфта, гулҳои шукуфта истодагӣ, гулҳои мешукуфтагӣ*.

Феъли ҳол амалу ҳолатеро ифода менамояд, ки ҳамчун аломати феъли асосӣ воеъ мешавад: *ҷилвакунон, табасумкунон, гапзанон*.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Феълҳои тасрифӣ ва ғайритасрифиро дар алоҳидагӣ нависед.

Рафт, хобидан, хестан, кандан, сӯҳбаткунон, омадаистодагон, задан, тайёр шудаистода, рав, дарафтидан, таъзимкунон, қашолакунон, гузаранда, мефириистодагиатон, гирифтан, хайрухушкунон, шунида, омад, бишкуфта, тартибдода.

МАВЗӮИ 78.

ЛАБЧАНГ – ЯКЕ АЗ СОЗҲОИ МУСИҚӢ

Лабчанг – сози мусиқии зарбӣ аз навъи варкан мебошад. Дар байни ҳалқ ҳамчун сози мусиқии занона (занги занона) машҳур аст. Лабчангро занон ба лаб гузошта, ба забонаи он ангушт зада менавозанд. Лабчанг садои марғуби таскинбахш дорад.

Лабчанг сози якканавозӣ буда, баъзан дар ансамблҳои ҳалқӣ низ истифода мешавад. Лабчанг дар асрҳои XV–XIX ба авчи тараққӣ расида буд. Намунаи барҷастаи санъати мазкур дар осори Камолиддини Беҳзод ва шогирдону пайравони ў ба назар мерасад.

Аҳмади Дониш, ки ҳамчунин рассоми моҳирӯ хушҳат буд, лаввоҳи моҳир низ ба шумор мерафт. Асарҳои мӯътабарро хат-

Забони точикӣ, синфи 6

тотони машҳур бо завқи том китобат намудаанд. Саҳҳофон барои онҳо муқова месохтанду саҳифабандӣ мекарданд ва пас аз китобат ба наққошону мусаввирон супорида мешуд. Онҳо китобро бо ҳошияҳои зарфишон, сарлавҳаҳо зарандуд ва минётураҳо оро медоданд. Дар натиҷа китоб ба як асари гаронбаҳои санъати лабчанг табдил меёфт. Лабчанг бо мурури замон, пас аз пайдо шудану инкошофи техникаи полиграфӣ аҳамияти худро гум кард.



Матнро хонед ва пас аз он дар хусуси сози мусиқии лабчанг маълумот диҳед.



Исмҳои хос, ҷамъ ва феълҳои таркиби матнро муайян намуда, бо гурӯҳбандӣ нависед.

ИСМҲОИ ХОС	ИСМҲОИ ҔАМЪ	ФЕЪЛ



-ро



болои



ҳам



мегазад.



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

АСОСҲОИ ФЕЪЛ

Феъл ду асос дорад ва ҳамаи шаклҳои феълии забонамон аз ҳамин ду асос сохта мешавад: **асоси замони ҳозира ва асоси замони гузашта**.

Агар аз масдар пасванди **-ан** партофта шавад, асоси замони гузашта ҳосил мешавад: **хондан** – хонд, **дидан** – дид, **овардан** – овард.

Асоси замони гузашта ба анҷом расидани амалро дар замони гузашта мефаҳмонад. Тамоми замонҳои гузашта ва шаклҳои гуногуни онҳо дар заминаи асоси замони гузашта сохта мешавад: **хондан**, **мехондам**, **хонда будам**, **хондаам**, **хонда меистодам**.

Асоси замони ҳозира ба роҳи аз асоси замони гузашта партофтани ҳамсадои охир -т ё -д ва бадалшавии овозҳои мувофиқ сохта мешавад: *гуфт* – *гӯй*, *рафт* – *рав*, *бурд* – *бар*.

БАДАЛШАВИИ ОВОЗҲО ДАР АСОСҲОИ ФЕЪЛ

Асоси замони ҳозира	Асоси замони гузашта	Бадалшавии овозҳо
гудоз	гудоҳт	«з» ба «х»
гузар	гузашт	
рӯб	рӯфт	
рав	рафт	
фурӯш	фурӯҳт	
бар	бурд	
супор	супурд	
ҳоҳ	ҳост	



Ба асосҳои феълҳо зеҳн монда, бадалшавии овозҳоро мувайян кунед. Овозҳои бадалшударо дар сутуни сеюм нишон диҳед.



ТЕСТ

1. Феъл чанд асос дорад?

- а) як асос в) се асос б) ду асос г) чор асос ғ) асос надорад

2. Кадом асоси феъл ба анҷом расидани амалро дар замони гузашта мефаҳмонад?

- | | |
|-------------------------|--------------|
| а) асоси замони гузашта | г) масдар |
| б) асоси замони ҳозира | ғ) феъли ҳол |
| в) ҳар ду асоси феъл | |

3. Асоси ичрои амалро дар замони ҳозира ё оянда ифодакунанда чӣ ном дорад?

- | | |
|-------------------------|---------------|
| а) шаклҳои ғайритасрифӣ | г) сиға |
| б) асоси замони ҳозира | ғ) сиған амрӣ |
| в) асоси замони гузашта | |



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Феълҳои асоси замони гузаштаро ба сутуни чап ва асоси замони ҳозираро ба сутуни рост нависед.

Шунавидан, гурехтан, чо ба чо гузоштан, фаромадан, нақл кардан, хӯрдан, огоҳонидан, дошт, шунавид, гурехт, пайвастан, боздоштан, воҳӯрдан, чо ба чо гузошт, баргаштан, фуромадан, омадан, ором кардан, хӯрд, даромадан, огоҳонид, боздошт, до-

Забони точикӣ, синфи 6

штан, фаромад, овардан, нақл кард, воҳӯрд, омад, фуромад, баргашт, пайваст, гурезондан, фиреб додан, пухтан, коштан, ёфтган, овард, кошт, гурезонд, фиреб дод, пухт, ором кард, даромад, гурезонд, ёфт.

МАВЗУИ 79.

КАРНАЙ – ЯКЕ АЗ СОЗҲОИ МУСИҚӢ

Карнай сози мусиқии нафасиест, ки асосан аз биринҷӣ ва баъзан аз мис сохта мешавад. Карнай аз қисмҳои зерин иборат аст: даҳана, торсак, нил, миёначо, каба, қубба ва чияки ороишӣ. Дарозии карнай 190–210 см, қутри лӯлаи он 3,3 см ва вазнаш тақрибан 1 кг мебошад. Аз чумла, даҳана бо торсак 85–90 см, миёначо 55 см ва каба 57–63 см дарозӣ доранд.

Карнай сози навъи ҳунари мардумӣ ва як бахши мисгарист. Тарзи соҳтани карнай чунин аст: ба рӯйи тахта ё варақаи биринҷӣ бо қолаб қисматҳои карнай кашида мешавад ва бо микрози оҳанбурӣ мебуранд. Нахуст даҳанаи карнай сохта мешавад. Варақаи андозашудаи даҳанаро, ки «чапони даҳана» номида мешавад, бо микроз дандона бароварда, дар гирди оҳани лӯлашакл мепечонанд. Дандонаҳоро бо болғаи чӯбин зада маҳкам мекунанд ва даҳана шакли лӯларо мегирад. Ҷойҳои пайвандшударо бо истифода аз нуқра, каме қалъагӣ ва рӯҳ кафшер мекунанд. Бо болға мавзеи барҷаста ва дағали пайвандҳоро ҳамвор карда, бо сӯҳон соида номаълум месозанд. Сипас, даҳанаи карнай бо тезобаву туршоба (кислотаи сулфат ё кислотаи хлорид) тоза карда мешавад. Қисми дигари даҳана – торсакро аз рӯйи қолаб бурида, дар оташи баланд мулоим карда, дар қолаби маҳсус кӯфта, ба шакли косача медароранд ва миёнаи онро сӯроҳ мекунанд, то ки нӯги борики нил ба он пайваст гардад.

Нил яке аз қисмҳои муҳими карнай буда, аввали миёначо (баъди 10–11 см) қуббачаи хурдери барои ороиш аз беруни лӯла устувор менамоянд. Қисми поинии карнай-каба низ ба ҳамин тарз сохта мешавад. Тахтаи биринҷиро бо қолаб бурида, дандона сохта мепайванданд ва пас аз кафшер кардан бо болға кӯфта, филизи онро сахту чандир месозанд. Девори каба ҳар қадар бисёр кӯфта шавад, ҳамон қадар садо дилкашу ҷарангосӣ берун меояд. Дар мобайни каба аз берун қубба ҷой мегирад. Пас аз кафшери ниҳоӣ ҳамаи қисмҳои карнай бо гили регаш маҳин соида мешавад, то ки аз доғҳо покиза шавад. Чияки ороишӣ алоҳида сохта шуда, онро ба нӯги васеи каба аз берун устувор мекунанд. Дар охир карнайро бо ҷарҳи мӯйин тоза менамоянд ва он ҷилдор мегардад.


Д. Раҳимов



Матнро ба қисмҳо чудо карда хонед ва пас аз он дар хусуси сози мусикии карнай маълумот диҳед.



Вобаста ба маълумотҳои сарҳатҳо саволҳо тартиб диҳед.



НАМЕҒУНҶАД



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба кадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

БАНДАҚҲОИ ФЕЪЛӢ

Бандакҳои феълӣ бо асосҳои феъл васл шуда, шумора ва соҳиби амалро мефаҳмонанд.

-ам, -ӣ; -ем, -ед, -анд бандакҳои феълианд. Онҳо шахс ва соҳиби амалро муайян мекунанд.



Ба саволҳо ҷавоб диҳед.

1. Чӣ гуна бандакро бандаки феълӣ меноманд?
2. Бандаки феълӣ ба кадом шахсу шумораҳо мансубият додад?
3. Кадом шахс бандаки феълиро қабул намекунад?

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Чумлаҳоро хонед, шахсу шумора ва бандакҳои феълиро номбар кунед.

1. Намояндагони ҳар як миллат дар гӯшаву канори боф баҳри намоиши санъат, фарҳанг, маданият, урфу одат ва пешкаши таомҳои миллии худ ҷамъ омаданд. 2. Бо гузашти айём устоду шогирд мисли падару писар шуданд. 3. Дандон ба дандон гузошта, тоқат мекард. 4. Ҷанд бор беҳолона рост истода монд, вале боз зуд аз пайи кор мешуд. 5. Ҷони худаш дар ҳатар, вале барои ҳифзи ҳаёти каси дигар камарбаста аст. 6. Варзиш ба ҷавонон имкон медиҳад, ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ пурӯзвват ва солим бошанд.

МАВЗӮИ 80.

КИРМАКПАРВАРИ (ПИЛЛАПАРВАРИ)

Кирмакпарварӣ (пиллапарварӣ) як соҳаи кишоварзӣ, ки таърихи тӯлонӣ дошта, тақрибан 5 ҳазор сол қабл дар Ҳитой ривоҷ ёфта буд. Тоҷикон аз асрҳои 5–7 кирмак медоштанд. Ин анъана то имрӯз давом дорад. Ба кирмакпарварӣ бештар мардуми деҳот машғул аст. Бо мақсади кирмакпарварӣ хонаи алоҳидаэро ҷудо ва нағз тоза мекунанд. Даври хона аз ҷӯб рафҳои маҳсус соҳта мешаванд. Кирмак давраи тараққиро аз сар мегузаронад, тухм (грена) кирмина, зоча, шапалак мешавад. Дар шароити мусоид (ҳарорати 25–270°C; намнокӣ 60–70%) баъди 22 шаборӯз ба танидани ғӯза сар мекунад. Ғизои он барги тут аст. Ба кирмак баъди ҳар 3–4 соат ва шабона 2 бор ғизо медиҳанд. Як кирмак дар давоми ҳаёти худ 22–25 грамм барги сабзи тутро мегӯрад. Ба кирмакҳои даври якум ва дуюм баргро майдар карда медиҳад. Барои кирмакҳои даври сеюм навдаҳои тут бо баргашон рӯйи рафҳо салибвор гузошта мешаванд. Пас аз рушди ғадудӣ абрешим кирмак аз ғизо рӯ тофта, барои танидани пилла ба дастаҳои қаблан рӯйи рафро гузошташуда мегузарад.

Ғози абрешим тори ниҳоят нозук буда, ба шакли моеъ аз сӯроҳи лаби поёни кирмак ҷудо ва сипас шах мешаванд. Он аз сафедаи фибрион таркиб ёфтааст. Пилла дар муддати се шабонарӯз танида мешаванд. Баъдан давраи панҷуми инкишофт фаро расида, кирмина ба зоча табдил мейёбад. Агар рушди кирмак қатъ карда нашавад, пас аз 10–15 рӯз зоча ба шапалак мубаддал ҳоҳад шуд. Давомоти шапалаки модина 10–15 шабонарӯз аст. Он баъди бордор шуданаш дар тӯли 3–5 шабонарӯз 500–700-то тухум мегузорад. 1 кг грена аз 1200–2000 тухм иборат аст. Гренаро дар яҳдон дошта баҳорон дар лабараторияҳо зинда мекунанд. Айёми пиллачинӣ аҳли хонавода онро ҷамъ оварда, ба нуқтаҳои пиллагири месупоранд.




Матнро хонед ва пас аз он дар хусуси амали кирмакпарварӣ маълумот диҳед. Ба гурӯҳҳо тақсим шуда, лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.

Ба



мегӯям,



бишунав!



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

БАНДАҚҲОИ ХАБАРИ

-ам, -ӣ, -аст; -ем, -ед, -анд бандакҳои хабарӣ мебошанд.

Бандакҳои хабарӣ бо исм, сифат, ҷонишин, масдар ва сифати феълӣ омада, шахсу шумораро далолат мекунанд:

1. Ман наққоши моҳир шуданро орзу мекунам. 2. Падарам барои ман китоби шавқовар ҳарид кардаанд.

Бандаки хабарии **аст** бо сифати феълӣ якҷоя ва аз исм, сифат, ҷонишин, масдар ҷудо навишта мешавад: 1. Ҳумоюн мактаби миёнаро ҳатм кардааст. 2. Зариф талабаи пешқадам аст. 3. Вазифаи муқаддаси мо сулҳу амониро пойдор кардан аст.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интихоб ва корбасти бандакҳои хабарӣ шахсу шумораи сифати феълии «хонда»-ро муайян кунед.

МАВЗӰИ 81.**ДАФ – ЯКЕ АЗ СОЗҲОИ МУСИҚИИ ЗАРБӢ**

Даф бо шаклу андоза ва номҳои гуногун дар саросари олам маълуму машҳур буда, дар ҳама ҷо тавассути ангуштон ва кафи даст навохта мешавад. Даф асосан аз чанбар, пӯст, занғӯлаҳо, ҳалқаҳову шилшилаҳои филизи иборат буда, аслан панҷ навъ мешавад. Дафи занғӣ, маҳзар, мураббаъ, дурӯя, дойра. Ҷаҳор навъи даф чанбараки мудаввар дошта, он аз чӯби яклухти ток сохта мешавад. Аслан чӯбҳои яклухти обутоб додашуда, вале

Забони точикӣ, синфи 6

баъзан 2–3 қабат таҳтаҳои тунуки ба ҳам часпонидашуда барои таҳияи чанбари даф истифода мегарданд. Ба рӯйи чанбараи даф одатан пӯсти буз, той, гӯсола мекашанд, ки садои ҳар қадоми онҳо аз ҳам фарқ мекунад.

Дар санъати мусиқӣ даф ҳамчун сози танзимкунандай ҷараёни оҳангӣ ва дар санъати хореография ҳамчун ҷузъи асбоби танзими ҳаракот роли бузург дорад. Усулҳои зиёд ва имкониятҳои васеи сози дойра қариб дар ҳамаи жанрҳо ва шаклҳои мусиқӣ зарур аст. Усулҳои дойра аз ду овози якҳичоии «бум» ва «бак» дар заминаи таносуби квартавии пасту баландшаванда (ноустувор) ба вучуд меоянд. «Бум»-и паст аз маркази парда ва наздикиҳои он ба зарби кафи дасту панҷаҳо ва «бак»-и баланд аз канори дойра бо зарби нӯги ангуштон ҳосил мешавад. Мачмӯи ҳичои «бум» ва «бак» ин ё он усули дойраро ифода намуда, ҳамчун ченаки дарозии оҳанг истифода мешаванд. Дар санъати мусиқии имрӯзай тоҷик анъанаи гузаштаи дойразани нигоҳ дошта, усулҳои он рӯзафзун дар такмилёбӣ мебошанд.


(Аз «Энциклопедияи адабиёт ва санъат»)



Матнро хонед ва фикратонро бо хулосаҳои мантиқӣ баён намоед.



Вобаста ба маълумотҳои сарҳатҳо саволҳо тартиб дихед.



дорад,



?



Фикркунон зарбулмасал тартиб дихед ва пас аз он шарҳ дихед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

ШАХС ВА ШУМОРА ДАР ФЕЪЛ

Феъл се шахс ва ду шумора дорад.

Шахс ва шуморай feeъl ба воситаи бандакҳои feeъlӣ ва хабарӣ ифода мегардад.

Шахси якум – гӯянда, шахси дуюм – шунаванда, шахси сеюм ғоиб.

Феъл шумораи танҳо ва ҷамъ дорад.

Дар шумораи танҳо ичроқунандай амал як қас аст, дар шумораи ҷамъ ичроқунандай амал ду ва зиёда предмет аст.

Феъл дар ҷумла ҳамеша дар ифодай шахсу шумора бо мубтадо мувофиқат мекунад: Дар он зиёфат ошро ман ме-пухтам ва дигар хизматҳоро ҳам ман мекардам.

Шахси дуюм ва сеюми ҷамъ барои ифодай маъноҳои эҳтиром ба ҷойи шахси дуюм ва сеюми танҳо ҳам кор фармуда мешавад: Муаллима аз мо пурсиданд, ки мо кай ба саёҳат рафтандро меҳоҳем.

Аз рӯйи шахс ва шумора тағиیر ёфтани феълро **тасрифи феъл** меноманд.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Феълҳои гуфт, рафт, дид, омад, нишаст, давид, гурехт, бурид, кошт, кӯфтро мисли феъли хондан дар замони гузашта, ҳозира ва ҳозира-оянда тасриф кунед.

МАВЗӮИ 82.

АСПАКБОЗӢ – РАҶСИ ҚАДИМАИ МАРДОНАИ ТОЧИКӢ

Аспакбозӣ ҳамчун раҷси қадимаи мардонаи тоҷикӣ дар байнини мардуми Бухоро, Исфара, Ўротеппа ва Бадаҳшон маъмулу машҳур аст. Охири асри XIX дар Бухоро аспакбозҳо одатан бо дастаи зочабозон ҳунарномаӣ мекарданд. Дар Бадаҳшон ин бозиро беҳтарин раққосон дар Иди Наврӯз, тӯйҳо ва барои меҳмонҳои мӯътабар ичро менамуданд.

Аспакбозӣ дар таҳти оҳанги «Рапо» («Раҳпой») ичро карда мешавад. Навозандагон даф ва рубоб менавозанд. Баъзан ба ин созҳо, ғижжак, най, сетор низ ҷӯра мешаванд.

Аспакбозон барои баргузаронидани «аспакбозӣ» аз чӯб каллаи аспро тарошида, ба он гӯш, ҷашм месозанд, ёлу дум мечаспонанд. Аспак ҳар қадар зебу оро дода шавад, раҷс ҳамон қадар қимат пайдо мекунад. Ичроқунандагон ба гардани аспак латта рӯймолчаи фарангӣ шилшиладори сурх ё осмонранг партофта, нӯги онро дар пешонаи асп меовезанд. Раққос ҳудро низ оро медиҳад: курта, мӯзаи ҷармини тагаш тунук, камзӯлчай сиёҳ пӯшида, салла мебандад. Нақши шарики ўсаис ё «мирохур»-ро ҳунарпешаи дигаре бо либоси муқаррарӣ ичро мекунад. Раққос чорҷӯбаро ба миёнаш маҳкам мебандад. Азбаски пойҳои раққос аз зери матоъ наменамояд, тасаввуроте ҳосил мешавад, ки ў аспсавор аст ва гӯё асп ме-рақсад. Аспакбозӣ ба намоиши хурди театрӣ шабоҳат дорад.

Забони точикӣ, синфи 6

Ба «аспакбозӣ» дастаҳои ҳаваскорон ва ҳунарпешаҳои театр мазмуни нав додаанд.

(Аз «Энсиклопедияи адабиёт ва санъат»)



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси аспакбозӣ маълумот диҳед.



Феълҳои таркибири муайян намоед ва ба қадом саволҳо ҷавоб шуданашро гӯед.



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Аз рӯи шахс ва шумора тағйир ёфтани феълро **тасрифи феъл** меноманд.

Тасрифи феъли хондан дар замони гузашта		
шахсҳо	танҳо	чамъ
1	хондам	хондем
2	хондӣ	хондед
3	хонд	хонданд

Тасрифи феъли хондан дар замони ҳозира		
шахсҳо	танҳо	чамъ
1	хонда истодаам	хонда истодаем
2	хонда истодай	хонда истодаед
3	хонда истодааст	хонда истодаанд

Тасрифи феъли хондан дар замони ҳозира-оянда		
шахсҳо	танҳо	чамъ
1	мехонам	мехонем
2	мехонӣ	мехонед
3	мехонад	мехонанд

Тағири феъл дар шахсу шумора, замон ва сиға: хон, хонам, меҳонам, хондааст, хондагист. Тасрифи феълй замони ҳозираи давомдори сиғаи хабарй: хоҳам хонд, хоҳем хонд, хоҳӣ хонд; хоҳед хонд, хоҳад хонд, хоҳанд хонд. Тасрифи феъли замони гузаштаи сиғаи хабарй: хондам, хондем, хондӣ; хондед, хонд, хонданд. Тасрифи феъли замони ҳозира-ояндаи сиғаи хабарй: меҳонам, меҳонем; меҳонӣ, меҳонед; меҳонад, меҳонанд. Тасрифи феъли замони гузаштаи нақлии сиғаи хабарй: хондаам, хондаем, хондаӣ; хондааст, хондаанд.

Феълҳое, ки аз асоси замони ҳозира сохта мешаванд, бо бандакҳои феълии зерин тасриф меёбанд:

Шахсҳо	Шумора	
	Танҳо	Чамъ
Шахси 1-ум	-ам (-ям)	-ем
Шахси 2-юм	-ӣ	-ед, -етон
Шахси 3-юм	-ад, (-яд)	-анд, (-янд)

Бандакҳои хабарй (ғайр аз шахси сеюми танҳо) бо бандакҳои шахсии феъл баробаранд. Бандаки хабарии шахси сеюми танҳо **аст** мебошад. Бандакҳои хабарй инҳоянд:

Шахсҳо	Шумора	
	Танҳо	Чамъ
Шахси 1-ум	-ам (-ям)	-ем
Шахси 2-юм	-ӣ	-ед, -етон
Шахси 3-юм	-аст	-анд, (-янд)

Бандакҳои хабарй аз чиҳати вазифаи грамматикий аз бандакҳои шахсии феъл фарқ доранд. Бандакҳои шахсии феъл фақат бо феълҳо (замони гузаштаи наздик, дур, ҳикоягӣ, замони ҳозира оянда, замони оянда – фармоиш, аорист, ояндаи дур – таркибӣ) меоянд. Аммо доираи вазифаи грамматикии бандакҳои хабарй танҳо бо феъл маҳдуд намешавад; онҳо ҳам бо як гурӯҳ феълҳо омада, шакли тасрифии феълҳоро месозанд, ҳам бо ҳиссаҳои гуногуни номии нутқ омада, хабарҳои номиро сурат медиҳанд. Дар ҳар ду ҳолат ҳам шахсу шумораро мепаҳмонанд.

КОРИ ЛОИҲАВӢ. Асоси замони гузашта ва ҳозираи онҳоро муайян карда, ба сутунҳои мувофиқ нависед. Гӯед, ки асосҳо ба қадом замонҳо мансубанд.

Забони точикӣ, синфи 6**АСОСИ ЗАМОНИ ГУЗАШТА ВА ҲОЗИРА**

Масдар	Асоси замони гузашта	Асоси замони ҳозира
бофтан	бофт	боф
кушодан		
фиристодан		
ҷӯшидан		
даромадан		
баромадан		
гузоштан		
додан		

МАВЗӮИ 83.**ДОРБОЗӢ – НАВӮИ НАМОИШИ САНӮАТИ СИРК**

Дорбозӣ дар болои дори баланд, навъи намоиши санъати сирк ба шумор меравад. Дорбозӣ тақрибан 2,5 ҳазор сол муқаддам дар Шарқ пайдо гардида, тадриҷан дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст. Дорбозӣ дар Осиёи Марказӣ аз давраҳои қадим вуҷуд дорад. Дорбозҳо бештар дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Ҳучанд, Фарғона ва инчунин дар шаҳрҳои дигар ҳунарномай мекарданд.

Дастаи ҳунарпешагон одатан аз 2–3 дорбоз, 3–4 навозанда, 2 масҳарабоз иборат буд. Барои дор арғамчини пашминро истифода мебурданд. Дорбозон иштирокчиёни ҳатмии иду ҷаҳонҳои халқӣ буданд. Дорро дар аввалҳо паст мекашиданд, машқи дорбозҳо ҳам соддатар буд. Бо мурури замон дор баландтар ва бозихо мураккабтар гардидаанд. Дорбозони тоҷик дар болои дори баландиаш 40–50 метр мерақсиданд, ба пойхояшон лаъличаҳои мисин овехта, ба сарашон халта пӯшида ё бо ҷашмони баста, пиёла ё косаҳои пуробро болои сараш дар ҳолати мувозинат дошта, бо кафшҳои пошнабаланд аз дор мегузаштанд, муаллақ мезаданд. Карнайҷиҳо то оғози дорбозӣ оҳангӣ шӯҳу мутантанро навоҳта мардумро ба тамошо даъват менамуданд. Масҳарабозон ба саҳна баромада тамошобинонро меҳандонданд, аз поён истода бо дорбоз муколамаҳои ҳандаовар мекарданд, баъзе найрангҳои дорбозро шарҳ дода, диққати мардумро ҷалб менамуданд.

(Аз «Энсиклопедияи адабиёт ва санъат»)



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси санъати дорбозӣ маълумот диҳед.



Вобаста ба маълумотҳои сархатҳо саволҳо тартиб дижед.

**Б
а
р**



+ и



**ҳ
а
р**



+ е



**а
с
т.**



Фикркунон зарбулмасал тартиб дижед ва пас аз он шарҳ дижед. Ба кадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Феълҳое, ки танҳо аз калимаҳои решагӣ (садда) иборат мебошанд, **садда** ба шумор мераванд: *соҳтан, сӯхтан, дидан, чидан, хӯрдан, хондан*.



Феълҳои таркиби матнро муайян намоед. Кадоме аз онҳо аз ҷиҳати соҳт садда буданашро гӯед.

МАВЗЎИ 84.

ЗОЧАБОЗӢ – ЯК НАМУДИ НАМОИШИ ТЕАТРИ

Зочабозӣ як намуди намоиши театрӣ, ки дар он актёрон зочаҳоро бозӣ медоранд. Зочабозӣ вобаста ба ҳусусияти намоишнома ва анъанаҳои миллӣ гуногун мешавад. Ҳуди зочаҳо низ ҳархеланд: зочаҳое, ки бо ресмон ва ё ангуштҳо ба ҳаракат оварда мешаванд, баъзеашонро бо чӯб ё сим мебанданд. Зочаҳои механикӣ, ки бо фишанг ба ҳаракат меоранд.

Ҳангоми намоиши зочабозии театрӣ гӯё лӯҳтакҳо дар ҳақиқат сухан мегӯянд, меҳандад, ба ваҷд меояд, меранҷад, хичолат меқашад, дар ҳайрат мемонад, шахсеро аз байнӣ тамошобинон интихоб намуда, ўро мавриди муҳокима қарор медиҳад ва ғайра. Дар зочабозӣ оҳанги сухани зоча бо ҳаракати лӯҳтак алоқаи қавӣ дорад.

(Аз «Энциклопедияи адабиёт ва санъат»)

Забони точикӣ, синфи 6



Матнро хонед ва пас аз он дар хусуси шуғли зочабозӣ маълумот диҳед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Феълҳое, ки ба воситаи пешвандҳо (*бар-*, *во-*, *боз-*, *фур-*, *дар-*) ва пасвандҳо (-ид, он-, -онид, -онд) ба вучуд омадаанд, феълҳои **сохта** ба шумор меравад.

Пешвандҳо танҳо аз як феъл феъли дигар месозанд: омад, баромад, фуромад, даромад, воҳӯрд, боздошт.

Пасвандҳо бештар аз ҳиссаҳои номии нутқ феъл месозанд: *ном* – *номид*, *мукофот* – *мукофотонид*, *тез* – *тезон*, *тезонд*, *тезонид*.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо корбасти пешвандҳои *бар-*, *дар-*, *фур-* (*фар-*), *во-*, *боз-* феълҳои сохта тартиб диҳед.

МАВЗӰИ 85.

АФСОНАГӻЙӢ – ЯК НАВЪ САНЪАТИ ТЕАТРИ ХАЛ҆ҚӢ

Афсонагӯйӣ як навъ санъати театри халқӣ, ки ба эҷодиёти шифоҳии халқ асос ёфтааст. Афсонаҳо дар сайри таъриҳӣ вобаста ба замону шароит такмил меёбад, мутобиқат пайдо мекунанд ва ҳамчун санъати хос – «театри халқии афсона» шакл мегиранд. Дар афсонагӯйӣ ҳангоми нақли афсонаҳои тамсилӣ, майшӣ, ҳаҷвӣ ва сеҳрангезу пуртаваҳҳум унсурҳои театрӣ бештар зоҳир мегарданд. Афсонгӯйҳо монанди актёри касбӣ ба овози персонажҳо тақлид мекунанд, аз забони онҳо сурудҳои шӯҳ мекунанд, ба ҳаракати дастҳо, ваҷоҳати рӯй ва ишорати ҷашмон бадеҳзакорӣ мекунанд. Аксар афсонаҳои майшӣ, лирикиву сеҳрангезро занон ва тамсилоту ҳаҷвиётро мардон нақл мекунанд. Ҳоло бидуни афсонагӯйҳои халқӣ ва ҳавасмандон, актёрони касбӣ афсонаҳои саҳнавишударо тавассути телевизион барои бачаҳо ҳафтае як маротиба намоиш медиҳанд.

(Аз «Энциклопедияи адабиёт ва санъат»)



Матнро хонед ва пас аз он яке афсонаҳои хондаатон, ё худ шунидаатонро мазмунан нақл кунед.



Феълҳои таркиби матнро муйян кунед ва ба зераш хат кашед.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Феълҳое, ки аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва феълҳои ёридиҳанда таркиб ёфта, ҳамчун воҳидҳои ҷудогонаи лексикаи феълӣ барои ифодай маъниҳои алоҳида ва баъзе тобишҳои грамматикию услубӣ хизмат мекунанд, феълҳои таркибӣ ба шумор меравад: гуфта додан, навишта гирифтан, тайёр шудан, фикр карда гаштан.

Феълҳои таркибӣ ду хел мешаванд:

1. Феълҳои таркибии номӣ.
2. Феълӣ таркибии феълӣ.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Феълҳои таркибии номӣ ва феълиро дар алоҳидагӣ нависед.

Кор кардан, гуфта мегашт, қадам гузоштан, навиштан гирифт, сер шудан, намоён гаштан, сурху сафед шудан, пеш гирифтан, хандида монд, тақ-тақ кардан, хондан меҳоҳад.

МАВЗӮИ 86.

САНЪАТИ ҲАТТОТӢ

Ҳаттотӣ – хушнависӣ аз ҳунарҳои маъмули ҳалқӣ буда, чун як намунаи муҳими санъат дар ҳёти маданий ҳалқҳои Шарқ мавқеи ба худ хос доранд.

Ҳаттотӣ, хушнависии аҷдоди мо дар асоси хати арабӣ ташаккул ёфтааст. Ин санъат чун илмҳои дигар қонунҳои маҳсус, назария ва амалияи худро дошт ва дар ин низоми таълими асрҳои миёна як навъи маҳсули эҷоди бадей ҳисоб мёёфт ва таълим дода мешуд.

Ҳаттотӣ бидуни рӯйнавису китобат кардани дастнависҳо, бо санъати наққошӣ оmezish ёфтааст ва дар ороиши тоқу пештоқи масҷиду мадрасаҳо, гунбазу сутунҳо, девору қунгураҳои қӯшку айвонҳо, мақбараву оромгоҳҳои ашҳоси бузург ба назар мерасад, ки ба кас завқу суурӯ мебахшад. Обидаҳои таърихии мо, ки имрӯз миллионҳо нафар сайёҳони хориҷро ба худ ҷалб кардаву ба ҳайрат меандозад, аз соҳиби тамаддуни қадим, санъати беҳамто, фарҳанги беназир будани мардуми ин марзу бүм гувоҳӣ медиҳад.

(Аз рӯзномаи «Овози тоҷик»)



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси санъати ҳаттотӣ маълумотҳои дигари медонистаатонро баён намоед.

Забони точикӣ, синфи 6



Вобаста ба маълумотҳои сарҳатҳо саволҳо тартиб дихед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

ФЕЪЛҲОИ ТАРКИБИИ НОМӢ

Феълҳое, ки аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва феълҳои ёридиҳанда таркиб ёфтаанд, **феълҳои таркибии номӣ** номидা мешавад.

1. Гуфта мегашт, омада мондан.	1. Кор кардан, чашм андохтан.
2. Хоҳад хонд, хоҳад гирифт.	2. Сафед кардан, хунук шудан.
3. Хондан меҳоҳад, хондан гирифт.	3. Як шудан, як кардан.



Ба феълҳои таркибии ҳар ду сутун зеҳн монда, онҳоро аз ҷиҳати таркиб муқоиса кунед. Фарқи феълҳои таркибии сутуни дуюмро аз сутуни якум номбар кунед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Феълҳои таркиби ҷумларо муайян намоед ва аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна буданашро гӯед.

Инсон аз рӯйи табиати хеш кӯшиш мекунад, ки барои илм гирифтан, кор кардан ва умуман зиндагӣ кардан имкониятҳои нав пайдо кунад. Барои одами орзуманд бошад, тамоми дунё майдони имкониятҳост.

МАВЗӰИ 87.

ГУЛГАРДОНӢ

Гулгардонӣ маросими анъанавии мавсимиест, ки дар оғози баҳор, ҳангоми шукуфтани гули сияҳгӯш (гули наврӯзӣ, гули ҳасрат) ва баҳман (бойчечак) барпо мегардад. Гулгардонӣ вобаста ба шароит ва обу ҳавои маҳал дар мавридҳои гуногун ба вуқӯъ меояд. Бачаҳо аз гули сияҳгӯш гулдастae ороста ҳавлӣ ба ҳавлӣ мегарданд, таронаҳо меҳонанд ва мардумро аз омади баҳор, фаро расидани кишту кор огоҳ месозанд. Соҳибхонаҳо гулро ба ҷашму абрӯвон молида, ба гулгардонҳо қадри ҳиммат чизе ҳадя мекунанд.

Сурудҳои «Гули сиёҳгӯш», «Баҳор омад», «Баҳори лолазор омад» ва ғайра баҳори хуррам, бедории табиат, равнақи кори дехқон, шодмонӣ ва умеду орзуи мардумро акс мекунанд. Суруд-

ҳо бо оҳанги фораму дилкаши ҳалқӣ сароида мешаванд. Сарбайтхон дар даст гулдаста пеш-пеши гулгардонҳо сарбайт меҳонад ва дигарон мисраи гардонро тақрор меқунанд.

Сарбайтхон:

Гули сиёҳгӯши қошгардон,
Табақ пур куну пас гардон,
Бидеҳ ба дasti гулгардон,

Ҳама:

Баҳори нав, муборак бод!

Ё худ сарбайтхон:

Бойчечаку бойчечак,
Гули хушрӯй химчак.

Ҳама:

Бойчечак, бойчечак,

Сарбайтхон:

Бӯйи баҳор бойчечак,
Муждаи кор бойчечак.

Ҳама:

Бойчечак, бойчечак.

(Аз «Энсиклопедияи адабиёт ва санъат»)



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси тартиб ва рафти гулгардонӣ ҳарф занед.



Феълҳои зерро аз рӯйи сохташон ба содда, сохта, таркибӣ чудо карда нависед.

Даромадан, шунидан, гуфта мондан, сабзидан, даъво кардан, даравидан, тез кардан, навиштан, фуромадан, бозгаштан, шиннохтан, номбар намудан, чарх задан, хунук хӯрдан, гарм шудан, барангехтан, қувват гирифтан, даромада омадан, ворид шудан, саросема гаштан, боздоштан.



набӯяд ва ошнои



наҷӯяд.



Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.

Забони точикӣ, синфи 6**МАВЗУИ 88.****Гӯштин**

Гӯштин, навъи спорт, зўроизмои ду гӯштингир аст. Дар Юнони қадим гӯштин қисми хотимавии бозиҳои олимпӣ буд. Тоҷикон ҳанӯз аз қадимулайём дар тӯю маросимҳои халқӣ, сайру тамошогоҳҳо аз намудҳои бисёри гӯштин истифода мебурданд. Баъзе навъҳои гӯштин дар афсонаҳои халқӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, асарҳои Абӯалий ибни Сино, Саъдӣ, Восифӣ, Дониш, Айнӣ ва дигарон зикр ёфтаанд.

Дзю-до (японӣ: дзю-нармӣ ва до – роҳ) гӯштини милии японист. Дзю-до яке аз шаклҳои ба спорт табдилёфтаи бозии ҷиу читсу, ки соли 1882 дар Япония пайдо шудааст. Дзю – доро профессор Д. Кано (1860–1938) ташкил кардааст. Паҳлавонон дар вақти рост истода гӯштин гирифттан ҳар гуна амалро ба кор бурда, кӯшиш менамоянд, ки ҳарифашонро бардошта ба рӯйи қолин партоянди. Ҳангоми хобида гӯштин гирифттан паҳлавон ҳаракат мекунад, ки ҳарифашро ба таҳтапушт хобонда, дар ҳамин ҳолат 30 сония нигоҳ дорад. Гӯштингирон кимоно дар бар, бе пояфзолу камарбанд гӯштин мегиранд. Мусобиқа дар рӯйи қолин бе танаффус аз 4 то 15 дақиқа давом мекунад. Дзю-до аз охирҳои асри XIX ва аввали асри XX дар мамлакатҳои Европа, Осиё ва Америка паҳн шуд.



Матнро хонед ва пас аз он дар ҳусуси гӯштингирӣ маълумот дихед.



Вобаста ба маълумотҳои сарҳатҳо саволҳо тартиб дихед.



Исмҳои хос, ҷамъ ва феълҳоро бо гурӯҳбандӣ нависед.

**МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

**ФЕЪЛҲОИ
БЕВОСИТА**

Феълҳо аз ҷиҳати воситаи иҷрои амал ва муносабати бо он дошта бевосита ва бавосита мешаванд. Дар феълҳои бевосита амалро мубтадо иҷро мекунад.

Мисол: Ҷамила дар рӯйи ҷоғаҳ ҳамёзи дароз кашида, ҷашмакони сиёҳашро пӯшид.



ФЕЪЛҲОИ БАВОСИТА

Дар феълҳои бавосита мубтадо амалро ба воситай касе ё чизе дигар ичро мекунад.

Мисол: Ў зангӯларо аз рӯйи стол гирифта чингирор занонд.

Феълҳои бавосита аз феълҳои гузаранда бо илова кардани миёнванди **-ОН-** сохта мешаванд: рафтани – равондан, чунбидан – чунбонидан, афтидан – афтондан, сохтан – созондан.



Феълҳои бевосита ва бавоситаро дар алоҳидагӣ нависед.

Хонондан, рафтани, дидан, хушконидан, фиребидан, давидан, чаҳидан, кӯчонидан, машварат кардан, шунавонидан, гурехтан, сохтан, пазонидан, нависонидан, шӯридан, дигар кардан, бино кардан, гурезонидан, тақсим намудан.



Бо корбости феълҳои гузаранда панҷто ҷумла тартиб диҳед.

Намуна: Модар барои писараш курта дӯҳт – Модарам барои писараш курта дӯзонд.



Доир ба феълҳои бевосита ва бавосита мисолҳо оред ва фарқи онҳоро гӯед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Даҳтой феълҳои бевосита ва бавосита на-
висед.

МАВЗӮИ 89.

ДАВРАИ ЯХБАНДӢ ВА ЗИСТИ ҲАЙВОНОТ

Давраи яхбандӣ, фосилаи нисбатан дуру дарози таърихи геологии Замин, ки дар муддати он хушкӣ борҳо зери қабати ғафси яхҳо мондааст.

Забони точикӣ, синфи 6

Давраи яхбандӣ чанд бор бо давраҳои нисбатан гармтар иваз шудааст, ки дар ин давраҳо қисми зиёди яхҷо об мешуданд. Дар замони яхбандиҳо сатҳи обу баҳр нисбат ба замони имрӯза то 100 метр ва бештар аз ин паст мефуромад. Дар ҷойҳои гулӯгоҳҳои имрӯза «пулҳои хушк» пайдо мешуданд, ки тавассути онҳо ҳайвоноти хушкигард аз як қитъа ба қитъаи дигар мегузаштанд.

Дар марҳилаҳои яхбандии бузургтарин майдони таҳнишастҳои пириҳҳо аз масоҳати пириҳҳои замони имрӯза беш аз се баробар зиёд мегардид.



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил кунед.



Феълҳои таркиби матнро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Пириҳҳои масоҳати зиёди уқёнусҳоро фаро гирифта, сарҳади майдони ҷинсҳои яхбастаи бисёرسола то ба ҷануби Фаронса поин мефуромад. Махсусан, дар замони плейстотсени болоӣ, ки иқлим хеле хунук буд (бо вучуди нисбатан танг будани майдони яхбандӣ), дар минтақаҳои атрофи пириҳҳо ландшафти паҳнова-ри хоси тундрраву даштҳо ба вучуд омад.



Матнро хонед ва номи ҳайвонҳои дар давраи яхбандӣ зиставу аз байн рафтаро нависед.

Яхҳои шинокунандаро *айсберг* меноманд.



Минтақаи бешазорҳо ба самти ҷануб ҷой иваз намуда, дар баъзе мавридҳо тамоман аз байн рафтанд. Дар минтақаҳои наздирияҳӣ таҳнишастҳои лёсс ва лёсси монанд ба вуҷуд омаданд. Ҳайвоноти сардидӯст, яъне мамонтҳо, каркаданҳои пашмдор (ҳоло вуҷуд на-доранд), говмешҳо, гавазни шимолӣ, рӯбоҳи шимолӣ, кабки Қутбӣ (ки ҳатто дар арзҳои Қрим ва Қафқози Шимолӣ дучор меомаданд), ҳамчунин ҳайвоноти даштӣ ва бешадаштӣ – аспҳо, говҳои ёбӣ (бизонҳо), гавазнҳои бузургшоҳ зиндагӣ мекарданд.

Тақрибан 10000 сол қалб, дар сарҳади плейстотсен ва голотсен иқлими рӯйи Замин куллан тағиیر ёфт. Сатҳи уқёнуси Олам нисбат ба сатҳи имрӯзааш тақрибан 100 метр баландтар шуд. Ландшафти минтақаҳои калон, олами наботот хеле тағиир ёфт. Бисёр намудҳои ҳайвонот, ки ба иқлиму шароити наъ мутобиқ шуда натавонистанд, аз байн рафтанд.

(Аз «Энсиклопедияи Миллии тоҷик»)

Аз се – ду ҳиссаи **айсберг** дар зери об буда, фақат қисми камаш аз об берун намудор аст. Ҳодисаҳое маълуманд, ки дар уқёнус киштиҳо ба **айсберг** бармеҳӯранд ва ғарқ мешаванд.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

ТАРЗҲОИ ФЕЪЛ

ТАРЗИ ФОИЛӢ ← → **ТАРЗИ МАФҶУЛИЙ**

Категорияи махсуси дастурии ба феълҳои мондаю гузаранда ва бевоситаю бавосита алоқаманде, ки муносибати дар феъл асосёфтai байни фоил ва мафҷули амалро ифода мекунад, **тарз** ном дорад. Тарз бо шаклҳои гуногуни феъл ифода мегардад. Амал дар забони тоҷикӣ ду тарзи иҷро дорад: **тарзи фоилий** ва **тарзи мафҷулий**.

Забони точикӣ, синфи 6

Тарзи фоилий. Ин тарзи феъл мепаҳмонад, ки мубтадо ичроқунандай амал аст.

Мисол: Ақбар дар суфачаи дарвозаҳона нишаст. Дар ҷумлаи мазкур мубтадо (Ақбар) дар айни замон соҳиби амалу ҳолат (нишаст) мебошад ва байни мубтадою ичроқунандай амал фарқе нест.

Тарзи мағъулӣ. Ин тарзи феъл муносибати мураккаби байни фоил (мубтадо), мағъул (пуркунанда) ва феъл (амал ё ҳолат)-ро ифода мекунад.

Дар тарзи мағъулии феъл фоили аслий (ичроқунандай амал) ҳамчун мағъул (пуркунандаи бевосита) воқеъ мегардад, мағъули аслий бошад, ба вазифаи фоил (мубтадо) меояд.

Мисол: Муҳаббат ва самимияти ин пирони хушбаҳт беҳтарин мукофотест, ки ба вай аз тарафи ҳалқ карда мешавад. Тарзи фоилии ин ҷумла: Ҳалқ ба вай изҳор мекунад.



Бо илова кардани миёнванди **-он-** аз феълҳои монда феълҳои гузаранда тартиб дихед.

Гурехт, хобид, давид, хест, ларзид, ҷунбид.



Панҷтоӣ феълҳои монда ва гузаранда нависед.



Ҳамчун забоншиноси ҷавон илова ба калимаи ях ҳаргуна қалимаҳо тартиб дихед.

ЯХ

**ШИКАН, ШИКАНӢ, ТӮДА, ПАРЧА, ПИР, РЕЗА,
ХОНА, ТАРОШ, ТЕША, МАЙДАКУНАК, ДОН, КАРДА,
ЗАДА, БАСТА, БУР, БУРҶА, ОБ.**



Бо шарҳи қалимаҳо шинос шавед ва ба хотир нигоҳ доред.

Говмеш – чорпоест аз ҷинси ғов, ки тани бузург, гардани ғафси кӯтоҳ ва шохҳои қалони ҳамида дорад.

Яхбурҷ – ҷойи шикастагии ях (барои обгирий), ҷойи шикофи яхи рӯйи ҳавз, дарё ва ғайра.

Ландшафт – қалимаи вомии юнонӣ буда, он ҳамчун истилюҳи илми ҷуғрофия маънои манзара ва намуди умумии зоҳирӣ маҳалро ифода менамояд.



Калимаҳои зеринро машқи талафғуз кунед.

Гулӯгоҳ, таҳнишаст, пирях, наздипиряҳӣ, уқёнус, иқлим, каркадан, гавазн, лёсс, лёссымонанд, плейстотсен, голотсен, самт, сатҳ, ландшафт.

МАВЗӮИ 90.

ГАРДИШИ ОБ ДАР ТАБИАТ

Замин захираи бузурги об дорад. Аз чор се ҳиссаи сатҳи кураи Замино об ишғол кардааст, ки он дар баҳру уқёнусҳо, дарёву қўлҳо, барфу пиряҳҳо ва ботлоқҳо ҷойгир шудааст. Об инчунин дар қабатҳои зери замин мавҷуд аст. Қисми зиёди ҷисми одам (аз се ду ҳисса)-ро низ об ташкил медиҳад. Ба воситай об аз организми одам ҳар гуна моддаҳои заарнок хориҷ мешаванд.

Об барои ҳаёти ҳайвонҳо низ аҳамият дорад. Баъзе ҳайвонҳо, ба мисли моҳӣ, наҳанг, тимсоҳ бевосита дар муҳити обӣ зиндагӣ мекунанд. Об барои нашъунамои рустаниҳо зарур буда, онҳо аз хок ба воситай об ғизо мегиранд, месабзанд ва мева медиҳанд.



Матнро хонед ва ҳиссаҳои нутқро бо гурӯҳбандӣ нависед. Ба кадом савол ҷавоб шуданашро номбар кунед.


ИСМ		ФЕЪЛ	
	?		?
1. Ислам чист? Он ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?	2. Феъл чист? Он ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?		
Ҷавоб:	Ҷавоб:		

Об дар табиат доимо гардиш мекунад. Зери таъсири нури Офтоб қисми муайяни об аз баҳру уқёнусҳо ва сатҳи хушкӣ бухор мешавад. Бухори об ноаён ба боло мебарояд. Аз онҳо абр пайдо мешавад ва ба сифати борон боз ба рӯйи замин мефурояд. Пас, қисми зиёди оби буғшуда баргашта, ба баҳру уқёнусҳо мерезад, ки онро гардиши хурди об мегӯянд. Лекин қисми муайяни оби буғшударо бод ба болои хушкӣ бурда, дар

Забони точикӣ, синфи 6

шакли боришот (борон, барф, жола) мезад. Об дар сатҳи хушкӣ масофаи дуру дарозро тай намуда, ба воситай дарёҳо, обҳои зеризаминиӣ ва яхҳои шинокунанда боз ба оби уқёнусу баҳрҳо ҳамроҳ мешавад. Ин гардиши обро дар табиат гардиши калони об меноманд.

Ҳамин тавр, дар кураи Замин об ҳамеша дар гардиш аст. Аз таъсири гармии Офтоб об бухор шуда, ба боло меравад ва бо таъсири қувваи қашиши Замин дар шакли барфу борон ба Замин бармегардад. Тавассути ин гардиш оби кӯлу дарёҳо, намии ҳаво, обҳои зеризаминиӣ ва оби пиряҳҳо ҳамеша дар ҳаракат буда, иваз шуда меистанд.



Ба саволҳо ҷавоб нависед ва супоришҳоро ичро намоед.

1. Барои чӣ об дар табиат гардиш мекунад?

2. Агар об дар табиат гардиш намекард чӣ ҳодиса рӯй мебод?

3. Гардиши об чӣ аҳамият дорад?

4. Кадом қувваҳо обро ба гардиш медароранд?

1.	Замин дорои кадом захира- ҳои обӣ мебошад?	Нақши обро барои мавҷудоти зинда шарҳ дихед.
2.	Гардиши хурди об чист?	Ҷараёни ба амалоии гардиши калони обро фаҳмонед.
3.	Кадом қувваҳо обро дар та- биат ба гардиш медароранд?	Аҳамияти гардиши об дар таби- атро шарҳ дихед.



Чумлаҳоро пурра кунед.

1. Агар об аз баҳру уқёнусҳо бухор шуда, боз ба баҳру уқёнусҳо резад, ин гардиши _____ об аст. 2. Агар об аз баҳру уқёнусҳо бухор шуда, ба хушкӣ резад ва масофаи дуру дарозро тай намуда, ба оби уқёнусу баҳрҳо ҳамроҳ шавад, инро гардиши _____ об меноманд.



Ҳамчун забоншиноси ҷавон илова ба қалимаи об ҳаргуна ка-
лимаҳо тартиб дихед.



АНБОР, БАНД, ГАРДИШ, БАРДОР,
ГАРДОН, БОЗӢ, ДАСТА, ГУРЕЗ, ДОР.



Ҷавоби дурусти «ҳа» ё «не»-ро аз ҷадвали зер интиҳоб кунед.
Ҳамон обро оби маъданӣ (минералӣ) меноманд, ки

ҳа	не	дар таркибаш лой дорад.
ҳа	не	дар таркибаш намакҳои гуногун дорад.
ҳа	не	дар таркибаш газҳои гуногун дорад.
ҳа	не	дар таркибаш қум дорад.
ҳа	не	хусусияти шифобахшӣ дорад.

Забони точикӣ, синфи 6



Ақидаҳои дурустро интихоб кунед.

1. Обҳо дар рӯйи замин ба як самти муайян чорӣ шуда, дарёро ташкил медиҳанд.
2. Одамон оби дарёро барои корҳои гуногун истифода мебаранд.
3. Одамон аз оби дарё истифода намебаранд.
4. Кӯл пастхамии табиии аз об пуршуда аст.
5. Оби ҳама кӯлҳо равон мебошад.
6. Обанбор кӯли сунъиест, ки онро одамон сохтаанд.

Ба фикри мо

Агар гардиши об намебуд, сатҳи хушкӣ тамоман беоб мемонд, сайёраи мо нисбатан хунуктар мешуд ва ҷойивазкунии аксари моддаҳо дар табиат ба амал намеомад.

Ба фикри Шумо чӣ?



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

ИФОДАИ МАҲНОИ ИНКОР ВА ТАСДИҚ ДАР ФЕЪЛ

Феъл дар ду шакл истифода мешавад: тасдиқӣ ва инкорӣ. Дар шакли тасдиқӣ ичрои амал дар яке аз замонҳои феъл (гузашта, ҳозира ё оянда) тасдиқ карда мешавад: Падарам дар бораи деҳаамон ривоятҳои қадимро нақл мекард. Дар шакли инкорӣ амал дар яке аз замонҳо (гузашта, ҳозира ё оянда) инкор карда мешавад. Шакли инкории феъл аз шакли тасдиқӣ бо илова шудани пешванди **на-** (гоҳо **ма-**) сохта мешавад.

Муқоиса кунед: Ӯ намехонд ва намедонист.



Нависед, муқоса кунед: кадом феълҳо амали ичрошуда ва ичронашударо мефаҳмонанд?


Шунид – нашунид, даргирифт – дарнагирифт, хонд – нахонд, кор кард – кор накард, занг зад – занг назад, мебинад – намебинад, дид – надид, пухт – напухт.



Бо интихоб ва корбасти пешванди **на-**, **ма-** даҳтой феълҳои инкориву тасдиқӣ тартиб дихед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интихоби сарлавҳа ва корбасти феълҳо матн тартиб дихед.



Гардиши калони об дар табиат

Забони точикӣ, синфи 6



Матнро хонед, сиға ва замонҳои феълро муайян кунед.

Ҳамон ҳавлича. Абӯалӣ бар рӯйи як минбари пасте, ки се зина дорад, нишастааст ва дарсгӯйияшро ба охир мерасонад:

– Донишманди ҳақиқӣ бояд ҳамаи рангҳоро дӯст дошта бошад ва нагӯяд, ки «ба ман ранги сиёҳ ё сафед ё кабуд хуш аст». Дар байнин шогирдон хушҳолие рӯй дод, ки одатан дар вақти тамом шудани мавъиза (дарс) ба зуҳур меояд. Яке аз шогирдон бо овози баланд пурсид:

– Устод! Шумо имрӯз роҷеъ ба аҳамияти таҷриба дар илм батафсил сухан рондед. Агар таҷриба ба мо натиҷае надиҳад, чӣ кор кунем?

– Саъий одами босубот ҳар гуна садду бандро бартараф ме-кунад, – ҷавоб дод Абӯалӣ.

Як талабаи ҷавон соддалавҳона савол дод:

– Наход ки барои ба даст овардани як зарра ҳақиқат садҳо таҷриба гузаронидан лозим бошад?

– Албаттa, – табассум кард Абӯалӣ. – Боғбон ҳам барои як гул сад ҳорро парвариш мекунад.

Вай барҳоста аз минбар фаромад ва гуфт:

– Акнун ба таҷриба машғул шавед!

Шогирдон ҳар яке ба коре машғул гардидаанд. Яке дар тарозу сангҳои рангро бармекашад. Дигаре ҷузъҳои устухони парранда-еро ба ҳам васл мекард. Саввумӣ кадом як моддаи обакиро ба яке аз зарфҳое, ки дар болои оташдон ба симҳо шадда карда овехта шуда буданд, мерехт, дар оташдон алав дармегиронд.

(Аз «Мунтаҳабот»-и Сотим Улуғзода)



Матнро хонед, феъл ва намудҳои онро номбар кунед.

Меҳтар ҷуфти ғов ва тухмиро аз деҳқонони деҳоти ҳамсоя ба даст овард. Ҳурду қалон, марду зан ҳама бо сардории саркори пир ба саҳро баромаданд, ҷуфт ронданд, ҷӯйҳоро тоза карданд, дарахтҳо нишонданд. Инро шунида, аз деҳа рафтагон боз баргашта ғун шудан гирифтанд, ҳама даст ба кор шуданд, то он ки деҳа дар се сол аз пештарааш ҳам ободтар гардид.

(Аз «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ,
нигориши С. Улуғзода).

УСТО РОСТ ГУФТА БУДАСТ

Амаки Ҳайдар рост гуфта будаст. Донаҳои киштаи мо баъди як ҳафта неш назаданд. Ҳатто ҳафтаи дуюм сипарӣ гашту аз майса дому дарак набуд. Ҳавотир шудем.

- Шояд донаҳоро кирм хўрда бошад? – гуфт Баҳром дар оғзи ҳафтаи сеюм.
 - Имрӯз понздаҳ рӯз гузашт, чўра. Мо ҳамин шубҳаамонро ба бобоям гуфтем. Вай ҷавоб дод:
 - Ин кори шумо, чўраҳо! Вазифаи мо дучарха ҳарида додан. Равед, аз пайи кор шавед! Ба назди Шаҳром рафтем. Вай низ ҳамин гапи бобоямро тақрор кард:
 - Равед, бинед, ҳудатон ҳулоса кунед. Шояд кирм хўрда бошад, шояд мўрчаҳо бурданд, эҳтимол донаҳо пўсида бошанд...
- Рост гуфт Шаҳром, гапи бобоям ҳам дуруст аст. Мо бояд гандумро сабзонем. Шартамон чунин буд. Он вақт соҳиби дучарха мешавем. Пагоҳии рӯзи дигар ба хонаи Баҳромино рафта, таклиф кардам, ки як гўшаи заминро кофта, донаҳоро хабар гирем. Баҳром розӣ шуд. Ба сари қишифта, заминро чуқурча кофтам. Чанд дона намудор шуд. Донаҳо нарм, вале нешзада набуданд.
- Пўсидаанд! – ноумедона қариб дод зад Баҳром.
 - Бубин, каб-кабуд шудаанд. Дар ҳақиқат, гандум пўсида буд. Баҳром дигар чизе нагуфту рафта, зоғнўл овард. Пас замини қишифта, заминро чаппагардон кардан гирифт.
 - Чӣ кор кардӣ?! – норозӣ шудам ман.
 - Мон сабз шавад!
 - Сабз намешавад, – ҷавоб дод Баҳром.
 - Аз нав қишифти мекунем.
 - Бобояму акаи Шаҳром хабар ёбанд, чӣ мегӯянд? – ҳавотир шудам ман.
 - Хабар намеёбанд, – ҷавоб дод Баҳром.
 - Акаам нест. Баъди як ҳафта меояд. Рафта, аз хонаатон як каф гандум биёр!



Матнро хонед, мазмұнашро нақл кунед. Сифатҳоро муайян намуда, ба зераш хат қашед.

НАТИЧАГИРИЙ АЗ МАВЗЎИ СИФАТ

ГУРӮҲИ 1.

1. Сифат калимаест, ки аломат ва чигунагии исмро мефаҳмонад.
2. Яке аз нишонаҳои алоқаи сифат бо исм изофат мебошад.
3. Сифат ба ду гурӯҳ: аслий ва нисбӣ ҷудо мешавад.
4. Сифати аслий аломати хос ё асосии исмро мефаҳмонад.
5. Сифати нисбӣ нисбати аломатро ба қасе ё чизе баён менамояд.
6. Нишонаи камиву хурдӣ ва навозиш пасвандҳои **-ак (-як), -акак (-якак), -ча, -тоб** мебошад.
7. Василаи муқоисаи ашё пасвандҳои **-тар, -тарин** мебошад.

Забони точикӣ, синфи 6

ГУРӯҳи 2.

1. Пасвандҳои **-ӣ, (-гӣ, -вӣ), -ин, -ина, -он, -она (-гона), -а** ва пешвандҳои **бо-, ба-, бе-, бар-, но-, дар-** унсури муҳими сифатсозанд.
2. Сифат аз ҷиҳати соҳт содда, соҳта, мураккаб ва таркибӣ мешавад.
3. Сифати содда танҳо аз як решаша иборат аст.
4. Сифати соҳта бо ёрии пешванд ё пасванд соҳта мешавад.
5. Пасвандҳои сифатсоз аз ҷиҳати мавқеи калимасозӣ ва истеъмол ба се гурӯҳ чудо мешаванд: сермаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул.
6. Пасвандҳое, ки аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ, аз ҷумла калимаҳои нав сифат месозанд, пасвандҳои сермаҳсул ном доранд: **-ӣ, -нон, -манд, -она**.
7. Пасвандҳое, ки калимаҳои зиёд соҳта, вале доираи истифодаашон дар соҳтани сифатҳои нав маҳдуд аст, пасвандҳои каммаҳсул ба шумор мераванд: **-гун, -ак, -ин, -онӣ**.
8. Пасвандҳое, ки фақат дар соҳтани танҳо ҷондид калима иштирок мекунанд, пасвандҳои бемаҳсуланд: **-осо, -ваш, -ур**.

ГУРӯҳи 3.

1. Сифати мураккаб аз ду ё се решаша ташкил меёбад.
2. Аз рӯйи муносибати байни ҷузъҳо сифатҳои мураккаб ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: сифатҳои мураккаби тобеъ ва сифатҳои мураккаби пайваст.
3. Дар сифатҳои мураккаби пайваст ҷузъҳо мустақил ва ба-робарҳуқуқ буда, яке дигареро мазмунан пурра мекунад, такмил медиҳад. Ин усули калимасозии сифат каммаҳсултар аст.
4. Дар сифатҳои мураккаби тобеъ ҷузъҳо ба яқдигар тобеъ буда, ҷузъи тобеъ ҷузъи асосиро шарҳу эзоҳ медиҳад. Ин тарзи соҳтани сифатҳои мураккаб серистеъмол ва сермаҳсул мебошад.
5. Бо роҳи васлшавии калимаҳо соҳта шудани сифатҳо аз сермаҳсултарин усулҳои сифатсозист.
6. Сифати таркибӣ аз решашои гуногун ба воситай пешоянду пасоянду пайвандак соҳта мешавад.
7. Сифат дар ҷумла одатан ба вазифаи муайянкунанда ва хабар меояд.

БОБИ IX. КОМИЛҲУҚУҚИИ ИНСОН

МАВЗЎИ 91.

**ОРЗУИ ҲУҚУҚШИНОС
ШУДАНРО ДОРАМ**

МЕДОНАМ, ДОНИСТАН МЕХОҲАМ



Ҳуқуқшинос – ин мутахассиси соҳаи ҳуқуқ мебошад. Ў донандаи қонунҳо ва санадҳои меъёрий, онро истифода бурда ба каси дигар тафсири дуруст карда метавонад.

Ҳуқуқшинос – мутахассисе мебошад, ки озодона маълумотҳо оиди базаи қонунгузориро ихтиёрдорӣ мекунад. Ў далелҳоро дар асоси қонун чамъ намуда, дар асоси онҳо бо роҳи муқаррарнамудаи

қонун санадҳои татбиқи ҳуқуқ мебарорад.

Ҳуқуқшиносӣ – касбест, ки бо инсон ва арзишҳои ҳуқуқиyo ахлоқии ў, арзишҳои ҳаёти инсонӣ ва шаъну шараф, баробарӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон, ҳуқуқу озодиҳои худ ва дигарон сарукор дорад.

Дар замони мо ин соҳа хеле васеъ шудааст, бинобар ин мутахассисонро ба соҳаҳо ҷудо менамоянд. Масалан, онҳо дар симои ҳимоятгарон, айборкунандагон, экспертҳо, профессорҳо ва судяҳо ва ғайра фаъолият мебаранд.

Барои ҳуқуқшинос донистани мундариҷаи ҳуҷҷатҳои асосии байнамилалӣ, Конститутсия, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ҳатмист.

Донистани мағҳумҳои «санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ», «қувваи юридикӣ», «Конститутсия», «қонун», «санади зерқонун» ҳатмист. Дар ҳуқуқшинос рушд ёфтани малакаҳои таҳлилию иртиботӣ, таносуби муайян карда тавонистан, чамъбаст кардан, хулоса баровардан, дар команда (гурӯҳ) кор кардан, нуқтаи назари мустақили худро доштан муҳим аст.



Матнро хонед, матлаби дар он баёнгардидаро бо гуфтаҳои хеш баён намоед.


Забони точикӣ, синфи 6**БА ФИКРИ МО?**

Хуқуқ – низоми муқаррароти меъёрии умумиҳатмӣ мебошад, ки озодӣ, адолат, ҳуқуқҳои инсон ва дигар арзишҳои ҳуқуқиро инъикос намуда, шакли расмии ифодаёбӣ доранд, муносибатҳои ҷамъиятиро бо мақсади таъмини муташаккилӣ, тартибот ва рушди ҷомеа танзим мекунанд.

БА ФИКРИ ШУМО ҶӢ?**ЭҲСОС МЕКУНАМ**

Қасби ҳуқуқшиносӣ дар ҷомеаи мусир дорои қадру қимати баланд буда, ҳуқуқшинос дар ҷомеа соҳиби иззату эҳтироми хосса мебошад.

Ҳуқуқшиносӣ қасби бисёр масъулиятнок аст, барои расидан ба қуллаҳои мурод дар ин қасб сабру таҳаммул ва ҳамавақт дар омӯзиш будан лозим меояд. Ин қасб бештар қасби амалияйӣ буда, ҳамарӯза тағиироту инкишофро талаб менамоянд, зоро муносибатҳои ҷамъияти дар якҷо наистода ҳамавақт дар инкишоф мебошанд. Рӯз то рӯз муносибатҳои нав ба нав ба вучуд омада истодааст, бинобар ин аз ҳуқуқшиносон омӯзиш ва аз пешравиҳои замон боҳабар будан тақозои замон гаштааст.

ШУМО ҶӢ ГУНА ЭҲСОС МЕКУНЕД?**МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

Замони феъл муносибати амалро ба ҳангоми нутқ ва ё ба лаҳзаи дигари нутқ зоҳиршуда нишон медиҳад. Феъл се замон дорад ва бо шаклҳои гуногуни замонӣ тасриф мёёбад: *замони гузашта, замони ҳозира, замони оянда*.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз таркиби матни аввал феълҳоро муайян намоед ва ба дафтар рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 92.

МАФҲУМ ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

БА ПИНДОРИ ҲУҚУҚШИНОСОН

Ҳуқуқи инсон – сифати ахлоқии инсон аст, ки аз рӯйи адл ба ў имкониятҳо ме-офарад.	Ҳуқуқи инсон – ин муносибатҳои байни ҳамдигари одамон ва давлат аст.	Ҳуқуқи инсон – ин муҳимтарин сифатҳои шахсият аст, ки барои инкишофи озодии вай ҳамчун инсон шароит мухайё мекунад.
Гуго Гротсий	Хёфе	Рудинский

БА ПИНДОРИ ШУМО ЧӢ?

ҲУҚУҚҲОИ ЗИСТ ВА ИЛМОМОӴЗИИ ХЕШ
ВА БАЧАҲОИ ҲАМСИННУСОЛРО НОМБАР КУНЕД!



Забони точикӣ, синфи 6



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ҳуқуқи инсон аз меъёрҳои моддӣ ва меъёрҳои мурофиавӣ иборат аст. Меъёрҳои моддӣ ба инсон имкони истифода намудан аз ҳуқуқҳои мушаххаси худро медиҳад. Ба монанди, ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқи иштирок намудан дар интихобот, ҳуқуқи истироҳат, озодии сухан ва ғайра.

Меъёрҳои мурофиавӣ ба инсон имконияти татбиқкунии ҳуқуқҳои инсон дар зинаҳои гуногуни мақомоти давлатӣ таъмин менамоянд.

<p>Сарчашмаҳои ҳуқуқи инсон гуфта шакли зоҳирӣ ифодаёбӣ ва мустаҳкамкунии меъёрҳои ҳуқуқи инсонро меноманд.</p>	<p>Сарчашмаҳои ҳуқуқи инсон гуфта он санадҳои меъёрии ҳуқуқиро меноманд, ки дар онҳо ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф, танзим ва ҳифз карда шудаанд.</p>
<p>Сарчашмаҳои ҳуқуқи инсон ба худ хусусиятҳои хосро дорад. Хусусиятҳои хоси он дар он зоҳир мегардад, ки меъёрҳои ҳуқуқи инсон дар шартномаҳои мазмуни меъёри доштае, ки аз ҷониби ташкилотҳои байналхалқӣ дар арсаи байналхалқӣ қабул мешаванд ва санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки дар қонунгузории дохили давлатии давлатҳои алоҳида оварда шудаанд, ифода мейбад.</p>	

ШАРТНОМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

Шартномаи байналхалқӣ гуфта чунин созишномаero меноманд, ки дар як ё якчанд ҳуҷҷат байни давлатҳо ва дигар иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи байналхалқӣ дар шакли хаттӣ баста мешаванд.

Шартномаҳои байналхалқӣ вобаста ба асосҳои гуногун тасниф карда мешаванд. Аз рӯйи доираи амалашон шартномаҳои байналхалқӣ ба **универсалӣ** ва **минтақавӣ** ҷудо мешаванд. Аз рӯйи мазмunaшон шартномаҳои байналхалқӣ ба **умумӣ** ва **максус** ҷудо мешаванд.

Шартномаҳои асосии байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи инсон инҳо ба шумор мераванд:

– Конвенсияҳо дар бораи ҳуқуқҳои қўдак, занҳо, муҳочирони иҷборӣ, гурезаҳо, мубориза бар зидди ҳама гуна табъиз. «Дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд», санади ҷамъбастии Вена «Дар бораи ҳамкориҳо байни давлатҳо»...



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

ФЕЪЛҲОИ МОНДА ВА ГУЗАРАНДА

**Феълҳое, ки таъсири амали онҳо ба предмети дигар на-
мегузарад, феъли монда номида мешавад:** Асп медавад. Собир хобидааст.

**Феълҳое, ки таъсири амали онҳо ба предмети дигар мегу-
зарад, феъли гузаранда** ном дорад: Солеҳ мактубро хонд. Барот пахта мечинад.

1. Наргис аз мактаб рафт.	1. Наргис мактуб навишт.
2. Гов дар марғзор чарид.	2. Гов алафро ҳўрд.
3. Имрӯз коса шикаст.	3. Ман косаро шикастам.



Чумлаҳои сутунҳоро муқоиса кунед. Гўед, ки амали онҳо чӣ гуна ичро шудааст.

Феълҳо монда ва гузаранда мешаванд.

Феълҳои монда амалеро мефаҳмонад, ки таъсиру ҳар-
кати як предмет ба предмети дигар нагузашта дар худаш ме-
монад: *хобидан, хестан, хандидан, гиристан, давидан, ома-
дан, рафтан*.

Феълҳои гузаранда феълҳое, ки ба объект нигарони-
да шудани амал ё бевосита ба объект гузаштани таъсири
амалро фаҳмонда, ба саволҳои *киро? чиро? (киҳоро? чиҳро?)* ҷавоб мешаванд: *навиштан, хондан, гуфтган, дидан,
дошта овардан*.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Дар алоҳидагӣ даҳто феълҳои монда ва
гузаранда нависед.

МАВЗӮИ 93.

АДАБ ҲУСНИ ИНСОН АСТ

Ҳар ҷо ки адаб аст, оромиву субот ва пешрафту нумӯъ низ ба миён меояд. Аз ин хотир адаб роҳнамои зиндагӣ буда, онро ҳамчун ҷароғаки раҳнамо ба низоми муайян медарорад.

Забони точикӣ, синфи 6

Бинобар ин дар оилае, ки одоб бошад, шодиву нишот низ ҳукм меронад. Дар ин гуна хонадон мудом файзу барака ҳукмфармост. Нисбати ин хонадон шахсони дигар бо ҳавас менигаранд. Зеро фарогирии адаб ба худи инсон вобаста аст. Дар ин бора қиссаे ҳаст: «Луқмони ҳакимро пурсиданд:

— Адаб аз кӣ омӯхтӣ?

Гуфт: Аз беадабон. Ҳар чӣ аз эшон дар назарам нописанд омад, парҳез кардам».

Зиндагӣ, ҷомеа моро водор месозад андеша ва нигоҳи худро нисбати мароми зиндагӣ дигар кунем. Онро аз нуқтаи назари адаб, илму маърифат баҳодод намоем. Ҳар як ҳодисотро бо тарозуи адаб баркашем. Дар ин маврид як шахси бодаб бар сад нафар беадаб пирӯз меояд, мисли он ки торикии шабро нури рӯз маҳв мекунад. Мисли оне ки равшании офтоб пардаи торикии шабро медараад.

Дар ҳар ҷомеа ва оилае, ки адаб дар назари аввал бошад, осудагиу хушбахти ва камолоту пешрафт бештар мегардад. Барои ин сараввал бояд худи мо муаддаб бошем, то тавонем дигаронро ба дунёи зебои адаб ҳидоят намоем.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Аз рӯйи расм фикратонро баён намоед.



Гуфтори зеринро шарҳ дихед.

Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба забон, урфу одат ва анъанаҳои ҳамаи миллату халқиятҳое, ки дар қаламрави Ӯзбекистон умр ба сар мебаранд, арҷ мегузорад, барои рушди онҳо шароит фароҳам меоварад.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Сиға. Категорияи грамматикии феъл, ки муносибати гўяндаро нисбат ба воқеияти амалу ҳолат муқаррар менамояд, **сиға** номида мешавад.

Дар забони тоҷикӣ чор сиға ҳаст ва ҳамаи шаклҳои замонии феълҳо аз рӯйи маънӣ ва хусусияти воқеияташон ба ин сиғаҳо мансуб мегарданд: *сигаи хабарӣ, сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ, сигаи амрӣ, сигаи эҳтимолӣ*.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Дар алоҳидагӣ панҷтойи феълҳои сиғаашон хабарӣ, шартӣ-ҳоҳишмандӣ, амрӣ, эҳтимолӣ нависед.

МАВЗӮИ 94.

ГУЛОБ ВА АМАЛИ ГУЛОБГАРӢ

Гулоб – оби хушбӯйи гули садбарг, ки ба воситаи асбоби маҳсус кашида мешавад ва ҳамчун атриёт, давои қуввати дил ва шифобаҳшандай бемориҳо ба кор мебаранд.

Гулобкашӣ яке аз қасбҳои қадимӣ буда, дар гузашта дар байн тоҷикони шаҳр ва ё минтақаҳои маҳсус маъмул буд. Гулобро гулобкашон аз ҷандин гулҳо мегиранд.

Ҳанӯз офтоб набаромада гулҳои нашукуфтаи атиргул ё гули садбарги хушбӯйро мечинанд ва онро як шабонарӯз дар соя меғузоранд. Баъдан баргҳои нағиси гулро аз шохчаҳо ҷудо мекунанд. Сипас дар деги маҳсус-анбиқ об андохта, онро ҷанд дақиқа мечӯшонанд. Дар ин оби ҷӯшида баргҳои гули садбаргро андохта, онро 2–3 дақиқа мечӯшонанд.

Ҳангоми ҷӯшидани об бодиқкат менигаранд, ки об аз барги гул поинтар наравад. Агар об аз барг пастар бошад, ба каме об илова мекунанд, то ки баргҳоро об пӯшонад.

Пас аз ин амал сарпӯши анбиқро мепӯшонанд ва гирди онро бо ҳамир маҳкам карда, ин обро то ду соат ва гоҳо зиёдтар мечӯшонанд. Дар як гӯши анбиқ ҷуби қаламшакли нӯгборик меғузоранд, ки онро мил мегӯянд. Пас аз он зарфҳои маҳсус-серо таҳия намуда, нӯги милро ба он меғузоранд, то ки ҳаво надарояд.

Равшан Раҳмонӣ

Забони точикӣ, синфи 6



Матнро хонед ва ҳиссаҳои нутқро бо гурӯҳбандӣ нависед.

Исмҳои соҳта: касбҳо, ...

Исмҳои мураккаб: гулобкаш, ...

Феъл: мегӯянд, ...

Гулобгир – ки аз гул гулоб мегирад, гулобгар.



Ҳамчун забоншиноси ҷавон илова ба қалимаи гулоб ҳаргуна қалимаҳо тартиб дихед.

1.	Г	+ =	ДОН		зарфи гулоб, ки ба шакли машраби гарданборик аст.
2.	у		ПОШ		зарфи дастадори гарданборик ва лӯладор, ки ҳангоми азодорӣ бо он гулоб мепошианд.
3.	л		ГАР		он ки аз гул гулоб мегирад, гулобгар.
4.	о		ЗАН		афшонандаи гулоб, гулобпош.
5.	Б		ИТОБ		моил ба ранги гулобӣ, гулобиранг.



Бо корбасти ибораҳои фразеологии зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

1. **Гули сари сабад** (чизи беҳтарин, писандидатарин, одами азизтар ва бақадрттар дар байни як гурӯҳ, зинатбахши маҳфилҳо).
2. **Гул-гул шукуфтан** (аз ҳад зиёд хурсанд шудан, болидан).
3. **Аз гул нозук будан** (хеле нафис будан, бисёр нозук будан).



Хонед ва ба хотир нигоҳ доред.

Анбиқ – асбобе, ки ҷисмҳои моеъро ба қатраҳо бар-мегардонад.



МЕДОНАМ, ДОНИСТАН МЕХОҲАМ

Қалимаи «чопандоз» бо мурури замон дар лаҳни точикӣ ба **човандоз** бадал шудааст. Муҳраи асливу меҳварӣ ва омили инсониву таъйинкунандай бозии бузкашӣ ҳамин **човандоз** аст. Ин



вожа аз ду калимаи туркии «чоп», яъне «бидав» ва точикии «андоз» таркиб ёфтааст.

Човандозҳо маъмулан шахсиятҳои саршиносу боэътибор ва қавиҳайкал, қавипанча ва беҳаросу фавқулодда моҳир дар асп-саворӣ мебошанд.

АСПҲОИ БУЗКАШӢ	
О	Аспҳои бузкашӣ аз ҷумлаи аспҳои oddӣ ва маъмулӣ на- буда, балки ин аспҳо аз наслҳои маҳсус ҳастанд. Ин аспҳо
М	тайи солҳои тӯлонӣ дар давидан, суръат ва ҷусса нисбат ба
Е	сойири аспҳои дигар бартарии худро собит кардаанд ва ҳам- замон тарбия мешаванд. Тарбияни як аспи бузкашӣ 5–6 сол
Д	тӯл мекашад. Аспҳои бузкашӣ тӯли сол таҳти назари сайис,
О	бо дарназардошти наҳваи вижай ғизой тарбият мешаванд.
Н	Аспҳои бузкашӣ вобаста ба рангу наслашон номҳои муҳта- лиф доранд. Монанди Турук, Ҷиранд, Мушкӣ, Саманд, Қаш- қа, Ҷиранди Давлатбой, Туруқи Ҳочӣ, Саманди Алимардон
Е	ва ғайра.
М	

Забони точикӣ, синфи 6

ОЁ ШУМО ҲАМ МЕДОНЕД?



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Сиғаи хабарӣ ба вуқӯъ омадан ва ё наомадани амалро дар замони феъл ифода мекунад: *меояд, омада истодаст, хоҳад омад, наомад, намеояд.*



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Сиға гуфта чиро меноманд?
2. Феъл чанд сиға дорад?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интихоби сарлавҳа ба расмҳо ва корбости феълҳои сиғаи хабарӣ матн тартиб дихед.

МАВЗӰИ 95.

ЯК КАФ ГАНДУМ

Рӯзи дигар лозим наомад, ки гапи дучарҳаро ба хотири бобоям расонам, чун аз хоб хеста, дасту рӯ шустам, ў маро ба хонаи худ даъват кард ва ба дастам як пиёла дод. Дар пиёла як каф гандум буд.

- Ҳамин гандумро кишт биқун, – фармуд ў.
- Вақте ки сабз шуд, ҳар ду ба шаҳр меравем. Ҳамон рўз дучархай гуфтағиатро харида медиҳам.
- Пурсидам, ки гандум дар чанд рўз месабзад.
- Намедонам, – ҷавоб дод ў.
- Ин аз нигоҳубини тую боду ҳавою чанд омили дигар вобаста аст, ҷӯра. Ман гандум кишта наметавонистам. Аз ин сабаб боз савол додам:
- Бобо, гандумро чӣ ҳел кишт мекунанд?
- Ин кори ту, – шӯҳиомез ҷавоб дод бобоям.
- Охир, дучархаро ту савор мешавӣ, на ман. Бо вучуди ин шодии маро ҳадду канор набуд: бинед-а, як кори осону ба орзуя расидӣ! Аз назди бобоям берун рафтам ва дар саҳни ҳавлий пиёла дар даст лаҳзае ҳайрон истодам. Донаҳоро дар кучо кишт кунам? Аз кӣ маслиҳат пурсам? Кӣ ба ман ёрӣ расонда метавонад? Андешманд назди модарам рафтам. Вай дар ошхона косаю қошуқ мешуст.
- Кӣ инро ба ту фармуд? Муаллиматон? – пурсид ў.
- Бобоям, – ҷавоб додам ман.
- Ҷӣ гуфтанд?
- Гуфтанд, ки агар ҳамин гандум неш занад, дучарха харида медиҳанд.
- Барои чӣ «агар ҳамин гандум неш занад» будаст?
- Намедонам.
- Ман ҳам намедонам, – китф дарҳам кашид модарам ва ногоҳ чунин маслиҳат дод: – Ба назди Баҳром рав. Акааш сардори дехқонҳост, ягон чиз мегуфтағист. Хурсанд шудам. Рост, ба ман Баҳром ёрӣ дода метавонад. Охир, бародари вай, Шаҳром, агроном аст!

(Аз «Як каф гандум»-и Азизи Азиз)



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил кунед.



Феълҳои таркиби матнро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Сиғаи шартий-ҳоҳишимандӣ амалеро ифода мекунад, ки воқеъ шудани он ба майлу ҳоҳиш ва ё шарте вобаста аст: **хон+ам, хон+ӯ, хон+ад; хон+ем, хон+ед, хон+данд.**

Забони точикӣ, синфи 6



Аз масдарҳои зерин замонҳои гузашта, ҳозира, ҳозира-ояндаи сиғаи эҳтимолӣ созед.

Чидан, хонда шудан, шитоб кардан, номидан, рафтан, истодан.



Феълҳоро ба сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ баргардонда, тасриф кунед.

Дидан, навохтан, сохтан, фиристодан, чидан, нӯшидан, пӯшидан, бархостан, ҷустуҷӯ кардан.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Чӣ гуна сиғаро сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ меноманд?
2. Сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ ба қадом асоси феъл бо илова кардани бандакҳои феълӣ сохта мешавад?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо интихоб ва корбасти феълҳои сиғаашон шартӣ-ҳоҳишмандӣ чорто ҷумла тартиб дихед.

Гандум зироати асосии ҳӯроқи аҳолӣ ба шумор рафта, вай асосан дар заминҳои лалмӣ ва обӣ кишт карда мешавад. Дар ба даст овардани ҳосили баланди гандум риоя намудани киштгардон аҳамияти қалон дорад. Асосан зироатҳои пешкиштшаванда, ки метавонад барои афзун гаштани ҳосили гандум мусоидат на-моянд, инҳо лубиёгихо сабзавотиҳо, полизиҳо, инчунин зироатҳои ҳӯроқи чорво ба монанди юнучқа, эспарсет, рапс ва ғайра ба шумор мераванд. Дар заминҳои лалмӣ бошад, чунин зироатҳои пешкиштшаванда ба монанди нахӯд, наск, загир, кунчуд ва ғайраҳо барои ба даст овардани ҳосили дилҳоҳи гандум қулай мебошанд. Бинобар ин дар системаи киштгардони зироатҳои кишоварзӣ, маҳсусан дар минтақаҳои қӯҳии мамлакат ба киштгардони ин зироатҳо дар вақти парвариши гандум бояд аҳамияти маҳсус дода шавад. Дар он заминҳое, ки алафҳои бисёрсола, аз қабили юнучқа ва эспарсет парвариш мёёбад, хуб мебуд, ки ин заминҳо аз тирамоҳ шудгор гарданд. Баъди шудгор боқимондаи решоҳои ин зироатҳо то он ҷое, ки имкон аст, бояд аз замин ҷида бароварда шаванд. Баъд аз ин аввали баҳор чунин қитъаҳои заминҳо дар чуқурии 12–15 см шудгор карда шаванд. Гузаронидани кишти гандуми баҳорӣ дар ин заминҳо ба манфиати кор ҳоҳад шуд.

МАВЗӮИ 96.

АЗ АСРОРИ КИШТУКОР БОХАБАР

Ману Баҳром ҳамсояю ҳамсолу ҷӯраем. Вай, ки бачаи беқарор, зирак ва басо кунҷков аст, албатта, ба ман ёрӣ мерасонад,

агар худаш надонаду натавонад, аз акааш Шаҳром маслиҳат мепурсад. Шаҳром деҳқони машҳур аст, аз сиру асрори киштукор боҳабар. Бофу майдон дорад. Ҳар сол картошкаю сабзӣ ва бозчанд намуд зироат, аз ҷумла, ҷаву гандум кишт мекунад. Ба хонаи Баҳромино шитофтам. Вай маро бодиққат гӯш кард ва якбора оби даҳонаш рафт.

- Чӣ хел нағз, — гуфт вай.
- Кошкӣ ба ман ҳам ҳамин хел кор фармуда, дучарха меҳариданд. Ду сол боз акаам фақат ваъда медиҳад... Лекин ман гандум кишта наметавонам, Аъзам.
- Натавонӣ, аз акаат пурс, — ҳоҳиш кардам ман. Мо пиёла дар даст назди Шаҳром рафта, маслиҳат пурсиdem. Шаҳром пиёларо гирифту савол дод:

 - Ин корро кӣ фармуд? Муаллим?
 - Не, ака, бобоям.
 - Барои чӣ? Ман воқеаро нақл кардам.
 - Муборак бошад! — табрик кард Шаҳром маро.
 - Баъди як ҳафта соҳиби дучарҳа мешавӣ! Лекин ноҳост пиёларо ба пеши рӯяш наздик бурд ва шубҳаноку ҳайрон бодиққат нигоҳ кард, ҳатто бӯй кашид. Пас, гандумро ба кафи бузурги шахшӯлаш рехт ва ин дафъа ба димоғаш наздик бурда, дубора бӯй кашид ...

(Аз «Як каф гандум»-и Азизи Азиз)



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил кунед.



Феълҳои таркиби матнро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Сиғаи амрӣ амалеро ифода мекунад, ки нисбат ба шахси дуюм гуфта шудааст. Ба воситай сиғаи амрӣ илтимос, ҳоҳиш, даъват, фармон ва водорӣ ифода меёбад. Сиғаи амрӣ аз асоси замони ҳозираи феъл сохта мешавад.

Шакли ин сиға бо асоси замони оянда (рав, гӯй) баробар буда, нисбат ба шахси дуюми танҳо (ту рав) ва ҷамъ (шумо равед, шумоён раветон) кор фармуда мешавад: Ин ҷо шин, писарам, асло ғам нахӯр.

Забони точикӣ, синфи 6



Шахси дуюми танҳои сиғаҳои амриро бо илова кардани пасвандҳои **-ед**, **-eton** тағйир дихед.

1. Деги калона бор кун, хешу табора ёд кун.
2. Панҷ панҷаро ба даҳон маяндоз.
3. Ҷав хоб кунад, анбор бисоз, гандум хоб кунад, қаҳдон.
4. Забонро покиза нигаҳ дор.



Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Чӣ гуна сиғаро сиғаи хабарӣ меноманд?
2. Сиғаи хабарии феъл оё чигунагии амалро ифода мекунад?
3. Сиғаи амрӣ оё амали нисбати ба қадом шахс гуфташударо ифода мекунад?
4. Сиғаи амрӣ ба ғайр аз амру фармон боз чӣ гуна оҳангӯ маъниро ифода мекунад?



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз масдарҳои зерин сиғаи амрӣ созед.

Шукуфттан, коштан, дӯхттан, давидан, кор кардан, такмил додан, тамом кардан, хушконидан, талабидан, ҷаҳидан.

Мӯҳлати кишт ва сарфи тухмӣ

Гандум дар аксари ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз тирамоҳ кишт карда мешавад. Албатта кишти тирамоҳии ин зироат нисбат ба кишти баҳории он то 20–30% зиёдтар ҳосил медиҳад. Бинобар ин хуб мешуд, ки дехқонон кишти гандумро дар тамоми манотики мамлакат аз сари тирамоҳ гузаронанд. Вале бояд қайд кард, ки дар сурати гузаронидани кишти тирамоҳӣ дар зери хунукиҳои зимистон мумкин як қисми тухмӣ нобуд гардад. Бинобар ин дар сурати аз фасли тирамоҳ кишт намудани сарфи тухмӣ нисбат ба кишти баҳорӣ то 10–15 фоиз бояд зиёд бошад. Яъне агар дар замин гандум аз фасли тирамоҳ кишт гардад, бояд сарфи тухмӣ дар як гектар вобаста аз навъҳои киштшаванд, аз 200 кг то 230 кг, вале дар сурати гузаронидани кишт дар оғози фасли баҳор бояд 180–200 кг бошад.

МАВЗӮИ 97.

АЗ ПАЙИ КОР!

МО дасту остин барзада, аз пайи кор шудем. Баҳром каланду зоғнӯлу ҳаскаш овард. Ҳавлии Баҳромино васеъ ва пурдараҳт аст. Як гӯшай офтобрӯро интихоб намуда, побелу мола кардем.

Баъд гандум пошида, дубора мола задем. Донаҳо зери хок шуданд. Шаҳром, ки дар болои сарамон истода, кори моро тамошо мекард, гуфт:

- Акнун як сатил хокистар пошед, ки намӣ бухору замин саҳт нашавад. Чунин кардем. Шаҳром боз маслиҳат дод.
 - Ҳар пагоҳӣ омада, об пошед, – гуфт вай.
 - Ҳамин ки донаҳо неш заданд, маро ҳабардор кунед. Шаҳром инро гуфта, аз пайи кораш рафт. Мо ҳурсанду қаноатманд боз хеле дар сари кишти худ истодем.
 - Ба фикри ту гандум кай месабзад? – пурсид Баҳром.
 - Баъди як ҳафта, – ҷавоб додам ман.
 - Фаромӯш кардӣ? Акаи Шаҳром гуфтандку: «Баъди як ҳафта ҳар ду соҳиби дучарха мешавед!»
 - Ту дучарха ронда метавонӣ? – боз пурсид Баҳром.
 - Не, ёд мегирам. Ту чӣ?
 - Ман ҳам наметавонам, – иқрор шуд Баҳром ва боз пурсид:
 - Чӣ хел ёд гирен? Ногоҳ ба сарам як фикри ачиб омад.
 - Баҳром, – гуфтам ҳурсандона, – биё, назди Ашӯр рафта илтимос кунем, ки дучархасавориро ёд диҳад. Ашӯр дучарха дорад-ку! Ин таклиф ба ҷӯраам маъқул шуд.
 - Рафтем! – гуфт вай ва парида аз ҷо хест.
- Мо ба хонаи Ашӯрино рафтем...

(Аз «Як каф гандум»-и Азизи Азиз)



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил кунед.



Феълҳои таркиби матнро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Сиғаи эҳтимолӣ аз шакли феълии хондагист бо ҳамроҳ кардани бандакҳои феълӣ соҳта мешавад. Шахси сеюми танҳо бандак надорад: **хондагист+ам**, **хондагист+ӣ**, **хондагист+ем**, **хондагист+ед**, **хондагист+анд**.



Ба саволҳо ҷавоб диҳед.

1. Сиғаи эҳтимолӣ гуфта чӣ гуна сиғаҳои феълро меноманд?
2. Феъл чанд сиға дорад. Он камдоҳост?

Забони точикӣ, синфи 6



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз масдарҳои зерин сиғаи амрӣ созед.

Занги барг (занги бур) низ касалии хавфноки гандум мебошад, аммо назар ба занги зард камтар дучор мешавад. Растанҳо ба сирояти ин касалӣ назар ба сирояти занги зард дертар гирифтор мешаванд. Пустулаҳои хурди гирд дар тарафи болоии барг пайдо мешаванд ва инчунин метавонанд дар бағали барг инкишоф ёбанд. Дар ҳолати пухтарасии гандум ранги пустулаҳо сиёҳтоб мегардад.

Сирояти занги бур дар растаниҳои сабз маҳфуз мемонад. Аз ин рӯ, дар ҷойхое, ки зироати пешина кишт барои зимистонгузаронии замбӯруғҳо мусоидат мекунад, касалӣ тезтар инкишоф меёбад. Дар киштҳои гандуми барвақтӣ ҳангоми шабона гарм будани ҳаво, сироят захира мегардад ва баъдан ба зироатҳои киштҳои баҳорӣ паҳн мешавад.

МАВЗӮИ 98.

МО БА ВАЙ РАҲМАТ ГУФТЕМ

Чӣ қадар одами хуб аст амаки Ҳайдар! Мо ба вай раҳмат гуфта, рафтани шудем. Ногоҳ ӯ гуфт:

– Баъди як ҳафта хабар гиред! Ана, ҳалос! Мо се тан дар ҷоямон шах шуда мондем. Авзои моро дида, амаки Ҳайдар ҳам тааҷҷуб кард.

– Як ҳафта чандон дароз нест-ку?! – гуфт ӯ.

– Таътилатон нав сар шуд. Дар пеш се моҳи дарози тобистон ҳаст. Серкор ҳам ҳастам. Он гоҳ ман буду шуди воқеаро нақл карда додам. Нақли маро шунида, амаки Ҳайдар ба андеша рафт. Дучархаро дубора аз назар гузаронду гуфт:

– Шербачаҳо, ман баъди се рӯз шаҳр меравам. Чархи «мшинатон»-ро бурда, дар ҳамон ҷо росту дуруст карда меорам. Ин кор аз дasti ман дар ин ҷо намеояд. Фаҳмидед?

– Маъқул, фаҳмидем, – ҷавоб дод Ашӯр. Амаки Ҳайдар ба гапаш давом баҳшид:

– Ҳоло гӯш диҳед, дехқонбачаҳои амак. Кишти ғаллаи шумо камаш баъди даҳ рӯз сабз мешавад. Фаромӯш накунед, ки то неш задани донаҳо боз як ҳафта мегузарад. Дар ин миён шумо дучархасавориро, албатта, ёд мегиред.

– Агар мо ҳар рӯз об диҳему баъди як ҳафта майса шавад чӣ? – пурсид Баҳром. Вай зӯр мезад, ки амаки Ҳайдарро розӣ кунад, то ӯ «Волга»-ро як тараф гузошта, аввал кори моро буд карда диҳад. Аммо устои саховатманд гуфт:

– Хотирчамъ бошед. Он чӣ кишт кардед, баъди ду, балки баъди се ҳафта майса мешавад. Ман инро таҷриба карда ди-

даам. Тарбузи умед аз бағали ману Баҳром афтид. Вале Ашўр бепарво буд. Вай бори дигар «Маъқул, амак. ФаҳмиDEM! Раҳмат, амак!» – гуфт ва ба мо ҳам амр кард:

– Рафтем! Ману Баҳром ҳам ба амаки Ҳайдар раҳмат гуфта, аз паси Ашўр қадам задем. Ба Ашўр чй фарқ дорад, ки дучархааш баъди як ҳафта дуруст мешавад ё баъди як моҳ. Охир, ўмисли мо бачаи дучарханодида нест. Савор шудану рондани дучарха барояш мисли ҳисоби ду карат ду осон аст. Ману Баҳром то имрӯз дучархаро танҳо дар хоб дидаем.

(Аз «Як каф ғандум»-и Азизи Азиз)



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил кунед.



Феълҳои таркиби матнро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед. Сиғаҳои феълро бо гурӯҳбандӣ нависед.



Ҳиссаҳои нутқ (исм, сифат, феъл)-и таркиби матнро дар алоҳидагӣ нависед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз масдарҳои зерин сиғаи амрӣ созед.

Тухмипарварии ғалладонагиҳо асосан ба интиҳоби навъи киштшаванда ва интиҳоби заминҳои серғизо вобастагии қалон дорад. Заминҳои кишти тухмӣ бояд аз ҳар гуна алафҳои бегона тоза бошад ва хушҳавои саривақтӣ дар тухмипарварии ғалладонагиҳо омили ҳалкунанда ба шумор меравад. Инчунин барои тоза нигоҳ доштани тухмии ин ё он навъ киштзор бояд аз омехтаи ниҳолҳои дигар навъҳо тамоман тоза бошад. Ҳосили тухмии ғалладонагиҳо бояд сари вақт ҷамъоварӣ гашта, бо ёрии мотинаҳои тухмитозакунак тоза карда шуда, бо заҳрҳои химиявӣ коркард шуда, дар ҳалтаҳо ва дар анборхонаҳои тоза то давраи кишт бояд нигоҳ дошта шавад. Нархи фурӯши тухмии аълосифати ғалладонагиҳо нисбат ба ғаллаи ҳӯрокӣ бояд то се маротиба қиматтар бошад.

МАВЗӮИ 99.

ТАРТИБИ ТАҲЛИЛИ САРФИИ ФЕЪЛ

Нақшай таҳлил:

- Кадом қалима феъл аст ва он ба қадом савол ҷавоб мешавад.

Забони точикӣ, синфи 6

2. Аломатҳои сарфӣ:

- а) замон – гузашта, ҳозира, ҳозира – оянда;
- б) тарзи фоилӣ ё мафъулӣ, бевосита ё бавосита;
- в) феъли гузаранда ё монда;
- г) сиғаи хабарӣ, шартию ҳоҳишмандӣ, амрӣ ё эҳтимолӣ;
- ғ) намуди мутлақ ё давомдор;
- д) аз ҷиҳати соҳт – содда, соҳта ё таркиби;
- е) агар таркиби бошад, хелаш – феъли таркибии феълӣ ё феъли таркибии номӣ.

3. Вазифаи наҳвӣ: Ба вазифаи кадом аъзои чумла омадааст?

Мисол: Дар кӯҳҳои баланд шаҳру қалъаҳо **соҳтанд**.

Намунаи таҳлил:

Таҳлили шифоҳӣ	Таҳлили хаттӣ
<p>Калимаи соҳтанд феъл аст, чунки амалро ифода карда, ба саволи ҷӣ кор карданд? ҷавоб мешавад. Дорои чунин аломатҳои сарфист: замони гузаштаи наздик, тарзи фоилӣ, бевосита, феъли гузаранда, сиғаи хабарӣ, намуди мутлақ, аз ҷиҳати соҳт – содда. Ба вазифаи хабар омадааст.</p>	<p>Соҳтанд – феъл аст, зеро ки амалро ифода мекунад, ба саволи ҷӣ кор карданд? ҷавоб мешавад, замонаш – гузаштаи наздик, тарзаш – фоилии бевосита, феъли гузаранда, сиғаш – хабарӣ, намудаш – мутлақ, аз ҷиҳати соҳт – содда, дар чумла ба вазифаи хабар омадааст.</p>

Мисол: Ман беихтиёර **табассум кардам**.

Таҳлили шифоҳӣ:

1. «**Табассум кардам**» феъл аст, он ба саволи **ҷӣ кор кардам?** ҷавоб мешавад.
2. Феъли тасрифӣ, шахси якуми танҳо, монда, бевосита, мутлақ, сиғаи хабарӣ, замони гузашта, таркибии номӣ.
3. Дар чумла ба вазифаи хабар омадааст.

Таҳлили хаттӣ:

кӣ? ҷӣ тарз? ҷӣ кор кардам?
Ман беихтиёර **табассум кардам**.



Феълҳои таркиби чумлаҳоро мисли намуна таҳлил кунед.

1. Дар пушти тиреза як бутта гули садбарг мешукуфт.
2. Ӯ аз ҷой начунбид, дар муқобили боди сард меистод.
3. Ноҳост ба ҷашмони хирааш ашк давид.
4. Дар сатҳи қўл ҳар ҷо – ҳар ҷо зав-

рақҳои зард, сурх, сабз ором шино мекарданд. 5. Рӯзҳои дароз ғарқи андеша мегардам, шабҳо дуруст хоб рафта наметавонам. 6. Вай дар муқобили оина фурсате карахту беҳаракат истод.



МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

НАМУДҲОИ ФЕЪЛ

Феълҳо ду амалро ифода мекунанд: тамомшуда (мутлак) ва нотамом (давомдор), ки онҳоро **намуди феъл** меноманд. Намуд чун категорияи грамматикий ба ҳамаи шаклҳои феълӣ (садда, соҳта, таркиби) вобаста аст.

Намуд яке аз категорияҳои грамматикии феъл, ки дар доираи лаҳзае, замоне воқеъ шуда, ба охир расидан ва ё давом доштани тақрор ёфтани амалу ҳолатеро ифода мекунад.

НАМУДИ МУТЛАҚ ВА ДАВОМДОР

Феъле, ки амали ба анҷом расидаро ифода мекунад, феъли мутлақ номида мешавад: *рафтам, дидӣ, гирифт, хондем, шунидед, омаданд, дида будам, хонда шудам, хӯрда шудам*.

Феъле, ки амали ичро шудаистода, ичрошаванда ва ё бисёркаратаро ифода мекунад, феъли давомдор ном дорад: *хонда истодаам, меҳонам, хондан гирифт, рафта истодааст, меравад, рафтан гирифтам*.

1. Мошин ба рӯйи суфакӯҳ ба-ромад.	1. Заҳро кӯзаро бардошта омада истодааст.
2. Ҷонишинатон нағз ғайрат кард.	2. Боди берун бӯйи ғаллаи расидаро меовард.
3. Барно ба ин ҷо омада буд.	3. Шумо оҳиста-оҳиста чидан гиред.



Чумлаҳоро хонед ва ба феъли чумлаҳои ҳар ду сутун зеҳн монед. Гӯед, ки амали феъли чумлаҳои қадом сутун давом дорад. Амали феъли чумлаҳои сутуни дигар-ҷӣ?

МАВЗӮИ 100.

ТАҚРОРӢ



Ба саволҳо ҷавоб диҳед.

ГУРӮҲИ 1.

1. Феъл чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Дар бораи асосҳои феъл чиҳоро медонед?

Забони точикӣ, синфи 6

3. Кадом бандакҳои феълиро медонед?
4. Тасриф чист?
5. Фарқи феълҳои бавосита аз феълҳои бевосита дар чист?
6. Кадом пешвандҳои шаклсози феълро медонед?
7. Чӣ гуна феълҳоро феълҳои монда мегӯянд?
8. Кадом феълҳои гузарандаанд?

ГУРӮҲИ 2.

1. Тарзи фоил ва мағъули феъл гуфта чӣ гуна тарзҳоро меноманд?
2. Феълҳои мутлақ ва давомдор чӣ гуна амалро ифода мекунанд?
3. Феъл чанд сиға дорад ва онҳо кадомҳоянд?
4. Сиға чист?
5. Сиғай хабарӣ чӣ гуна сиға аст?
6. Вазифа ва соҳти сиғай шумораи шартию хоҳишмандиро гӯед.
7. Сиғай амрӣ чӣ гуна амалро ифода мекунад?
8. Фарқи сиғай эҳтимолӣ аз дигар сиғаҳо дар чист?

ГУРӮҲИ 3.

1. Феълҳо аз ҷиҳати соҳт чанд хел мешаванд?
2. Фарқи феъли соҳта аз феълҳои содда дар чист?
3. Феълҳои таркибӣ аз кадом ҷузъҳо иборатанд?
4. Феъли таркибии номӣ аз феъли таркибии феълӣ чӣ фарқ дорад?
5. Кадом пешвандҳо феълсозанд?
6. Кадом пешвандҳо шаклсозанд?
7. Кадом пасвандҳо феълсозанд?
8. Феъл дар ҷумла ба вазифаи кадом аъзои ҷумла меояд?



ТЕСТ

- 1. Кадоме аз ҳиссаҳои нутқ амалиёту ҳаракати предметро ифода мекунад?**
а) исм б) сифат в) феъл г) шумора ғ) чонишин
- 2. Феъл ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?**
а) чӣ кор кард? чӣ шуд? чӣ кор карда истодааст?
б) чӣ хел? чӣ гуна?
в) кӣ? чӣ? киҳо? чиҳо?
г) ҷандто? ҷандум?
ғ) кадом? чӣ кор кард?

3. Феъл чӣ гуна категорияҳои грамматикӣ дорад?

- а) хос ва чинс, танҳо ва ҷамъ
- б) дараҷаи оддӣ, олий, қиёсӣ
- в) шахсу шумора, намуд, тарз, замон, сифа
- г) шахс ва ғайришахс, ҷомеъ
- ғ) кулл, ҷузъ

4. Феъл ҷанд шасҳ ва шумора дорад?

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| а) се шахс, се шумора | г) се шахс, ду шумора |
| б) ду шахс, ду шумора | ғ) феъл шахсу шумора надорад |
| в) як шахс, як шумора | |

5. Қадом шахси феъл шахси гӯянда аст?

- | | |
|---------------|---------------------------|
| а) шахси дуюм | г) шахси якум, дуюм, сеюм |
| б) шахси якум | ғ) шахсу шумораи танҳо |
| в) шахси сеюм | |

6. Шахси дуюми феъл чӣ гуна шахс ба шумор меравад?

- | | |
|-------------|------------------|
| а) шунаванд | г) ҳеч гуна шахс |
| б) ғоиб | ғ) ман, мо |
| в) гӯянда | |

7. Аз рӯи шахс ва шумора тағиیر ёфтани феъл чӣ номида мешавад?

- а) тасниф
- б) такмил
- в) тасриф
- ғ) тағиир
- ғ) ташриф

НАТИҶАГИРИ АЗ ОМӮЗИШИ ФЕЪЛ**ГУРӮҲИ 1.**

1. Феъл ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ амалу ҳолату вазъияти амалро мефаҳмонад.
2. Ҳамаи шаклҳои феълӣ ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд.
3. Гурӯҳи якум феълҳои тасрифӣ ном дорад.
4. Гурӯҳи дуюмро шаклҳои тасрифнашавандай феъл ташкил медиҳанд. Ба ин гурӯҳ масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол дохил мешаванд.
5. Феъл аз ҷиҳати соҳт содда, соҳта ва таркибӣ мешавад.
6. Феълҳои таркибӣ ба эътибори таркиби морфологиаш ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд: феълҳои таркибии номӣ ва феълҳои таркибии феълӣ.
7. Феъл дар ҷумла ба вазифаи ҳабар меояд.

ГУРӮҲИ 2.

1. Феъл ду асос дорад ва ҳамаи шаклҳои феълии забонамон аз ҳамин ду асос соҳта мешавад.
2. Асоси замони ҳозира амалеро мефаҳмонад, ки ба замони ҳозира ва ё бештар ба замони оянда мансуб аст.

Забони точикӣ, синфи 6

3. Асоси замони гузашта амали дар гузашта воқеъшударо мефаҳмонад ва бо шахси сеюми танҳои замони гузаштаи феъл баробар аст.
4. Феъл се шахс дорад. Шахси якум – гӯянда (ман, мо, моён), шахси дуюм – шунаванда (ту, шумо, шумоён) ва шахси сеюм – ғоиб (вай, ў, онҳо).
5. Феълҳо ду шумора доранд: танҳо ва ҷамъ.
6. Феълҳое, ки ба мафъули бевосита гузаштани таъсири амалро намефаҳмонанд, феълҳои монда номида мешаванд.
7. Феълҳое, ки бевосита ба объект гузаштани таъсири амал, яъне ғайр аз муносибати субъектӣ маҳз ба объект нигаронида шудани амалро мефаҳмонанд, феълҳои гузаранда ном доранд.
8. Феълҳо аз ҷиҳати воситай иҷрои амал ва муносибати бо он доштаи фоилу мафъул бевосита ва бавосита мешаванд.

ГУРӮҲИ 3.

1. Намуди мутлақи феълҳои забони точикӣ асосан ба шаклҳои замони гузаштаи феъл тааллуқ дорад. Шаклу воситаҳои ифодаи намуди мутлақи феълҳо як хел нестанд.
2. Намуди мутлақи феълҳои забони точикӣ асосан ба шаклҳои замони гузаштаи феъл тааллуқ дорад.
3. Шаклу воситаҳои ифодаи намуди мутлақи феълҳо як хел нестанд.
4. Намуди давомноки феъл бештар бо пешванди **ме-**, ки маънои замон ва намудӣ дорад, ифода мейёбад.
5. Сиға яке аз ҳусусиятҳои фарқунандай феъл аст.
6. Феъл се замон дорад ва бо шаклҳои гуногуни замонӣ тасриф мейёбад.
7. Пешванди **на- (ма-)** ба феъл ҳамроҳ шуда, шакли инкор (манфӣ) месозад.

БОБИ Х. ТАКРОРИ СОЛОНА

МАВЗЎИ 101.


ШАХСИ АДОЛАТПЕША БОШ!

БА ФИКРИ МО

Адолат аз **мачмӯи арзишҳои мухим**, ки чомеа ва давлат бояд бар он асос ёбанд. Ин арзишҳо эҳтиром, адолат, баробарӣ ва озодӣ мебошанд.

Ба маъни расмӣ, адлия маҷмӯи меъёрҳои кодификатсияшуда мебошад, ки давлат тавассути организмҳои салоҳиятдор ҳангоми ҳурмат накарданӣ онҳо амал ё беамалиро, ки таъсири манфиати умумро ба вучуд меорад, амр мекунад, ичро мекунад ва таҳрим мекунад.

БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?



БА ФИКРИ МО

Адолат ҳамчун арзиш принсипи ахлоқии ҳар як фардест, ки тасмим гирифтааст ба воситаи додани ҳар як чизи мувоғиқ ё мансуб ба ўзиндагӣ кунад. Адолат ҷузъи арзишҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва демократӣ мебошад, аз он ҷо аҳамияти худро пайдо мекунад.


Адолат фазилатест, ки ҳама афрод бояд онро пайваста ва дар пайи манфиати худ ва ҷомеа дар амал татбиқ кунанд.

Интизор меравад, ки ҳар як шахс меъёрҳои муқарраргардидаи иҷтимоиро эҳтиром кунад ва дар нигоҳ доштани мухити ҳамоҳанг саҳм гузорад. Ва дар вазъияти беадолатӣ, беҳтарин он аст, ки ҳар як шахс бо ростгӯйӣ ва беғаразӣ амал кунад.

Барои ноил шудан ба ин, зарур аст, ки адолат як арзиш бошад, ки аз ҷониби оила таҳия карда мешавад, аз ҷониби мусассисаҳои таълимӣ тақвият дода мешавад, аз ҷониби давлат ва ниҳодҳои он эҳтиром ва ҳимоя карда мешавад ва аз ҷониби ҷомеа дар амал татбиқ карда мешавад.

Забони точикӣ, синфи 6

БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?



+



= ?



Фикркунон калима тартиб диҳед ва номбар кунед.

ИМЛОИ ФЕЪЛ

Якчоя навишта мешаванд:

- пешвандҳои феълии **дар-**, **бар-**, **фур-**, **фар-**, **боз-** во-: даромадан, баромадан, бархостан, фуромадан, фаромадан, бозгаштан, vogiriiftan, voguzoштан ва ғайра;
- пешвандҳои шаклсози **ме-** (ҳаме-), **би-** (бу-): меравад, меояд, ҳамегуфт, ҳаменаравад, бишкуфттан, бубар, бубин ва ғайра;
- пешвандҳои инкории маъносози **на-**, **ма-**: нарав, марав, нағӯ(й), магӯ(й), наҳостан, надоштан ва ғайра;
- бандакҳои феълии **-ам**, **-ӣ**, **-ад**, **-ем**, **-ед**, **-анд** (донам, донӣ, донад, донем, донед, донанд); **-ам**, **-ӣ**, **-ем**, **-ед**, **-анд** (хондам, хондӣ, хондем, хондед, хонданд) ва бандакҳои хабарии **-ам**, **-ӣ**, **-аст**, **-ем**, **-ед**, **-анд**: хондаам, хондай, хондааст, хондаем, хондаед, хондаанд ва ғайра;
- феъли ҳаҷт дар шакли ихтисор (-ст): мардест, шахсест, доност, хонданист, рафтанист ва ғайра.

Чудо навишта мешаванд:

- ҷузъҳои феъли таркибии номӣ: даъват кардан (намудан, шудан), андеша кардан, сурх шудан, якҷо шудан ва ғайра;
- ҷузъҳои феъли таркибии номии пешоянддор: аз бар кардан, аз ёд кардан, ба ҷо овардан, умр ба сар бурдан, дар бар гирифтan, ба воя расидан, ба кор бурдан ва ғайра;

– шаклҳои таркибии феъл: хонда буд, нахоҳад хонд, хондан гирифт, рафта истода буд, ташкил карда мешавад, бояд ичро кунад ва ғайра;

– калимаҳои **во** ва **боз** ҳамчун ҷузъҳои мустақил: во кардан, во шудан, боз гардидан, боз хондан, боз истодан ва ғайра.

Пешванди инкории **на-** ҳангоми ихтисор дар назм бо нимтире навишта мешавад: н-омӯзад, н-омад, н-осояд ва ғайра.

ИМЛОИ СИФАТИ ФЕЪЛӢ

Якҷоя навишта мешаванд:

– сифатҳои феълие, ки аз асоси замони ҳозираи феъли таркибии номӣ бо пасванди **-анд** сохта шудаанд: донишҷӯёни имсол ҳатмкунанда, шахси ба саволҳо ҷавобдиҳанда, ҳуҷҷати оморро нишондиҳанда, неруи чомеаро пешбаранда, муборизони дар роҳи озодӣ мағлубнашаванда, молҳои ба бозор фиристода-шаванда ва ғайра;

– сифатҳои феълие, ки аз асоси замони гузаштаи феъли таркибии номӣ бо пасванди **-а** сохта шудаанд: корҳои дирӯз ичро-карда, гӯсфандони аз рама қафомонда, амалҳои неки анҷомёфта, мусофириони ба автобус дермонда, нақшай кории тартибдо-да, ҷаву гандуми тирамоҳ қиштшуда, нақшай таъинкардашуда, ҷароғи ба миёнҷои миз гузошташуда ва ғайра;

– сифатҳои феълие, ки аз феъли таркибии номӣ ва ибораҳои пешояндӣ сохта шудаанд: корҳои имрӯз баанҷомрасида, ҷавонони имрӯзai азхудрафта, пири барнодили барҷомонда, умеди пуринтизори барбодрафта, ҳодисаи ногаҳон баамаломада ва ғайра;

– сифатҳои феълии замони оянда бо пасванди **-ӣ**: беҳтарин солҳои фаромӯшнашуданиӣ, ниятҳои неки ичрошуданиӣ, суханони бисёри ногуфтаниӣ ва ғайра.

ИМЛОИ ФЕЪЛИ ҲОЛ

Ҷузъҳои феъли ҳол бо пасванди **-он** (**-ён**) бо нимтире на-вишта мешаванд: хандакунон, бозикунон, навозишкунон, сӯҳбат-кунон, рақскунон, додгӯён, сурудхонон ва ғайра.

Феълҳои ҳоли таркибии замони гузашта ҷудо навишта мешаванд: аз ҳуш рафта, аз по афтида ва ғайра.

Бо нимтире навишта мешаванд:

– феъли ҳоли такрор: ларзон-ларзон, хандон-хандон, ханди-да-хандида, давон-давон, лангон-лангон ва ғайра;

– феъли ҳол бо ҷузъи номии такрор: пиҷир-пиҷиркунон, ҳай-ҳайгӯён, чаҳ-чаҳзанон ва ғайра.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо истифода аз луғати истилоҳӣ ҷондӣ аз калимаҳои соҳаи фаъолияти ҳуқуқшиносиро шарҳ диҳед.

Забони точикӣ, синфи 6



Ростгӯйӣ ва росткорӣ аз шумори он хислатҳои ҳамидаи инсонист, ки ба иродаву шуури ҳар кас вобаста аст. Касоне, ки умри худро дар фазои олами мунааввари ростгӯйӣ ва росткорӣ масраф мекунанд, бешубҳа хушбахттарин шахсиятҳо мебошанд.

Ростӣ мисли ҳақиқат талҳ аст, лекин самараи он ширин аст. Шахсро меранҷонад, лекин ҳақиқатро ошкор мекунад. Душманро дур намуда, дӯсти ҳақиқиро ошкор менамояд.

Сухани рост ва орӣ аз бофтаю дурӯғ ҳаргиз қимати худро гум намекунад ва баръакс, умри дурӯғ хеле қӯтоҳ ва сабаби ҳама бадбахтиҳост.

Ростӣ инсонро баобрӯй ва сарбаланд карда, миёни хосу ом (халқ) маҳбуб мегардонад. Он нафароне, ки бо ростӣ сару кор доранд, ҳеч гоҳ боиси маломату озор набошанд.

Дурӯғ, муқобили ростӣ, хислати ба даст, ки отashi ҳасму ғазабро фузун мекунад, ба бадбахтиҳо боис мегардад. Бузургони адабиёт ин амали зиштро мазаммат карда, моро таъкид мекунанд, ки аз он дар канор бошем.

Ашхоси ростгӯву ростқавл ҳамеша гули сари сабади маҳфилу чорабиниҳои дигаранд. Мардум онҳоро чун шахсиятҳои барӯманду беназир ва муаддаб парастиш мекунанд.



Матнро хонед, фикратонро бо хулосаҳои мантиқӣ баён кунед.

10



1

**НЕСТ.**

Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Бо истифода аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаҳои душворфаҳми таркиби матнро шарҳ диҳед.

ДОНИШ – ЧАРОГИ АҚЛ

Дониш ҷароғи ақл, қуввати дил, дороиву сарват ва ҷавшани бузургест, ки қасро аз ҳама гуна ранҷу азоб қулфату дард ва афсурдагиву эҳтиёҷ дур месозад.

Дониш барои инсон мояи манбаи фазлу камол буда, инсонро бузургдил мегардонад.

Шахси донишманд дар ягон давру замон ба душвориҳо рӯ ба рӯ намешавад, зоро дониши бузургаш ўро бо роҳи росту са-марабахш раҳнамун месозад. Тавассути ақлу заковати бузургу хиради ба роҳи дониш ба дастовардааш метавонад соҳибкору соҳибмаълумот ва соҳибиззат бигардад.

Инсони асил пайваста дар омӯхтани илму андӯхтани донишу фазл мекӯшад. Фурсатро ғанимат шумурда, бо гузашти вақт до-ниши худро сайқал медиҳад.

Афзудани дониш қасро пурдону пурмаърифат кордону нук-тафаҳм мегардонад. Мегӯянд, ки хираду дониш барои инсони бомаърифат ҳамчун ғизо нерӯ мебахшад.

Барои омӯхтани донишу маърифати зиёд бисёртар бояд китоб хонд, зоро манбаи ҳамаи омӯзишу донишҳо аз китоб сар-ча羞ма мегирад.



Матнро хонед, фикратонро бо хулосаҳои мантиқӣ баён қунед.

Забони точикӣ, синфи 6

OO

**1**

,

OO

**100**

Фикркунон зарбулмасал тартиб диҳед ва пас аз он шарҳ диҳед. Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани феълҳои таркиби зарбулмасалро гӯед.

МАВЗӢИ 102.**САНЪАТИ КОҒАЗСОЗӢ**

Санъати коғазсозӣ, яке аз ҳунарҳои қадимаи тоҷикон буда, дар гузашта дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Балх, Ҳирот, Чорҷӯй, Тошканд, Қўқанд ва ғайра маъмул буд. Устоҳои коғазгар навъҳои коғазро истеҳсол намуда, ба кишварҳои дигар содир мекарданд. Вале дар сарчашмаҳои таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ аз тавсифи коғази самарқандӣ бештар сухан рафтааст, ки он тақрибан аз асри XVIII инҷониб дар Осиёи Марказӣ маъмулу машҳур будааст.

Яке аз асарҳои қадимтарини ҷуғрофии муаллифаш номаълум, ки дар асри X таълиф шудааст, «Ҳудуд-ул-олам» мебошад, ки дар он роҷеъ ба коғази самарқандӣ чунин зикр шудааст: «Самарқанд шаҳри бузург аст ва ободон аст ва бо неъмати бисёр ва ҷойи бузургони ҷаҳон аст. ...Ва аз он коғаз хезад, ки ба ҳама ҷаҳон бибаранд ва риштai канаб хезад». Аз ин навиштаҳо маълум мешавад, ки дар давоми ду садсолаи пайдоиши худ коғази самарқандӣ шӯҳрати ҷаҳониро қасб карда буд.



Матнро хонед, фикратонро бо ҳулосаҳои мантиқӣ баён кунед.




Ҳиссаҳои нутқи таркиби матнро гурӯҳбандӣ кунед.

ИСМ	СИФАТ	ФЕЉЛ



Роҳи дурусти ҳайвонҳоро нишон диҳед ва ҳарфчадвалро пур кунед.



1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Забони точикӣ, синфи 6

--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--



КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матнро хонед, тест, савол ва супориш тартиб дихед.

БОДИЁН

Бодиёни чинӣ, як навъ дараҳтест ҳамешасабз (то 10 метр қад мекашад). Баргаш нештаршакл (дарозиаш 4–9 см, бараш 1–3 см), ҷармгуни ҷилодор, бедандона. Гулаш дучинса, сафеди зардтоб. Мевааш ситорашакл (6–8 гӯша); аз он бӯйи аниսун меояд.

Меваи бодиён хушбӯй аст (то 2% равғани эфир дорад). Табиони ҳалқӣ бо ҷӯшоби он (2–3-қошуқӣ пеш аз тановул) дарди меъда, табларза ва рагкаширо табобат мекунанд. Ҷӯшоби бодиён (1:20) лўндакирмҳоро мекушад. Дар амалияни тиббӣ муосир равғани эфири бодиёнро барои беҳтар намудани таъму бӯйи дору истифода мебаранд; ба кори рӯда низ тақвият мебахшад. Бодиён барои тайёр кардани атриёт низ зарур аст. Аниусун ва розиёнаро низ бодиён мегӯянд.

M. Ҳочиматов

МАТНҲО БАРОИ ИНКИШОФИ НУТҚ ВА ВУСЪАТ ДОДАНИ ДОНИШИ ЛИНГВИСТИЙ

ДАР ОДОБИ СУХАН ГУФТАН

Бидон, ки аз ҳама ҳунарҳо беҳтарин ҳунар сухан гуфтан аст. Ва бо ҳама ҳунарҳо ҷаҳд кун, то сухан ба ҷойгоҳ гӯйӣ, сухани на бар ҷойгоҳ агар чӣ хуб бошад, зишт намояд ва аз сухани бефоида дурӣ гузин, ки сухани бесуд ҳама зиён бошад.

Сухан, ки бар мардумон намой накӯтарин намой, то мақбул бувад. Мардумон дараҷаи ту бишиносанд, ки бузургону хирадмандонро ба сухан бидонанд, на суханро ба мардум, ки мардум ниҳон аст зери сухани хеш. Ва сухан бувад, ки бигӯянд ба иборате, ки аз шунидани он рӯҳ тоза шавад ва ҳамон сухан бо иборати дигар битавон гуфт, ки рӯҳ тира гардад. Пас пушту рӯйи сухан нигоҳ бояд дошт ва ҳар чи гӯйӣ некӯтарин возех бояд гуфт, то ҳам сухангӯй бошиву ҳам сухандон. Аммо суханро бузург дон, ки аз осмон сухан омад. Ва ҳар суханро, ки бидонӣ аз ҷойгоҳ он суханро дареғ мадор ва ба ноҷойгоҳ зоеъ макун, то бар дониш ситам накарда боши.

Ва ҳар чи гӯйӣ ба андеша гӯй, андешаро муқаддимаи гуфтори хеш дор, то аз гуфта пушаймон нагардӣ, ки пешандешӣ дуввуми кифоят (кордонӣ) аст. Ва сардсухан мабош, ки сухани сард чун тухмест, ки аз вай душманий рӯяд.

(Аз «Қобуснома»)



Матнро хонед, мазмунашро баён намоед.



Калимаҳои зериро бо истифода аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» шарҳ диҳед.

Забони точикӣ, синфи 6



Чаҳд, зишт, гузин, суд, зиён, мақбул, ниҳон, возех, зоеъ, ситам, сард.



Аз рӯйи расмҳо матн тартиб диҳед.

ДАР ОДОБИ САЛОМ КАРДАН

Агар пурсанд, ки дар чанд вақт мавзеъ салом бояд кард, бигӯй, дар ҳафт мавзеъ. Аввал, чун бародари тариқро бинӣ, салом, бояд кард. Дуюм, чун дар роҳ равӣ, ба одамон салом бояд кард. Ва инро саломи истизон (ичозат хостан) гӯянд. Чаҳорум, чун ба ҷамъе дароӣ, салом бояд кард. Панҷум, чун аз мавзее, ки нишасти бархезӣ ва ҷамъе он ҷо бошанд, салом бояд кард ва инро саломи видоъ гӯянд. Шашум, чун ба мақбарае расад, салом бояд кард. Ҳафтум, чун ба ҳонаи худ дарояд, бар аҳли байти худ салом кунад.

Агар пурсанд, ки дар чанд мавзеъ салом набояд кард, бигӯй, дар шаш мавзеъ. Аввал, дар ҳаммом. Дуюм, бар касе, ки ба қазои ҳочат машғул бошад. Сеюм ба қуръонхон. Чаҳорум, ба намозгузор. Панҷум, бар занони номаҳрам. Ва агар дар ин мавзеъҳо касе салом кунад ҷавоб надиҳанд, осим (гунаҳкор) набошанд.

Агар пурсанд, ки одоби салом кардан чанд аст, бигӯй, ҳафт: Аввал пок бошад. Дуюм, савора бар пиёда салом кунад, истода бар нишаста ва нишаста бар такязада. Сеюм, он кӣ хурдтар аст, бояд, ки бар бузургтар салом кунад ва аққал бар аксар салом кунад. Чаҳорум, дар салом кардан рӯйи хандон ва пешонӣ күшода дорад. Панҷум, ба ишорат салом накунад, балки ба лафз бигӯяд, ки «Ассалому алайк» ё «салому алайк» ва агар ҷамоате бошанд «ассалому алайкум»... ҳафтум, чун ду бо яқдигар расанд ва мусофаҳа (воҳӯрӣ) кунанд.

Агар пурсанд, ки одоби چавоб додан чанд аст, бигўй, ҳафт: Аввал, он ки ба тозарўй چавоб диҳад. Дуюм, он ки ба зиёда چавоб гўяд. Сеюм, агар касе бошад, ки хориҷи миллати ислом бошад ва бар ин кас салом кунад дар چавоб алейк гўяд. Ҷаҳорум, бояд ки ба таҳорат (тозаву озода) бошад. Панҷум, агар гурӯҳе истода бошанд як нафар چавоби салом диҳад, басандааст. Шашум, چавоби савол бо лафз диҳанд на ба ишорат. Ҳафтум бояд, ки чунон چавоб диҳанд, ки саломкунанда шунавад. Агар пурсанд, ки фазилати салом дар чист, бигўй, дар он ки тақдим кунанд ва зудтар салом гўянд.

(Аз «Ахлоқи Мӯҳсинӣ»)



Матнро хонед ва ҳар як мазмуни сарҳатро дар алоҳидагӣ маънидод намоед.



Бо гурӯҳбандӣ ҳангом ва мавридҳои салом гуфтан ва ё на-гуфтанро хотирнишин намоед.

САЛОМ ДОДАН ҶОИЗ	САЛОМ ДОДАН НОҶОИЗ
Ҳангоми дидорбинӣ бо бародар, модар, падар, калонсолон, устод, омӯзгор	Ҳангоми намозхонӣ, таомхӯрӣ



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед.



Аз рӯйи расм матн тартиб диҳед.

АДАБ ТОҶЕСТ АЗ НУРИ ИЛОҲӢ

Бидон, ки бузургон гуфтаанд, ки дарвешӣ тамом адаб аст. Яъне ҳар вақте ва ҳар ҳоле ва ҳар мақомеро одобе аст. Пас, ҳар кий муҳофизати одоб кунад, ба мақоми мардон расад ва Саноӣ дар «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат» гуфтааст, ки сӯҳбат натиҷаи адаб аст ва адаб натиҷаи ҳурмат ва ҳурмат натиҷаи дил ва дил ҳазинаи ақл, ақл бошад ҳазинаи сирр ва сирр ҳазинаи маърифат... аст. Ва гуфтаанд: адаби зоҳир нишонаи адаби ботин аст..., ҷое расад, аз адаб расад.

Чунончи, Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ мефармояд:

Аз адаб пурнур гаштаст ин фалак,
В-аз адаб маъсуму пок омад малак.

Забони тоҷикӣ, синфи 6



* * *

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ,
Бинеҳ бар сар, бирав ҳар ҷо, ки хоҳӣ.

(Абдураҳмони Ҷомӣ)




Матнро хонед ва порчаҳои шеъриро шарҳ дигед.



Бо корбасти қалимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дигед.

Одоб, баодоб, боодоб, одобнок, ақл, ақлнок, беақл, доно, хирадманд.





Аз рўйи расмҳо матн тартиб дижед.

ПАНДҲОИ ПУРҲИКМАТ

Суханро вазну тамкини замин бояд,
Суханро санъати сеҳрофарин бояд.

* * *

Ба ранҷ андар аст, эй хирадманд, ганҷ,
Наёбад касе ганҷ, нобурда ранҷ.

* * *

Дониш андар дил чароги равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

* * *

Қадри устод аз падар беш аст,
В-аз падар устод дар пеш аст.

* * *

Он миллате ба роҳи саодат ниҳад қадам,
К-ӯ худ ба фикри модару фардои модар аст.

* * *

Манзили мақсад агар хоҳӣ ба роҳи рост рав,
Кай расад боре ба манзил чунки бошад бор каҷ.

* * *

Камол он аст, ки аз худ бошӣ огоҳ,
Чӣ дар саҳро, чӣ дар хилват, чӣ дар роҳ.

Забони точикӣ, синфи 6



Порчаҳои шеъриро хонед ва вобаста ба мазмун фикратонро баён кунед.



Аз рӯйи расмҳо матн тартиб дихед.



ДАР ШАРОИТИ ШОГИРД

Агар пурсанд, ки бинои шогирдӣ бар чи чиз аст, бигӯй, ба сари иродат. Агар пурсанд, ки иродат чист, бигӯй, самъу (гӯш кардан) тоат. Агар пурсанд, ки самъу тоат чист, бигӯй, ҳар чӣ устод гӯяд, ба ҷон бишнавад ва ба дил қабул кунад ва ба тан

фармон барад. Агар пурсанд, ки шогирдро чӣ беҳтар, бигӯй, эътиқоди пок, ки ҳар кӣ ба мурод расид, аз рӯйи эътиқод расид.

Агар пурсанд, ки шогирд аз чӣ чиз ба матлуб расад, бигӯй аз хидмат. Агар пурсанд, ки бинои хидмат бар чист, бигӯй, ба таркироҳат ва қашиданни меҳнат.

Агар пурсанд, ки аркони шогирдӣ чанд аст, бигӯй, чаҳор: Аввал, он ки мардона шурӯъ кунад, ки шурӯъ нокардан беҳ аз фурӯгузошту аз роҳ баргаштан аст... дуюм, ба сидқи тамоми хидмат кардан. Сеюм, дилу забонро ба ҳам рост доштан. Чаҳорум, панд пазирифтан ва ҳар чӣ аз устод шунавад, ёд гирифтан.

Агар пурсанд, ки одоби шогирд чанд аст, бигӯй, ҳашт: Аввал чун дарояд, ибтидо ба салом кунад. Дуюм, дар пеши устод кам сухан гӯяд. Сеюм, сар дар пеш андозад. Чаҳорум, чашм ба ҳар ҷой накшояд. Панҷум, агар хоҳад, ки масъала пурсад, аввал дастур (иҷозат) талабад. Шашум, чун ҷавоб гӯяд, эътиroz накунад. Ҳафтум, дар пеши устод ба касе сухани саргӯшӣ (гӯшакӣ) накунад. Ҳаштум, ба ҳурмати тамом нишасту барҳост кунад.

(Аз «Ахлоқи Мӯҳсинӣ»)



Матнро хонед, мазмунашро баён намоед.



Аз рӯйи расмҳо матн тартиб диҳед.

Забони точикӣ, синфи 6



ДАР СИДҚ

Ростиву росткорӣ сабаби эминӣ ва растагорист.

Қитъа:

*Ростон растаанд рӯзи шумор,
Ҷаҳд кун, то аз он шумор шавӣ.
Андар ин раста ростгорӣ кун,
То дар он раста растагор шавӣ.*

Бузургон гуфтаанд, арсаи сухан аз он фарохтар аст, ки гӯяндаро пойи баён дар санги хилоф ояд, то гули сидқ дар чамани сухан ба вай бархӯрдорӣ медиҳад. Нафси нотиқро дастаи хори дурӯғ барбастан нашояд.

Қитъа:

*Забони покро ҳайф аст бисёр,
Ки аз лафзи дурӯг олуда созӣ.
Агар по барнадорӣ аз раҳи сидқ,
Сар аз гардуни гардон барфарозӣ.*

Яке аз бузургон фармуда, ки бар тақдири, ки дурӯғ гуфтан хавфи уқб (азоб) ва дар ростӣ умеди савоб намудӣ, бо истӣ, ки оқил аз дурӯғ эҳтиroz намудӣ ва ба ҷониби ростӣ майл кардӣ, аз он ки дурӯғ мардонро хору бемиқдор гардонад.

Байт:

*Аз ҳаҷӯ афтӣ ба каму костӣ,
Аз ҳама гам расਤӣ, агар ростӣ.*

Овардаанд, ки мустаршиди (роҳнамои) халифа дар васиятномаи писари худ навишта буд, ки агар хоҳӣ, ки мардум аз ту тарсанд, дурӯғ магӯй, ки мардуми дурӯғгӯй бемаҳобат (бехайбат) буванд, агарчи ҳазор шамшер барои муҳофизати ў дар гирди ў бошад, яъне агар ҳазор теги бараҳна дар кавқаби давлати касе мебаранд ва шамшери забонаш ҷавҳари сидқ надорад, дар назари мардум ҳеч шукуфа наёрад. Маснавӣ:

Ту дар кори худ ростӣ бар ба кор,
Ки ҳам раста гардию ҳам растагор.
Бувад гарчи мардум басе каҷхиром,
Ба охир шавад ростонро ғулом
Агарчанд бошад камон саҳтагир,
Ба охир тавозӯъ кунад пеши тир.

Овардаанд, ки Ҳачҷочи золим ҷамъеро сиёsat мекард. Чун навбат ба яке аз эшон расид, гуфт: «Эй амир, маро макуш, ки бар ту ҳақе собит кардаам». Гуфт: «Туро бар ман чӣ ҳақ аст?» Гуфт: «Фалон душмани ту туро вақнат (ғайбат) мекард ва ба нисбати ту суханони қабех мегуфт. Ман ўро манъ кардам ва аз дашноми ту боздоштам». Ҳачҷоч гуфт: «Бар ин маънӣ гувоҳе дорӣ?» Гуфт: «Дорам ва ба асири дигаре ишорат кард, ки ў дар он маҷмӯъ буд». Он кас гуфт: «Оре, рост мегӯяд ва шунидам, ки ў он касро аз осеби ғайбати ту манъ мекард». Ҳачҷоч гуфт: «Ту ҷаро бо ў мушорикат накардӣ ва мувофиқат нанамудӣ дар манъи душман?» Гуфт: «Ман туро душман меподоштам. Бар ман лозим набуд, ки тарафи ту риоят кардаме». Ҳачҷоч фармуд, то ҳардуро озод карданд. Якеро бо сабаби ҳаққи вай, якеро ба ҷиҳати сидқи вай ва ин масал дар миёни мардум пайдо шуд: – Агар дурӯғ касеро мераҳонад, рост раҳондатар аст. Назм:

Ростӣ он ҷо, ки алам барзананд,
Ёрии ҳақ даст ба ҳам барзанад.
Ростии хеш ниҳон кас накард,
Бар сухани рост зиён кас накард.
Ростӣ овар, ки шавӣ растагор,
Ростӣ аз ту, зафар аз кирдукор.
Чун ба сухан ростӣ орӣ ба ҷой,
Носири гуфтори ту бошад худой.

(Аз «Ахлоқи Мӯҳсинӣ»)



Матнро хонед, мазмунашро баён намоед.

Забони точикӣ, синфи 6



Аз рӯйи расм матн тартиб дихед.



ДЎСТОНРО ГУМ МАКУН...

То тавонӣ, дўстонро гум макун,
Дўстони мөхрубонро гум макун.

Дар чаҳон бе дўст будан мушкил аст,
Мушкилосонкункасонро гум макун.

Дўстро аз дўст, чонам, фарқ кун,
Дўсти пайванди чонро гум макун.

Чашмаи илҳоми мо халқ асту бас,
Халқи машҳури чаҳонро гум макун.

Зинати боғ аз гули хандон бувад,
Мисли гул хандонлабонро гум макун.

Дўст ояд, гарм дар оғӯш гир,
Расми хуби тоҷиконро гум макун.

Халқи олам дўст бо мо гаштааст,
Ваҳдати халқи чаҳонро гум макун.

Мирзо Турсунзода



Шеърро хонед ва аз ёд кунед.

ПОРЧА АЗ «МАРГИ СУДҲЎР»

Рӯзи дигар ман бо умеди ёфтани хонаи Қорӣ – ишкамба ба кӯча баромадам ва Чорсӯйи шаҳри Бухороро гардиш карда бо растаи чойфурӯши, ки аз тарафи шимоли хонақоҳи Девонбегӣ дар байни мадрасаи Кӯкалтош ва масҷиди Мағоқ кашида шуда буд, раҳсипор гардидам.

Дар миёначои растаи чойфурӯши дар тарафи ҷануби кӯча, дар рӯ ба рӯйи паскӯчаи бозори ангишт «Ҷаннатмаконӣ» ном як сарой бино ёфта буд. Дар ду пахӯди даромадгоҳи ин сарой, берун аз дарвозааш ду суфачаи баланд воқеъ шуда буд. Бар рӯйи яке аз ин суфачаҳо Раҳими Қанд ном як лаълии қанд-фурӯшиашро дар пеши худ ниҳода менишаст. Суфачаи дигари ин сарой холӣ буда, ман гоҳ-гоҳ ба рӯйи вай нишаста бо қанд-фурӯши мазкур сӯҳбат мекардам.

Чунки вай як одами бисёр ачиб буда, суханҳояш бағоят завқовар буданд ва гӯш кардани ҳикоя ва саргузаштҳои вай маро бисёр хуш меомад. Чун дар ин ҷо номи Раҳими Қанд зикр ёфт, лозим аст, ки бар болои баёни аҳволи ўқадре истода гузарам, то ки хонандагонро бо ин одам каме ҳам бошад, шиносо кунам:

Таваллудгоҳи ин одам дар деҳаи Фоиқи тумани Шофиркоми Бухоро буда, дар шаҳри Бухоро нашъунамо ва касбу камол ёфта, мусиқиро омӯхтааст ва ўз асбобҳои мусиқӣ танбӯр меноноҳт, аммо суруд намехонд. Ин одам табиатан бисёр бечора буда, аз молу ашёи дунёй ҳам чизе надошт ва бисёр фақира зиндагонӣ мекард.

Забони точикӣ, синфи 6

Ў дар пешай худ маҳорати бисёр баланд надошт ва ба болои ин монанди баъзе мусиқичиёни он замон маҷлисоро, суханвар, ширинкор ва хушомадгӯй ҳам набуд. Бинобар ин, ўро одамони сарватманд дар тӯйҳо ва меҳмондориҳои пуртантанаи худ даъват намекарданд.

Азбаски харидораш кам ва бозораш касод буд, ҳар кас ўро барои базме даъват кунад, дар як шаб ба ду танга музд, ки баробари 30 тин аст, розӣ мешуд. Азбаски нархи танбӯрнавозии ў назар ба навозанда ва хонандагони дигар хеле арzon буд, муллобачагон – талабагони мадраса дар иҷтимоъона – дар базмҳои ҷамъиятий ва шабнишиниҳои худ бештарин ҳамин одамро даъват карда мебурданд. Ман ҳам бо ин кас дар ҳамин гуна иҷтимоъонаҳо шинос шуда будам.

Гоҳо муллобачагон дар базмҳо ва шабнишиниҳои худ ин одами бечораи беозорро бисёр озор мерасонданд ва ба ў шӯхҳои вахшиёнаи азобовар мекарданд. Чунончи, боре шариқдарсони ман, ки аз сад нафар зиёда буданд, барои сар кардани дарси нав аз байни худ 1500 танга ҷамъ карда, 1400 тангаи ин маблағро дар дарсхонаи устоди худ бо номи ифтитоҳона сарф намуданд ва бо сад тангаи боқимонда хостанд, ки иҷтимоъона ташкил диханд ва дар он шабнишинӣ танбӯрнавозеро даъват намоянд.

Шарикон дар он маҷлис маблағи мазкурро сарф намуда, барои худ ва меҳмонони худ зиёфати миёнаҳолонае тартиб доданд ва танбӯрнавози ин шабнишинӣ Раҳими Қанд буд ва вазифаи ғазалхонии ин базмро сурудхонони ҳаваскор, ки бо истилоҳи мадраса онҳоро «савтӣ» мегуфтанд ва онҳо аз байни талабагон ба тарзи худомӯзӣ расида баромада буданд, адо мекарданд.

(Аз «Марғи судҳӯр»-и Садриддин Айнӣ)



Матнро хонед, мазмунашро баён намоед.





Аз рўйи расм матн тартиб дихед.

ҲИКОЯ

Рўзе як сураткаш сурате мекашад ва дар дарахте меовезад. Дар поёни сурат чунин менависад: «Касоне, ки хатои суратро ёбанд бо ранги сурх навишта монанд». Фардои рўз сураткаш ба назди сураташ меравад, ки ҳама чойи сурат пур аз хати сурх шудааст. Хафа мешавад ва назди устодаш рафта мегўяд, ки дигар расм намекашад. Устодаш ба сураткаш чунин маслиҳат медиҳад, ки боз сурат кашад ва ин дафъа дар паси сурат чунин нависад: «Касоне, ки хатогии суратро ёбанд бо хати сурх ислоҳ кунанд». Фардои рўз боз сураткаш ба назди сураташ меравад ин дафъа ягон хатогӣ ҳам, ягон ранги сурх ҳам нест. Аз ин ҳол сураткаш хеле хушнуд мешавад ва то охири умр сурат мекашад.

Оре, бузургон гуфтаанд: «Айб ҷустан кори осон, вале ислоҳи он кори мушкил».

Оид ба ин масъала Саъдии бузургвор низ чунин ишора кардааст:

Чун мову шумо муқарриби яқдигарем,
Беҳ з-он набувад, ки пардаи ҳам надорем.
Эй Ҳоча, ту айби ман мачӯ, то ман низ,
Айби ту нагӯям, ки як аз як батарем.



Ҳикояро хонед, мазмунашро баён намоед.



Аз рўйи расм матн тартиб дихед.

ГАҲВОРАБАНДОН

Гаҳворабандон – як навъ маросими оилавӣ мебошад, ки ба муносибати бори аввал ба гаҳвораи нав бастани тифли навзод барпо мешавад. Вақте ки навхонадорон соҳиби фарзанди нахустин шуданд, одатан пас аз баромадани чиллаи қӯдак (дар баъзе чойҳо баъд аз 3–7 рўзи таваллуд) падару модари арӯс барои тифли навзод гаҳвора ва лавозимоти онро ҳарида, ҳамроҳ бо тӯҳфаҳои дигар дар рўзи муайяншуда ба хонаи духтаришон мебаранд. Пас аз зиёфат ва меҳмондорӣ гаҳвораи навро дар мобайни хонае, ки занҳо дар гирди хона нишастаанд, мегузоранд.

Яке аз модари хушбахти серфарзанд бо нияти нек гаҳвораро омода месозад. Модари дигаре аз наздикони хонавода дар табакчае испандро дуд карда, ба атрофу зери гаҳвора мегардонад.

Забони тоҷикӣ, синфи 6



Чун гаҳвора омода шуд, пиразани табаррук ё зани серфарзанд тифлро ба даст гирифта, ду маротиба ба гаҳвора нодуруст, сарашро дар чойи пойҳо ва пойҳоро дар таксарӣ мегузорад. Дар ҳар дафъа кампир аз ҳозирин мепурсад: «Дар ин ҷо хобаш кунам?». Ҳозирин ҷавоб медиҳанд: «Не, момояш, росташ хоб кун». Дар навбати сеюм ў тифлро дуруст меҳобонад ва ангушти ишоратиашро ба даҳони кӯдак расонида мегӯяд: «Хобамро, бачаам, ба ту додам».

Дар баъзе ҷойҳо момо пас аз бастани кӯдак ба гаҳвора дуoi зеринро меҳонад: «Хобаки гургакон, хоби сагакон, хоби ҳамсоян, ҳамааш аз ту!». Пас аз анҷом ёфтани гаҳворабандӣ модари тифл ба сари кампири табарruk ё момодоя ҳамчун тӯхфа рӯймолчай сафед мепартояд. Инчунин аз бастани кӯдак модари тифл ба атрофи гаҳвора ҷорӣ мекунад, қанду кулча мепошад ва онҳоро иштироқдорони маросим, маҳсусан, бачаҳо чида мегиранд.

Дар баъзе ноҳияҳо модари тифл аз нони фатир се ё ҳафт бор газида, луқмаҳоро ба гаҳвора, зери болишти кӯдак мегузорад, то ки ҳам ризқаш вәсеъ шаваду ҳам нон нигаҳбонаш бошад. Баъзехо ба таги кӯрпаи гаҳвора корд ё ягон олоти оҳанинро бо мақсади дифоъ аз маҳлуқоти афсонавии зиёнрасон мегузоранд. Барои аз ҷашми бад нигоҳ доштан ба дастаи гаҳвора муҳраи ҷашмӣ мебанданд. Тарзи баргузорӣ ва урғу одатҳои маросими гаҳворабандон дар байнин тоҷикони Ӯзбекистон гуногун буда, бо баъзе ҷиҳатҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад.



Матнро хонед, мазмунашро баён намоед.



Аз рўйи расм матн тартиб дихед.

КИТОБ – МАНБАИ ИЛМУ ДОНИШ

Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хосса ойинаи ҳаёт ва калиди дари ганчи сухан аст. Бо ҳамин далел шоири бузурги форсу тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ китобро чун «Фуруғи субҳи доноӣ» ба қалам додааст. Инсон метавонад ба воситаи китоб ба адабиёту фарҳанг, сиёsat иқтисодиёти мамолик зиёд ошно гашта, оламро бо тайёраи андеша сайр намояд.

Таърихи пайдоиши китоб ба пайдоиши ҳат, забон ва санъат марбут аст. Баъди зуҳури ҳат одамони қадим имкон пайдо карданд, ки дар рўйи санг, чӯб, сафол, барги дарахтон, устухонҳо, пўсти ҳайвонот нақш оғаранду нависанд. Хулоса, бо мурури замон дар натиҷаи ихтирои коғаз назми нави китобдорӣ ҷорӣ гардид. Акнун ба ҷойи сангу чӯб аз коғаз васеъ истифода мебаранд. Китоб асосан навиштаоти варақҳои ҷилдшуда, воситаи интишоргардонӣ ва нигаҳдории маълумот, идея, образ ва

Забони точикӣ, синфи 6

денишҳо мебошад. Аввалин дастнависҳо, ки дар Мисри Қадим пайдо шудаанд, ба таърихи ҳазораи то мелод марбутанд.

Дар Аврупо низ китобчопкунӣ аз варақҳои яклухт баъд ба пӯст ва ниҳоят ба коғаз гузашт. Китоби «Авесто» низ аввал дар пӯсти гов навишта шудааст. Асрҳои миёна дар Осиё санъати хаттотӣ хеле инкишоф ёфт. Асарҳои мутафаккирон Абурайҳони Берунӣ, Форобӣ, Ибни Сино, Саъдӣ, Ҷомӣ, Навоӣ аз ҷониби хушнависон иншо гардида, насл ба насл гузаштаанд. Хушбахтона, китобҳои сафолину сангӣ ва нақши рӯйи чӯбҳо то замони мо расида, имрӯз зинати осорхонаҳои мӯътабари ҷаҳонианд.

Осори классикон низ тавассути китоб то замони мо эҳё гардида, олами тафаккури мардумро мисли субҳ равшан мекунад. Агар дақиқтар андеша ронем, китоб рафиқи ҷонии инсон аст. Дар лаҳзаи вазнинӣ, баҳусус танҳои китоб дар бари мост. Ин андеша дар чунин порчаи шеърии Абдураҳмони Ҷомӣ хеле мӯъҷаз ифода ёфтааст:

Хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест,
Дар ғамкадаи замона ғамхоре нест.
Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшай танҳоӣ,
Сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест.



Матнро хонед, мазмұнашро баён намоед.






Аз рўйи расмҳо матн тартиб дижед.



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Рўзу шабу субҳу шом гардад,
Боз як раҳу як маром гардад.
Гар суст шавад, ба гўшмоле
Озодаю хушхиром гардад.



Он чист, ки монда дар бандар гўш,
Шаб то саҳар дижай варо гўш? –
Ту гўш дижию ў бихобад
Бар гўши ту гўш дода хомӯш.

Т 47

Забони тоҷикӣ [Матн]: китоби дарсӣ синфи 6 / Т.Р. Чориев, Ф.Н. Раҳимқулов. – Ташканд: Маркази таълими Республика, 2022. – 224 б.

ISBN 978-9943-8174-2-5

УЎК 811.222.8(075.3)

КБК 81.2(5Тож)я72

O'quv nashri

TAVAKKAL CHORIYEV,
G'AYRAT RAHIMQULOV

TOJIK TILI 6

Umumiy o'rta ta'lif maktablarining 6-sinf o'quvchilari uchun darslik

(*Tojik tilida*)

Муҳаррир	Чумъаназар Эшонқулов
Мусаввир	Иzzат Йўлдошев
Муҳаррири техникӣ	Екатерина Степанова
Мусаххеҳ	Рӯзиқул Ҷумаев
Саҳифабанди компьютерӣ	Кира Голдобина

Ба чопаш 00-уми июли соли 2022 ичозат дода шуд. Андозаи $60 \times 84\frac{1}{8}$.

Чопи оғсетӣ. Гарнитураи «Arial Tj». Бо усули оғсет дар коғази оғсет чоп шудааст. Ҷузъи чопии шартӣ 26,04. Ҷузъи нашригу ҳисобӣ 22,57.

Адади нашр нусха. Супориши №22-41.

**Чадвали нишондоди ҳолати китоби
дарсии ба ичора диҳанда**

№	Ному насаби донишомӯз	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифттан	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои роҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Чадвали болой ҳангоми ба ичора дода ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи роҳбари синф аз рӯйи меъёрҳои зерини баҳогузорӣ пур карда мешавад:

Нав	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд хатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо хат кашида шудаанд.
Ғайриқаноатбахш	Муқова даридааст ва ба рӯйҳояш хат кашида шудааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда партофта шудааст. Китобро барқарор карда намешавад.